

**МАҶАЛЛАИ ИЛМИИ «ИЛМ ВА АМНИЯТ»-И МАКТАБИ ОЛИИ  
КДАМ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**  
**№ 1, 2022**

**МУАССИС** – Мактаби олии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷалла аз тарафи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Шаҳодатномаи қайд: № 253/МҶ-97 аз 21 июни соли 2022. Маҷалла аз соли 2018 бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

**Раиси Шӯрои мушовара:**

**Ятимов С.С.** – узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор.

**Ҳайати Шӯрои мушовара:**

Меликзода М.Э., Валиев Н.М., Ҳамробоев Ф.М., Бегназаров А.С., Йигитов Р.Т., Шарипов И.З., Назаров У.Қ., Ҳамидов Ҳ.С.

**Сармухаррир:**

**Салихов Р.С.**

**Муовини сармухаррир:**

**Абдуллоев А.А.**

**Ҳайати таҳририя:**

Ахмедов П.У., Боев З.У., Сафоев А.А., Амонов А.Г., Раҷабов А.С., Салимов Б.А., Давлатов С.И., Зарифов Ф.Б., Саидов К.И., Аминов Ф.А., Гуломова Ф.А., Ҳудойназарова З.Ч., Назарова П.А.

**Муҳаррири техникӣ: Раҳмонов Н.А.  
Масъули нашр: Камолов С.А.**

**©Мактаби олии КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022.**

---

\* Назари ҳайати таҳририя метавонад ба ақидаи муаллифон мувоғиқ набошад. Барои мазмуну мақолаҳо ва маълумоти пешниҳодишуда муаллифон масъул мебошанд. Ҳангоми пурра ё қисман чоп намудан, истифода бурдан, истинод ба сарчашма ҳатмист.

# НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ГКНБ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

№ 1, 2022

**УЧРЕДИТЕЛЬ** – Высшая школа Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан. Свидетельство № 253/ЖР-97 от 21 июня 2022 года. Журнал издается с 2018 года на таджикском, русском и английском языках.

**Председатель редакционной коллегии:**

**Ятимов С.С.** – член-корреспондент НАНТ, доктор политических наук, профессор, генерал-полковник.

**Члены редакционной коллегии:**

**Меликзода М.Э., Валиев Н.М., Хамробоев Ф.М., Бегназаров А.С., Йигитов Р.Т., Шарипов И.З., Назаров У.К., Хамидов Х.С.**

**Главный редактор:**

**Салихов Р.С.**

**Заместитель главного редактора:**

**Абдуллоев А.А.**

**Редакционная коллегия:**

**Ахмедов П.У., Боев З.У., Сафоев А.А., Амонов А.Г., Раджабов А.С., Салимов Б.А., Давлатов С.И., Зарифов Ф.Б., Саидов К.И., Аминов Ф.А., Гуломова Ф.А., Худойназарова З.Ч., Назарова П.А.**

**Технический редактор: Рахмонов Н.А.**

**Ответственный по печати: Камолов С.А.**

©Высшая школа ГКНБ Республики Таджикистан, 2022

\* Взгляды редакционного состава могут не соответствовать с мнением авторов. Авторы несут ответственность за содержание статей и представленных сведений. В случае полной или частичной печати и пользования, ссылка на источник обязательна.

**SCIENTIFIC JOURNAL OF «SCIENCE AND SECURITY» OF HIGH SCHOOL OF THE  
SCNS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**№ 1, 2022**

**FOUNDER** – High school of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan. Journal has been registered by Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. Certificate of registration No. 253/MF-97 dated june 21, 2022. Journal is published since 2018 in Tajik, Russian and English languages.

**Chairman of consultation board:**

**Yatimov S.S.** – the corresponding member of National Academy of Sciences of Tajikistan, doctor of political sciences, professor, colonel general.

**The member of consultation board:**

**Melikzoda M.E., Valiev N.M., Hamroboev F.M., Begnazarov A.S., Yigitov R.T., Sharipov I.Z., Nazarow U.Q., Hamidov H.S.**

**Chief Editor:**

**Salikhov R.S.**

**Deputy Chief Editor:**

**Abdulloev A.A.**

**Editorial board:**

**Akhmedov P.U., Boev Z.U., Safoev A.A., Amonov A.G., Rajabov A.S., Salimov B.A., Davlatov S.I., Zaripov F.B., Saidov K.I., Aminov F.A., Ghulomova F.A., Khudoynazarova Z.Ch., Nazarova P.A.**

**Technical editor: Rahmonov N.A.**

**Responsible of publish: Kamolov S.A.**

**© High school of SCNS of the Republic of Tajikistan, 2022.**

---

\* The opinion of editorial board cannot be suitable to the persuasion of authors. Authors are responsible for the contents of articles and proposed information. During full or partly publishing, using, reference on the source is necessary.

## МУНДАРИЧА

<b>1. Зарифов Ф.Б.</b> Мубориза бар зидди тахрибкории идеологии терроризми муосир – вазифаи аввалиндарагаи баҳишоу иттилоотӣ-идеологии кишвар.....	7
<b>2. Салимов Б.А.</b> Мафҳум ва аҳамияти иттилооти рақамӣ дар криминалистика.....	16
<b>3. Мирзохочаев И.Х.</b> Преюдитсияи маъмурӣ: мафҳум, аломатҳо ва аҳамияти он дар ҳуқуқи ҷиноятӣ.....	25
<b>4. Досов Х.С.</b> Мафҳуми криминологии ҷиноятҳои ҳусусияти зӯровари дошта дар муассисаҳои ислоҳӣ.....	35
<b>5. Ғуломова Ф.А.</b> Ҳусусияти ҷумлаи бешаҳс дар забонҳои муқоисашаванда-тоҷикӣ ва олмонӣ.....	44
<b>6. Сайдов К.И.</b> Танқиди ришива ва ришиваситонӣ дар осори адібони тоҷик.....	55
<b>7. Ҷаҳмадёров Б.М.</b> Терроризм: моҳият, сабаб ва таҳаввулоти таърихии он.....	73
<b>8. Аминов Ф.А., Наимов Н.А.</b> Неолиберализм, исломгароӣ ва фоҷиаи инсон дар фазои мочароҳои сиёсии кишиварҳои Шарқи Миёна.....	91
<b>9. Нуров С.Р.</b> Инъикоси рақобати Русияи подшоҳӣ ва Британияи Кабир дар масъалаи ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна дар осори О.Б. БОҚИЕВ.....	108

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Зарифов Ф.Б.</b> Борьба с идеологической диверсией современного терроризма – одна из приоритетных задач политico-идеологического аппарата страны.....	7
<b>2. Салимов Б.А.</b> Понятие и значение цифровой информации в криминалистике.....	16
<b>3. Мирзоходжаев И.Х.</b> Административная преюдиция: понятие, признаки и значение в уголовном праве.....	25
<b>4. Досов Х.С.</b> Криминологическая концепция насильственных преступлений в исправительных учреждениях.....	35
<b>5. Гуломова Ф.А.</b> Специфика безличных предложений в сопоставляемых - таджикском и немецком языках.....	44
<b>6. Саидов К.И.</b> Критика взятки и взяточничества в произведениях таджикских литераторов .....	55
<b>7. Махмадёров Б.М.</b> Терроризм: сущность, причина и историческая эволюция.....	73
<b>8. Аминов Ф.А., Наимов Н.А.</b> Неолиберализм, исламизация и трагедия человека в пространстве политических конфликтов в странах Среднего Востока.....	91
<b>9. Нуров С.Р.</b> Изучение соперничества между царской Россией и Великобританией в Средней Азии в трудах О.Б. БАКИЕВА.....	108

## CONTENT

<b>1. Zarifov F.B.</b> Countering the ideological sabotage of modern terrorism is a priority task for the country's ideological information services.....	7
<b>2. Salimov B.A.</b> Concept and meaning digital information in criminalism.....	16
<b>3. Mirzokhojaev I.H.</b> Administrative prejudice: concept, features and significance in criminal law.....	25
<b>4. Dosov Kh.S.</b> Criminological concept of violent crimes in prison institutions.....	33
<b>5. Gulomova F.A.</b> Impersonal sentences in Tajik and German languages.....	44
<b>6. Saidov K.I.</b> Criticism of bribe and bribery in the works of Tajik writers.....	55
<b>7. Mahmadyorov B.M.</b> Terrorism: essence, cause and historical evolution.....	73
<b>8. Aminov F.A., Naimov N.A.</b> Neoliberalism, islamization and human tragedy in the space of political conflicts in the countries of the Middle East.....	91
<b>9. Nurov S.R.</b> Review of the competition between kingdom Russia and Great Britain on the integration of Central Asia in the works of O.B. BOKIEV.....	108



## МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТАХРИБКОРИИ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМИ МУОСИР – ВАЗИФАИ АВВАЛИНДАРАЧАИ БАХШҲОИ ИТТИЛООТӢ – ИДЕОЛОГИИ КИШVAR

### БОРЬБА С ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИЕЙ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ПОЛИТИКО- ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА СТРАНЫ

### COUNTERING THE IDEOLOGICAL SABOTAGE OF MODERN TER- RORISM IS A PRIORITY TASK FOR THE COUNTRY'S IDEOLOGICAL INFORMATION SERVICES

Зарифов Ф.Б.  
Zarifov F.B.

Сардори кафедраи фанҳои ҷамъиятии Ҷондари олии  
КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковник.

Начальник кафедры общественных дисциплин Высшей  
школы ГКНБ Республики Таджикистан, подполковник.

*Head of the Department of Social Sciences of the High School  
of the State Committee for National Security of the Republic of  
Tajikistan, Lieutenant Colonel.*



Тақриздиҳанда: Аминов Ф.А. – Мудири кафедраи фалсафаи Дошигоҳи  
миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои фалсафа, дотсент.

Рецензент: Аминов Ф.А. – Заведующий кафедры философии Таджикского  
национального университета, кандидат философских наук, доцент.

*Reviewer: Aminov F.A. – Head of the Department of Philosophy, Tajik Na-  
tional University, Candidate of Philosophical Sciences, docent.*

**Аннотация:** Дар мақолаи мазкур муаллиф ба назари шахсиятҳои бузурги таърихӣ В. И. Ленин, В. Ф. Гегел, инчунин таҷрибаи муборизаи ватанӣ ва ҷаҳонӣ така намуда, зарурату муҳиммияти муборизаро аз мавқеи миллату давлат, ҳар як аъзои он бар зидди таҳрибкории идеологии душман дар мадди аввал гузошта, таҳдиди асосии идеологӣ, мақсади мубориза бо он, камбудию норасоиҳо ва роҳҳои ҳалли босамари ин муборизаро муайян кардааст. Дуруст ва мақсаднок ташкил кардани муқобилияти идеологӣ ва ба даст овардани ғалаба дар он имкон медиҳад, ки сатҳи баланди шуурнокии сиёсӣ ва омодагии идеологии омма ба манфиати рушди босуботи миллату давлат таъмин гардад.

**Калидвожаҳо:** миллат, давлат, манфиат, идеология, воқеият, таҳрибкорӣ, терроризм, ислом, сиёсат, толиб, геополитика, абарқудратон.

**Аннотация:** В данной научной статье автор использует, взгляды выдающихся мыслителей В.И. Ленина и В.Ф. Гегеля, а также опираясь на практику отечественной и зарубежной борьбы, показал важность



и необходимость борьбы с идеологической диверсией современного терроризма с позиций нации, государства, каждого его члена, и в этом контексте определил главную идеологическую угрозу, цель, задачи, основные недостатки и пути эффективной борьбы с этим негативным проявлением.

Правильная и целесообразная организация идеологической борьбы с подрывной идеологической деятельностью религиозно-экстремистических организаций способствует развитию политической зрелости и активности народа в интересах достижения стабильного развития страны.

**Ключевые слова:** нация, государство, интерес, идеология, реальность, диверсия, терроризм, ислам, политика, талиб, geopolitika и т.д.

**Annotation:** In this article, the author considers the great personalities of the history of V.I. Lenin, V.F. Hegel also relied on the experience of national and international struggle, emphasizing the necessity and importance of the struggle from the position of the nation and the state, each of its members against the ideological sabotage of the enemy, outlined the main ideological threat, the goal of the struggle. The fight against it and its solutions. The correct and purposeful organizing of ideological resistance and the achievement of victory will ensure a high level of political consciousness and ideological readiness of the masses in the interests of the sustainable development of the nation and state.

**Key words:** nation, state, interest, ideology, reality, sabotage, terrorism, Islam, politics, Taliban, geopolitics, superpowers.

Зарурату мухиммияти тадқики мавзуи мазкурро нақши калони идеология дар тарбия ва муттаҳидкуни чомеа, батартибдарории муносибатҳои ҷамъиятӣ ба фоидай амалигардонии манфиатҳои милӣ, рушди босуботи давлат пешакӣ муайян кардааст.

Барои ҳар як чомеае, ки худро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун миллат ва давлат муаррифӣ мекунад, дар баробари доштани ҳудуд, забон, тарзи ҳаёти иқтисодӣ ва фарҳанг, мавҷудият ва амалкуни идеологиии ягона ва муттаҳидкунандай чомеа, аҳамияти ҳаётан мухим дорад. Чомеа, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, сохторҳои сиёсӣ дар рафти инкишофи таърихии ҳуд ҳама вақт ба як маҷмуи ақидаҳо, идеяҳо, нишондодҳо ва назарияҳои

ба расмият даровардашуда, ки ифодагари манфиатҳои онҳо мебошанд, эҳтиёҷманд буданд. Бе ин давлат ва чомеа барои пешравӣ ва азnavsозиҳои ҷиддӣ қобилият дошта наметавонад.

Олимон, чомеашиносон, сиёсатмадорон барои раҳӣ додани чомеа аз буҳрон ва талағоти калон ҳамеша ба сатҳи маънавӣ - идеологии чомеа диққати асосӣ медиҳанд. Мусаллам аст, ки қуввату қудратро на танҳо силоҳу мухиммоти ҷангӣ инчунин, дараҷаи баланди омодагии сиёсӣ - идеологии чомеа низ муайян мекунад.

Асосгузори Иттиҳоди абарқудрати Шӯравӣ В. И. Ленин устувории давлатро дар тарбия намудани оммаи шуурнокии



сиёсиаш баланд ва аз чиҳати идеологӣ мустаҳкам медид [1, 44]. Файласуфи машҳури немис В.Ф. Гегел асоси мавҷудияти оламу одам, тараққиёти ҷомеаро ҳамчун ҳаракати мустақимулхати ақидаҳо, муборизаи ақидаҳо муайян карда буд. Идеология ҳамчун соҳаи фаъолияти бошууронаи ҷомеа ҳамеша дар ин раванд, ба муттаҳидшавии омма дар атрофи идея-арзишҳои ҳаётан муҳимми сиёсӣ, ба самаранокии идоракунии давлат ва рушди манфиатҳои миллӣ таъсир мерасонад [1].

Аз ин ҷост, ки қувваҳои гуногуни душман ва манфиатҷӯ барои расидан ба ҳадафҳои нопоку ғаразноки сиёсии худ ба муборизаи идеологӣ, гузаронидани ҷораҳои таҳрибии идеологӣ (бадном кардан, зери шубҳа гузоштани арзишҳои сиёсӣ-маънавӣ ва ворид намудани мақсадҳои идеологии худ) диққати маҳсус медиҳанд. Ҳадафи фаъолияти таҳрибӣ-идеологии душман вайрон кардани ягонагии маънавӣ, эҷод кардани монеа ба муттаҳидшавии ҷомеа ва давлат, роҳ надодан ба сарҷамъии ҳамаи аъзои он дар атрофи арзишҳои афзалиятдоштаи миллӣ мебошад. Одамро бе ҷомеа, ҷомеаро бе миллату давлат ва охиринро бе идеологияи миллӣ тасаввур кардан номумкин аст. Баъди ҷангигаронӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) масъалаи муайян кардани идеологияи миллӣ дар ҳаёти сиёсӣ-ҷамъиятии қишвар ҷой асосиро ишғол кард ва системаи арзишҳои идеологии қишвар, ки манфиатдории миллату давлати тозабунёди моро ифода мекунанд, аввалин маротиба дар Иҷлосияи

тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муайян карда шуданд. Дар Паёми худ 21-уми декабри соли 2021 Сарвари давлат қайд намуданд: «**Ман ҳанӯз дар рӯзҳои аввали Иҷлосия иброз дошта будам, ки ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастам**» [6, 6]. Ин идея-арзишҳо асоси идеологияи миллиро ташкил медиҳанд, ифодагари илмии манфиатҳои аслии миллату давлати тоҷик мебошанд. Онҳо дар натиҷаи ҷамъоварӣ ва таҳлили назариявии таҷрибаи гузашта имruz ва пешбинии ояндаи давлатдории тоҷикон муайян шудаанд. Зери шубҳа гузоштан, бадном кардан ва дигар кардани онҳо боиси сарзадани буҳрони ҷиддӣ ва гумроҳӣ дар ҷомеа мегардад.

Дар марҳилаи кунунӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи асосие, ки бо фаъолияти зааровари идеологии душман алоқаманд аст, ин таҳди迪 терроризми муосир мебошад, ки аз тарафи қувваҳои муайян ташкил ва ба амал бароварда мешавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки таҳрибкории идеологии терроризми муосир дар ду шакл зоҳир мегардад: **кушода ва пӯшида**.

Таҳди迪 ҷиддии шакли кушодаи фаъолияти таҳрибкории идеологии терроризми муосир дар он зоҳир мегардад, ки ташкилот, равия ва ҷараёнҳои сершумори сиёсӣ-исломӣ имрӯз кушоду равшан дини исломро ҳамчун



силоҳи идеологӣ барои асоснок кардани фаъолияти экстремистӣ-терористӣ, сафед кардану содир намудани амалҳои худ истифода мебаранд.

Аммо таҳди迪 ҷиддиро ба сулҳу амнияти инсон, ба давлатҳои алоҳидаи миллӣ шакли пӯшидаи таҳрибкории идеологии терроризми муосир, ки аз тарафи бозигарони асосии геополитикий роҳандозӣ мегардад, ба вучуд овардааст. Терроризми муосири байналмилалӣ аз тарафи онҳо дар асл ҳамчун як омили муташанничкунандаи вазъият, як усулу воситаи мубориза, як олоти таъсиррасон барои ба даст овардани манфиатҳои геополитикий ва геоиктисодиашон дастгирӣ меёбад, идора ва назорат карда мешавад. Мо дар ин ҷо иттиҳоди Farb ва иттиҳодчиёнашро бо кишварҳои арабӣ ва исломӣ мебинем. Ин усулест, ки дар натиҷа на исломгароён хилофат месозанд ва на давлатҳои рӯ ба тараққӣ ба демократия мерасанд. Ба ибораи дигар, абарқудратон аз як тараф ҷаҳони мусулмоннишинро маҷбур мекунанд, ки демократия созанд, аз тарафи дигар бунёдгароёни исломиро дастгирӣ мекунанд, ки ба бунёди ҷомеаи демократӣ роҳ надиҳанд. Ин усул фақат ихтилоф, бесуботӣ, бесарусомонӣ ва номуайяниро дар ҷомеа ба вучуд меорад. Онҳо комёбии худро дар нокомии дигарон, устувории худро дар ноустувории дигарон, суботи худро дар бесуботии дигарон, тараққиёти худро дар сатҳи пасти рушди дигарон

мебинанд. Ҷунки номуваффақиятӣ ва сатҳи пасти тараққиёти ҷунин ҷомеаҳо вобастагии онҳоро аз абарқудратҳо зиёд мекунад. Назария ва амалияи исломи сиёсӣ (исломгароӣ), ин ҳамон воситаест, ки муваффақияти ҳамаи қувваҳои пурзӯри манфиатҷӯро дар роҳи муташанниҷ гардонидани ҷомеаи ҷаҳонӣ ва расидан ба мақсадҳои геополитикии худ таъмин мекунад. Ҷунки онҳо дар исломи сиёсӣ ҳама он ҷизро ки муваффақияти онҳоро метавонад таъмин кунад, дарёфт менамоянд. Дар ин масъала профессор Ятимов С. С. қайд мекунанд: «... ислом ба манфиати на уммати мусулмон, балки барои ғурӯҳе, ҳизбе, ки ба ҷавҳари он бегона аст, ҳизмат мекунад. Дар ҷаҳорҷӯбаи нақшашои геополитикий он воситаи таъмини манфиатҳои сирф ғаразҷӯёна, ба хотири даст доштан дар сиёсати глобалий ва минтақавӣ, даҳолат кардан ба корҳои дохилии давлатҳои мавриди ҳадаф қароргирифта, ... ҳизмат мекунад. Бадбахтӣ он аст, ки дар ин масир, ҳадамоти маҳсуси кишварҳои мавриди назар аз имконоти худи мусулмонон истифода мекунанд» [8, 26]. Дар пиёда сохтани нақшашои геосиёсии худ абарқудратҳо бештар аз фарқияту ихтилофҳои фирқавӣ-мазҳабии мусулмонон истифода намуда, ҳизбу созмон ва ҳаракатҳои ғайрисуннатии исломиро бо дасти худи мусулмонон таъсис медиҳанд [9, 48]. Ташвишовар он аст, ки худи бозигарони асосии ҳаритаи сиёсии ҷаҳон, сарварони ташкилотҳои террористии байналмилалӣ аз



мақсадҳои ниҳоӣ, ғаразноки сиёҳу сиёсиихудбоистифодаазислом оғаҳ ҳастанд, аммо ҷангварони қаторӣ, мусулмонони одӣ (қурбониён) бехабар аз онанд, ки исломгарой ҳамчун абзори таназзул, барои аз тараққиёт монондан, қафо партофтани ҷомеаҳои миллӣ истифода мешавад.

Вақте ки исломгароён амалҳои террористӣ, яъне зӯроваронаро бар зидди инсон аз нигоҳи ислом, бо ибораҳои маҳсус асоснок мекунанд, онро бо шиори «Аллоҳу акбар!» содир менамоянд ва одамонро ба ин роҳ ҳидоят намуда, барои ҳамагуна кирдори зиддииинсонӣ аз ҷавобгарӣ озод карда, баъд аз марг биҳиштро ваъда медиҳанд, пас мубориза бар зидди терроризми муосир, дар воқеъ муборизаи идеологист, ки аз тарафи қувваҳои дар боло қайдшуда роҳандозӣ шудааст.

Баъди таркишҳои фочеабор дар Лондон ва Мадрид, воқеаҳои моҳи сентябри соли 2001 дар ИМА, гаравгон гирифтани мактаббачагон дар Беслан дар соли 2004 ва тамошобинони театри «Дубровка» дар ФР ва як қатор таркишҳои фочеабори дигар дар олам, ки то ҳол хотима намеёбанд, олимон, ҷомеашиносон, сиёсатмадорон ба муборизаи ғоявӣ бар зидди терроризм дикқати маҳсус медиҳанд.

Имрӯз дар сиёсати дохилию ҳориҷии аксари кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқовимат бар зидди асосҳои идеологии терроризми муосир ҳамчун вазифаи аввалиндарача муайян шудааст. Дар шароити

ҳозира, вақте ки намояндагони терроризми муосир (исломгароён), ҳиссиёти динии одамонро истифода бурда, амалҳои зӯроваронаи худро кори муқаддас дар роҳи ҳифзи дин, вазифа ва қарзи мусулмонон дар назди Ҳудо маънидод мекунанд, муқовимат бар зидди чунин шиорҳо, даъватҳо, ваъдаҳо, суханрониҳо, ба ибораи дигар, фош кардан, исбот намудани беарзишии чунин фикру ақидаҳо яке аз роҳҳои асосии ҳимоя кардани ҷомеа аз ҳаробоварӣ ва талафоти инсонҳо ба ҳисоб меравад.

Ягон ҳалқу миллати дунёро бе дину эътиқод тасаввур карда намешавад. **Пас, ҳадафи стратегӣ ва тактикийи мо дар мубориза бар зидди идеологияи зараровари терроризми муосир, ки ба таълимоти бунёдгароёна - ифратии динӣ асос меёбад, Ҳудо, дин ё ислом не, балки исломи сиёсӣ мебошад ва омма бояд мазмуну моҳияти онро дарк қунад, вагарна, онҳо дар пояти донишу фахмиши нокифоя, ҷаҳонбинии танг ҳар як амалро бар зидди дин ва Ҳудо қабул мекунанд.** Таҳдиду ҳатари чунин олудашавиро дар ду - се даҳсолаи охир инсоният баражо мушоҳида кард ва аз сар гузаронида истодааст. Исломи сиёсӣ ва ҷиҳод ҳамчун як унсури таркибӣ ва ҷудоинопазири он, ифодагари манфиатҳои миллӣ нест. Ҷиҳоди муосирро мақсадҳои сиёсӣ ба вучуд овардаанд. Агар ҷиҳод ва ислом дар шакли аввалиаш ифодагари манфиатҳои тоҷикон мебуд, зарурати пайдоиши мазҳаби Имоми Аъзам ҳанӯз дар марҳилаи аввалии пайдоиши ислом ба миён намеомад.



**Бинобар ҳамин, натиҷаи мубориза бар зидди терроризми муосир ин даст қашидан аз таълимоте мебошад, ки исломро нодуруст, бар зидди манфиатҳои миллӣ, динӣ-мазҳабӣ шарҳ медиҳанд. Имрӯз вақти он расидааст, мусулмоние, тобиши сиёсӣ дорад, аз мусулмонии дорои хислатҳои инсондӯстона, таҳаммулпазирона, фарқ карда шавад. Маънавиёти динӣ-исломӣ ба талаботи ахлоқ, пешрафти манфиатҳои миллӣ мутобиқ бошад. Ва ҳамаи ин дар натиҷаи муборизаи шадиди идеологӣ бар зидди исломи сиёсӣ ба даст меояд.**

**Қайд кардан лозим аст, ки муборизаи мо бар зидди исломи сиёсӣ, ин:**

- мубориза бар зидди бесаводӣ, тафаккури носолим, гумроҳӣ, ҷаҳонбинии танг ва ҷаҳолату ҳурофот аст;
- мубориза бар зидди бегона-парастӣ мебошад;
- мубориза бо нафароне мебошад, ки барои расидан ба ҳадафҳои нопоку ғаразноки сиёсии ҳудаздин, ислом, аз ҳиссиёт, боварва этиқоди динии одамон сунистифода мекунанд;
- мубориза баҳри ҳифзи идея-арзишҳои миллӣ аст.

Афзалият додан ба муборизаҳои идеологӣ асосҳои терроризми муосир дар замони нав пеш аз ҳама, аз сиёсати дурусти ҳар як давлат бо ин падидай номатлуби иҷтимоӣ шоҳидӣ медиҳад. Яъне, қонуни мо, пеш аз он ки одамон бо терроризм майл кунанд, сараввал онҳоро бо идеяҳои афзалиятдоштаи миллӣ шинос карда, дар руҳияи

эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тарбия мекунад, то оғаҳ бошанд, фирефтай ақидаҳои бегона нашаванд. Усули асосии идоракуни чомеа - ин бовармандкунони омма аст, ки он дар раванди корҳои идеологӣ амалӣ мегардад [4, 65].

Албатта, мубориза бар зидди асосҳои идеологии терроризми муосир воситаи ягона дар муборизаи умум бо терроризм нест. Аммо дар вазъияти кунунӣ фаҳмо мегардад, ки барои аз байн бурдани таъсири мутаассибони исломӣ ва паст кардани таҳдиди онҳо, ба мо зарур аст, ба ҷомеа ба фоидай амалигардонии манфиатҳои миллӣ таъсири мусбӣ расонем. **Дар ҳолати ба даст овардани ғалабаи идеологӣ дастгирии аҳолӣ аз сиёсати давлатӣ зиёд мешавад, шумораи ҳайроҳони терроризм ва дастгирии молиявии террористон кам мешавад, тамоюли ҷалшавӣ ба ташкилотҳои террористӣ ба нестӣ мерасад.** Дар ҳолати ба даст овардани ғалабаи идеологӣ шаҳрвандон ҳар як амали давлат, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқро бар зидди террористон ва гуруҳҳои ҳайроҳҳо дастгирӣ мекунанд. Ва аз ҳама муҳим, қувваҳои пурзӯри таҳрибкор аз имконияти истифода бурдани шаҳрвандони мо дар фаъолияти таҳрибкоронаашон маҳрум мегарданд.

Вақте ки сухан дар бораи мубориза бар зидди идеологияи терроризми муосир меравад, ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки давлати мо ба қатори кишварҳое доҳил мешавад, ки идеологияи он демократӣ ва дунявӣ мебошад. Ҷомеа ва давлати мо дар



мустаҳкам намудану нигоҳ доштани чомеаи соҳибхтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ манфиатдор ҳаст. Идеологияи терроризми муосир, ки ба фикру ақидаҳои бунёдгароёна ва радикалии динӣ асос ёфта, аз тарафи қувваҳои пурзӯр дастгирий меёбад, маҳз ба моҳияти соҳибхтиёрий, демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва ягонагии давлати мо, ба идея-арзишҳои ватандӯстӣ, инсондӯстӣ ва динии кишвар муҳолифат мекунад. Ин идеология ҳам дар шакли кушод ва ҳам пӯшидааш имрӯз ба як омили таҳдидкунанда ба амнияти миллӣ-давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мубаддал гаштааст.

Қайд кардан лозим аст, ки баҳшҳои иттилоотӣ-идеологии кишвар, пеш аз ҳама, аҳли зиёд дар мубориза бар зидди ҳамагуна идеологияи душманона, аз ҷумла, идеологияи зааровар ва вайронкунандай терроризми муосир, ки решай динӣ дорад, нақши асосиро мебозанд. Ичрои ин вазифа ба осонӣ ба даст намеояд, чунки он донишу ҷаҳонбинии хеле васеъ, ирова ва часорати қавии аҳли зиёро дар мубориза бар зидди исломи сиёсӣ талаб мекунад. Ирова, ин бо донишу маҳорати баланд, нотарсона коре, амалеро ичро кардан, қарореро қабул кардан мебошад. 27-уми ноябрисоли 2021 дар Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон Раиси КДАМ ҶТ генерал-полковник Ятимов С.С. дар конференсияи илмии зиёйён-кормандони илм ва маорифчиёни ҷумҳурӣ дар мавзуи «Фазои иттилоотии кишвар, ҳимояи

дастовардҳои замони истиқлолият ва таъмини амнияти миллӣ» ба аҳли зиёд муроҷиат карда, чунин қайд намуд, ки «...фурсатҷӯйӣ ва бетарафиро як сӯ монда, аз арзишҳои миллӣ, тафаккури илмӣ дифоъ намоянд ва ошкоро бар зидди ифратгароӣ, таассуби динӣ, ҳурофот, муқовимати босамар намоянд. Агар чунин амал сурат нагирад, аз байн рафтани давлатдории миллӣ ногузир фаро мерасад».

Яке аз маҳсусиятҳои асосии муборизаи идеологӣ аз он иборат аст, ки ҳар як далелу рақам, рӯйдод, ҳар як тараф, ҷиҳат ва паҳлу дар муқовиматҳои идеологӣ ба фоидаи пешравии манфиатҳои миллӣ бояд маънидод карда шавад. Идеология тафсири воқеият аст. Он бояд воқеияти миллиро ба он дараҷае шарҳ диҳад, ки дурустии суханҳо дар шуури ягон нафар шубҳа ба вучӯд наоранд, баражкс, илҳомбахш ва роҳбалад бошанд, суханро бурротар ва таъсирноктар кунанд, иродаро қавӣ гардонанд ва дастурҳои идеологҳо натиҷаҳои амалий диҳанд.

Таъқид кардан зарур аст, ки то ба идеология ва масъалаҳои идеологӣ дар мубориза бар зидди терроризме, ки аз дин сунистифода мекунад, сарфаҳм наравем, ҳудогоҳу ватандӯсти комил шуда наметавонем, аз уҳдаи ичрои вазифаҳои дар наздамон гузошташуда намебароем ва оммаро аз ақидаҳои шаҳшудаи ҳурофотӣ раҳо дода наметавонем.

Дар ҷараёни муқобилияти идеологӣ дараҷаи мағкуравии



чомеа, сатҳи маънавӣ-ахлоқии ҳалқ то он андозае бояд баланд бардошта шавад, ки аҳолӣ ҳар як фикру ақида, мақсад ва амали бегонаро тез пайхас қунад, дурустии онро зери шубҳа гузорад ва дар зери идеологияи ягона ва муттаҳидкунандаи чомеа ва давлат бар зидди душманони ғоявӣ сарҷамъ шуда муқобилияти фаъол нишон диҳанд. Яъне «сатҳи маърифатнокии чомеа бояд то ҳадде боло бурда шавад, ки мардум дар паси ҳар шиор, ваъда, пешниҳод, даъват ва суханронӣ пурра эҳсос карда тавонад ва дарк намояд, ки ин суханбозиҳо манфиати киро, қадом гурӯҳро ҳимоя мекунанд. Иқтидори мутобиқати онҳоро ба манфиатҳои миллӣ-таъмини сулҳу субот ва рушди давлатдории мо сарфаҳм равад» [6, 26].

Хулоса, бо дарназардошти зарурату муҳиммияти идеология ва нақши қалони он дар татбиқи манфиатҳои миллӣ, душманон ва рақибон ба гузаронидани амалҳои таҳрибии идеявӣ диққати маҳсус медиҳанд. Ин амри воқеъ назоратро аз болои идеология талаб мекунад. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи фазои иттилоотӣ-

идеологии кишвар ба уҳдаи КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон voguzor шудааст ва он ду самти корро дар бар мегирад. Якум, роҳ надодан ба воридшавии ғояҳои зааровари душманона ба чомеа, назорати фаъолияти баҳшҳои идеологии кишвар, саривакӯ ошкор ва пешгирий намудани ҳаракатҳои душман, дуюм, назорати мутобиқатӣ, ҷавобгӯйии фаъолияти баҳшҳои идеологии кишвар ба пешравии идеологияи сиёсӣ-давлатӣ ва расонидани таъсири мусбӣ ба вазъият ба манфиати ҳалли масъалаҳои идеологӣ дар мубориза бар зидди идеологияи ғайр ва муттаҳидшавии чомеа дар атрофи идеологии ягонаи давлатӣ.

Идеология ҳамеша ба ақл, хирад ва шуур такя ва муроциат менамояд, бинобар ҳамин, мазмуну мундариҷаи худро аз илм кашида мегирад ва ин моро водор мекунад, ки имрӯз дар пояси донишу фахмиши илмӣ ақли солимро ба кор бурда, идеологияи хоси миллии худро ба нафъи давлату миллати худ такмил дихем, аз ҳамлаҳои ҳаробиовари андеша ва ақидаҳои бегона ҳифз намоем.

### РӮЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2003.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти амнияти миллии ҶТ», таҳти № 362 аз 20.03.2008.
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», шаҳри Душанбе, 21 декабря 2021.
4. В. И. Ленин. Асарҳо. Нашриёти 4-ум. Ч.2. – С.244.
5. В. Ф. Г. Гегел. Феноменалогия духа.
6. С. С. Ятимов. Идеология ва манфиати миллӣ. Нашриёти Ганҷ.– Душанбе 2015. – 191 с.
7. С. С. Ятимов. Маводи конференсияи илмии зиёён-кормандони илм ва маорифчиёни ҷумҳурӣ дар мавзуи «Фазои иттилоотии кишвар, ҳимояи



дастовардҳои замони истиқлолият ва таъмини амнияти миллӣ», шаҳри Душанбе, 27-уми ноябр соли 2021.

8. С. С. Ятимов. Илм ва амният. – Душанбе: Нашриёти ганҷ, 2019. – 191с.

9. Қ. Нурулҳақов. Салафияи ифратӣ: моҳият ва таҳдиду хатарҳои он. – Душанбе, 2018. – 148 с.

10. Баротзода Ф. Барҳӯрди ифратгароии салафӣ бо мактабҳои суннатии динию мазҳабӣ дар Тоҷикистон. (Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Ифратгароии салафӣ: масъалаҳои давлатдории дунявиӣ ва ҳифзи ҳувияти миллӣ», шаҳри Душанбе, 27-уми майи соли 2015) – Душанбе: Дониш, 2015.



## МАФХУМ ВА АҲАМИЯТИ ИТТИЛООТИ РАҶАМӢ ДАР КРИМИНАЛИСТИКА

### ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

### CONCEPT AND MEANING DIGITAL INFORMATION IN CRIMINALISM

Салимов Б.А.

Salimov B.A.

Муовини сардори кафедраи маҳсуси №4-и Мактаби олии КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, унвонҷӯи кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, подполковники адлия.



Заместитель начальника специкафедры №4 Высшей школы ГКНБ Республики Таджикистан, соискатель кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета, подполковник юстиции.

*Deputy Head of the special Department №4 of the High School of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan, Applicant for the Department of Criminalistics and Forensic Activities of the Faculty of Law of the Tajik National University, Lieutenant Colonel of Justice.*

**Ихтисоси илмӣ:** 12.00.12 – криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯй.

**Научная специальность:** 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

**Scientific specialty:** 12.00.12 – criminalistics; forensic activities; operational investigative activities.

**Тақриздиҳанда:** Назаров А. – мудири кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ.

**Рецензент:** Назаров А. – Заведующий кафедрой криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета, доктор юридических наук.

**Reviewer:** Nazarov A. – Head of the Department of Criminalistics and Forensic Activities of the Faculty of Law of the Tajik National University, Doctor of Law.

**Аннотация:** Дар ин мақола хусусият ва аҳамияти криминалистии иттилооти раҷамӣ баррасӣ карда мешавад. Назарҳои гуногун оид ба мағҳумҳои «иттилоот», «иттилооти раҷамӣ» ва «ҳомилии иттилооти



электронный», инъикоси онҳо дар санадҳои меъёрии хуқуқӣ таҳлил гардида, инчунин дар хусуси такмили қонунгузории чиноятӣ ва мурофиавии чиноятӣ оид ба масъалаи баррасиshawанда пешниҳодҳои асоснок матраҳ шудаанд.

**Калидвожаҳо:** иттилоот, компьютерӣ, рақам, сигналҳо, фосила, (дискретӣ), ҳомил, электронӣ, технологияҳо, бақайдгириӣ, далел.

**Аннотация:** В данной статье рассматривается криминалистическая сущность и значение цифровой информации. Анализируются различные точки зрения на понятия «информация», «цифровая информация» и «электронные носители информации», их отражение в нормативно-правовых актах, а также высказываются обоснованные предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства относительно рассматриваемого вопроса.

**Ключевые слова:** информация, компьютерная информация, цифровая информация, дискретные сигналы, электронные носители информации, информационные технологии, фиксация, доказательство.

**Annotation:** This article examines the forensic nature and significance of digital information. Various points of view on the concepts of «information», «digital information» and «electronic media» are analyzed, as well as their reflection in regulatory legal acts, as well as substantiated proposals for improving the criminal and criminal procedural legislation regarding the issue under consideration.

**Key words:** information, computer information, digital information, discrete signals, electronic media, information technology, fixation, proof.

Исследование вопроса, понятие и значение цифровой информации в криминалистике обусловлено стремительным развитием информационных технологий и их использованием, в том числе, в преступной деятельности. Произошедшее в последние два десятилетия технологическое развитие внесло определённые корректизы в жизнь современного человека и предоставило ему новые возможности. Самым важным достижением в данном направлении стало использование сети Интернет в различных сферах деятельности государства и повседневной жизни человека. Она превратилась в глобальный базу хранения и источник

распространения информации, в том числе, криминалистической, имеющей большое значение при расследовании правонарушений.

Ежегодно увеличивается количество правонарушений, совершаемых с использованием компьютерных технологий в сети Интернет. Нередко хранящиеся здесь и на других электронных носителях данные выступают основанием для возбуждения уголовного дела и в дальнейшем становятся доказательствами по делу.

Вместе с тем, органы следствия и дознания испытывают определенные трудности при выявлении и раскрытии преступлений данной категории. Это обусловлено, прежде всего, особым характером



соответствующей цифровой информации, своевременное обнаружение и правильная фиксация которой имеет большое значение для установления и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. Когда совершается преступление с использованием информационных технологий, его следы остаются на электронных носителях в виде цифровой информации, а не на конкретных предметах в материальном виде. Для того, чтобы использовать цифровые данные при доказывании необходимо придать им процессуальную форму.

Прежде всего, для определения сущности «цифровой информации» и её всестороннего анализа необходимо определиться с базовым понятием «информация».

Слово «информация» происходит от латинского «*information*» - разъяснение, изложение. В толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даны следующие определения этого термина: «1. Информация - сведения об окружающем мире и протекающих в нём процессах, воспринимаемых человеком или специальным устройством. 2. Информация - сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чого-нибудь». Также, в словаре информация раскрывается через понятие «сведение», что означает познания в какой-нибудь области, известия, сообщения, знания, представление о чём-нибудь [14,

с.250, 699].

Основным законом, регулирующим отношения в информационной сфере, является Республике Таджикистан, является Закон Республики Таджикистан «Об информации» от 10.05.2002 г., №55. В соответствии со ст. 1 этого Закона, информация – это сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления [6].

Все перечисленные определения информации в той или иной степени охватывают её свойства и качества, а также раскрывают сущность данного термина. Вместе с тем, наиболее удачно и всесторонне, на наш взгляд, или понятие «информация» изложил И.И. Салихов, по мнению которого «информация – нематериальные по своей сути, неразрывно связанные с конкретным материальным носителем, обладающие количественными и качественными характеристиками сведения о социальной форме движения материи и обо всех других её формах в той мере, в какой они используются участниками общественных отношений, вовлечены в орбиту общественной жизни» [11, 17].

Следует отметить, что передача информации происходит посредством сигналов. Сигналы бывают аналоговыми и дискретными. Примером аналогового сигнала в криминалистике служат устные показания очевидца преступления, которые в последующем



преобразуются в дискретные сигналы в виде протокола допроса.

Информация в дискретном виде хранится, обрабатывается и передаётся посредством компьютерных устройств и информационно-телекоммуникационных систем. В криминалистике подобного рода информация получила названия машинной, компьютерной, электронной или цифровой. Это связано, прежде всего, с развитием информационных технологий. Нет единой терминологии применительно к информации данной категории. Первоначально такая информация имела название «машинной», так как обрабатывалась посредством электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Позже, данное название трансформировалось в «компьютерную», поскольку на смену названия ЭВМ пришёл термин «компьютер», а в последующем - на «электронно-цифровую».

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан одна из глав посвящена защите компьютерной информации от преступных посягательств. Вместе с тем, в Кодексе отсутствует определение «компьютерной информации», как предмета преступного посягательства. Однако анализ отдельных статей главы 28 УК РТ (98, 299, 301) позволяет сделать вывод о том, что под «компьютерной информацией» в уголовном законе понимается информация, хранящаяся в компьютерной системе, сети или на

машинах носителях [15].

Отсутствие чёткого уголовно-правового определения компьютерной информации и единого понимания её сущности привело к тому, что различные учёные трактуют понятие «компьютерной информации» по-разному. К примеру, В.А. Мещеряков под ней понимает информацию, представленную в специальном виде [9, 46]. По сути, близка к данному определению и точка зрения М.В. Старичкова. По его мнению, компьютерная информация - это зафиксированные на материальном носителе сведения, представленные в виде, пригодном для обработки с использованием компьютерных устройств, и предназначенные для использования в таких устройствах [13, 20].

Между тем, некоторые научные круги считают необходимым исключить слово «компьютер» из определения «компьютерная информация» и взамен предлагают использовать понятие «электронно-цифровая информация». Так, П.Г. Смагин считает, что если информация была создана не на компьютере, а, к примеру, на цифровом фотоаппарате, то она уже не является компьютерной, но все равно зафиксирована в цифровом виде и при передаче её на компьютер никакого искажения не произойдет. Он полагает, что с появлением огромного количества цифровых устройств (сотовых телефонов, цифровых диктофонов, DVD-камер) понятие «компьютер»



необходимо исключить из оборота в соответствующих нормативно-правовых актах, так как здесь можно говорить только о цифровом устройстве [12, 80]. Пожалуй, следует согласиться с данной точкой зрения.

В уголовно-процессуальном законе, понятие «цифровой информации» законодательно не закреплено, и этот термин упоминается лишь в одной норме, в ч. 5 ст. 199 (Общие правила производства допроса) УПК РТ: «если показания связаны с цифровыми данными или иными сведениями, которые трудно удержать в памяти, допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями...».

Наиболее точно определил понятие «цифровой информации» Н.А. Иванов, по мнению которого «цифровая информация» - информация, вводимая, обрабатываемая и хранящаяся в устройствах памяти средств компьютерной и иной микропроцессорной техники или передаваемая по каким-либо каналам связи, имеет вид или зафиксирована (представлена) в виде дискретных сигналов, т.е. сигналов, имеющих конечное число значений [7, 96].

В уголовном процессе дискуссионным является вопрос отнесения цифровой информации к тем или иным видам доказательств и по этому поводу существует несколько точек зрения.

Первая из них заключается в том, что цифровая информация относится к распространённым

видам доказательств, а именно к иным документам или вещественным доказательствам. Подобную позицию занимает С.П. Ворожбит, считающий что, если доказательственное значение имеют материальные свойства предмета, то такой предмет следует относить к вещественным доказательствам, если же криминалистическое значение имеет смысловое содержание предмета, то его следует определить как иной документ [3, 25].

Сторонники другой точки зрения, считают, что цифровой информации присущи особые свойства, которые отличают её от иных документов и вещественных доказательств, и поэтому предлагают признать её новым видом доказательств [8, 99-103]. Полагаем, что данная точка зрения является состоятельной, так как цифровая информация, в отличие от традиционных документов, не составляется человеком, а создаётся путём набора определённых команд или записи процессов, протекающих в окружающем мире, посредством технических устройств. Цифровую информацию невозможно воспринимать без использования технических средств, тогда как документ и вещественное доказательство доступны для непосредственного восприятия человеком.

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой существование цифровой информации в качестве доказательства в уголовном



процессе категорически отрицается. Так, А.М. Баранов считает, что цифровые доказательства – это лишь иллюзия, фантазии авторов. Единственным источником (носителем) доказательств в уголовном процессе всегда является человек. Доказательство (информация) существует только в сознании человека. Протоколы следственных действий, иные документы и вещественные доказательства не являются носителями (источниками) информации, а считаются её хранителями. Электронная среда, в том числе Интернет, электронные средства сохранения и передачи информации служат хранителями информации, а не вещественными и электронными доказательствами. А источником является лицо, которое хранит их на электронном устройстве или получило из электронной среды либо электронного прибора [2, 64-69]. Пожалуй, не стоит соглашаться с мнением А.М. Баранова, ибо источником цифровой информации, кроме человека, могут выступать, например различные юридические лица, предприятия и учреждения.

И так, можно констатировать, что основной отличительной чертой электронно-цифровой информации является наличие у неё электронного носителя, без которого она не может существовать.

В УПК Республики Таджикистан термин «электронные носители информации» не

встречается. Вместо него используется выражение «электронные источники информации». В соответствии с ч. 2 ст. 82 Кодекса, электронные источники информации отнесены, как один из видов доказательств, к иным документам, что, на наш взгляд, не совсем верно. Также, положения данной статьи уголовно-процессуального закона не исключают возможности признавать их вещественными доказательствами.

Так, согласно ч.3 ст. 82 УПК РТ в случаях, когда документы обладают всеми признаками, указанными в статье 78 настоящего Кодекса, они считаются вещественными доказательствами. В статье 78 речь идёт о вещественных доказательствах и обстоятельствах, при которых определённые предметы могут признаваться таковыми. То есть, если предметы послужили орудием преступления, средством к выявлению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо опровержению обвинения или смягчения ответственности, сохранили на себе следы преступления и стали объектами преступных действий, то они признаются вещественными доказательствами.

В связи с тем, что законодательного определения понятия «электронного носителя (источника) информации» не существует, в юридической литературе имеются разногласия



на этот счёт.

Например, А.А. Балашова в диссертационной работе сформулировала собственное определение данной терминологии применительно к уголовно-процессуальной деятельности. Она считает, что «электронный носитель информации – это техническое средство, конструктивно предназначенное для хранения информации в электронно-цифровой форме, доступной для обработки с использованием средств вычислительной техники» [1, 28]. На наш взгляд, в целом приведённое понятие раскрывает сущность рассматриваемого предмета, однако данное определение не охватывает всю совокупность функций электронного носителя информации по записи, передаче и воспроизведению сведений.

Р.И. Оконенко выделяет следующие свойства электронного носителя информации:

- наличие значительного объёма памяти;
- простота передачи и копирования сведений с одного электронного носителя информации на другой;
- возможность удалённого доступа к содержанию электронного носителя и информационно-телекоммуникационным системам (в частности к сети Интернет);
- относительность и неочевидность содержания [10, 120-124].

Вместе с тем, В.Н. Григорьев и О.А. Максимов определяют «электронный носитель информации» как «предмет,

содержащий значимую для уголовного дела информацию, созданную не в процессе расследования уголовного дела, восприятие которой невозможно без использования электронно-вычислительных средств» [5, 40]. Полагаем, что здесь слова «созданные не в процессе расследования уголовного дела» являются излишними и сужающими понятия исследуемого устройства. Ибо не исключена возможность получения криминалистически значимой информации, образовавшейся в ходе расследования уголовного дела, с технических устройств. Например, сведения, полученные при прослушивании и записи переговоров, произведённых в рамках расследования уголовных дел в порядке ст.196 УПК Республики Таджикистан.

По нашему мнению, с точки зрения криминалистической науки удачно сформулировал определение «электронного носителя информации» Ю.В. Гаврилин, который понимает под ним устройство, конструктивно предназначенное для постоянного или временного хранения информации в виде, пригодном для использования в электронных вычислительных машинах, а также для ее передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах [4, 48].

Таким образом, учитывая рассмотренные теоретические аспекты понятия и значения цифровой информации, можно сделать следующие выводы.



Термины «цифровая информация», «электронно-цифровая информация» и «компьютерная информация» являются тождественными понятиями, имеют одинаковое значение в криминалистической науке. Поскольку, всем им присуще наличие материальных носителей, представлены они в форме электрических сигналов, воспроизводятся и обрабатываются посредством технических устройств.

При совершении преступлений с использованием информационных технологий, их следы остаются на электронных носителях в виде цифровой информации, а не на конкретных предметах материального мира. От своевременного обнаружения и грамотной фиксации криминалистически значимой цифровой информации зависит раскрываемость преступлений.

Вместе с тем, работа с электронно-цифровой информацией вызывает определённые сложности у органов предварительного следствия. Это связано, прежде всего, с особенностью образования цифровых следов, отсутствием специальных технических знаний у сотрудников, а также недостаточным правовым регулированием данного вопроса.

В связи с изложенным, полагаем, что в условиях постоянного развития информационных технологий и их широкого использования в преступной

деятельности, сотрудникам органов дознания и следствия необходимо совершенствовать свои знания в области цифровой информации, изучать опыт зарубежных коллег по выявлению, изъятию и хранению цифровой информации, проводить процессуальные действия по осмотру и фиксации доказательственной информации, сопряженной с ресурсами сети Интернет, с обязательным участием специалиста, так как последний знаком с техническими особенностями компьютерных систем и сетевого интернет-пространства и не допустить утери доказательств.

Кроме того, считаем, что назрела объективная необходимость в проработке вопроса о внесении соответствующих изменений и дополнений в законодательство Республики Таджикистан в целях правового регулирования рассматриваемой проблемы. В частности:

а) определить электронно-цифровую информацию как отдельный вид доказательств и включить её в ст.72 УПК РТ;

б) в статьях главы 28 УК РТ (Преступления против информационной безопасности) слова «компьютерная информация» заменить на «электронно-цифровую информацию»;

в) статью 298 указанной главы дополнить примечанием, где определить понятие «электронно-цифровой информации».

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Балашова А.А. Электронные носители информации и их использование в уголовно-процессуальном доказывании: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 /А.А.Балашова – Москва, 2020. – С.28.



2. Баранов А. М. Электронные доказательства: иллюзия уголовного процесса XXI в. / А. М. Баранов // Уголовная юстиция. – 2019. – № 13. – С. 64-69.
3. Ворожбит С. П. Электронные средства доказывания в уголовном и гражданском процессе: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.15 / С. П. Ворожбит. – Санкт- Петербург, 2011. – С. 25.
4. Гаврилин Ю.В. Электронные носители информации в уголовном судопроизводстве. /Ю.В. Гаврилин// Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). – С. 48.
5. Григорьев В.Н. Понятие электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве. /В.Н. Григорьев, О.А. Максимов// Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 2 (84). – С. 40.
6. Закон Республики Таджикистан «Об информации». Действующий закон. Дата принятия: 10.05.2002 г./// В редакции закона от 03.07.2012г. №848.
7. Иванов Н. А. О понятии «цифровые доказательства» и их месте в общей системе доказательств // Проблемы профилактики и противодействия компьютерным преступлениям: материалы Международной научно-практической конференции (г. Челябинск, 30 мая 2007 г) и «круглого стола» (г. Челябинск, 18 мая 2007 г.) – Челябинск: Челябинский центр по исследованию проблем противодействия организованной преступности и коррупции, 2008. – С. 96.
8. Карташов И. И. Проблемы формирования доказательств в уголовном судопроизводстве на основе цифровой информации / И. И. Карташов // Юридическая наука, 2018, № 3. – С. 99-103
9. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования./А.В. Мещеряков// Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. – С. 46.
10. Оконенко Р. И. Электронные доказательства как новое направление совершенствования российского уголовно-процессуального права./ Р.И.Оконенко // Актуальные проблемы российского права, 2015, № 3. – С. 120-124.
11. Салихов И.И. Информация с ограниченным доступом как объект гражданско-правовых правоотношений: автореф. дис. канд. ... юрид. наук./ И.И.Салихов// – Казань, 2004. – С. 17.
12. Смагин П.Г. О понятии «компьютерной информации» и особенностях ее использования при расследовании преступлений в ОВД. /П.Г. Смагин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2008. № 1. – С. 80.
13. Стариков М.В. Понятие «компьютерная информация» в российском уголовном праве./М.В.Стариков// Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2014, № 1. – С. 20.
14. Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова С.И. и Н.Ю. Шведовой. – М., 2010. – С. 250, 699.
15. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Действующий кодекс. Дата принятия: 21.05.1998 // Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2020 г., №1, ст.8, ст.9.



## ПРЕЮДИССИЯ МАЪМУРӢ: МАФҲУМ, АЛОМАТҲО ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТИ

### АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ЗНАЧЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

#### ADMINISTRATIVE PREJUDE: CONCEPT, FEATURES AND SIGNIFI- CANCE IN CRIMINAL LAW

Мирзохочаев И.Х.  
Mirzokhojaev I.H.

Муаллими калони кафедраи маҳсуси №4-и Мактаби олии КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, унвонҷӯи кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, подполковники адлия.



Старший преподаватель спецкафедры №4 Высшей школы ГКНБ Республики Таджикистан, соискатель кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета, подполковник юстиции.

*Senior lecturer of the special Department №4 of the High School of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan, Applicant for the Department of Criminalistics and Forensic Activities of the Faculty of Law of the Tajik National University, Lieutenant Colonel of Justice.*

**Ихтисоси илмӣ:** 12.00.12 - криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ.

**Научная специальность:** 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

**Scientific specialty:** 12.00.12 - criminalistics; forensic activities; operational investigative activities.

Тақриздиҳанда: Назаров А. - мудири кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ.

Рецензент: Назаров А.- Заведующий кафедрой криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета, доктор юридических наук.

*Reviewer: Nazarov A. - Head of the Department of Criminalistics and Forensic Activities of the Faculty of Law of the Tajik National University, Doctor of Law.*

**Аннотация:** Дар мақола муаллиф институти преюдитсияи маъмуриро дар илми ҳуқуқи чиноятӣ мавриди таҳқиқи амиқ қарор додааст.

Байни олимон оид ба моҳияти преюдитсияи маъмурӣ, имконпазирӣ



ва самаранокии истифодаи он дар қонунгузории чиноятӣ андешаи ягона мавҷуд нест, ки муаллиф дар мақола муфассал истода мегузарад. Ба ақидаи мухолифони татбиқи преюдитсияи маъмурӣ, эътирофи ҳукуқвайронкунии маъмурӣ ҳамчун кирдори чиноятӣ бо сабаби такори он, ба принсипи қонуни чиноятӣ зиддият дорад. Мувофиқи ақидаи онҳо, чанд маротибае, ки ҳукуқвайронкунии маъмурӣ такрор шавад, он аломатҳои чиноятро доро намегардад. Преюдитсияи маъмурӣ дар ҳуқуқи чиноятӣ боиси омехта шудани чиноятҳо ва ҳукуқвайронкунии маъмурӣ шуда метавонад, ки дар натиҷа ҳудуди ҷаҳонӣ чиноятӣ ва маъмуриро аз байн мебарад.

**Калидвожаҳо:** преюдитсия, ҷаҳонӣ, маъмурӣ, чиноят, кирдор, ҳукуқвайронкунӣ, криминализатсия, декриминализатсия, ҷазо, таркиб, ҷамъият, ҳафнок.

**Аннотация:** В статье автор проводит углубленное исследование института административной преюдиции в уголовном праве.

Среди ученых нет единого мнения о природе административной преюдиции, его возможности и эффективности в уголовном праве, что подробно обсуждается автором в статье. Противники применения административной преюдиции утверждают, что признание административного правонарушения уголовным преступлением в связи с его повторением противоречит принципам уголовного права. По их мнению, повторные административные правонарушения не являются преступлением. Административная преюдиция в уголовном праве может повлечь за собой сочетание преступлений и административных правонарушений, что исключает сферу уголовной и административной ответственности.

**Ключевые слова:** преюдиция, административный, ответственность, преступление, деяние, правонарушение, криминализация, декриминализация, наказание, состав, опасность, общество.

**Annotation:** In the article, the author conducts a deep study of the institute of administrative prejudice in criminal law.

There is no consensus among scholars on the nature of administrative prejudice, its feasibility and effectiveness in criminal law, which the author discusses in detail in the article. Opponents of the application of administrative prejudice argue that recognizing an administrative offense as a criminal offense due to its recurrence is contrary to the principles of criminal law. In their view, repeated administrative offenses do not constitute a crime. Administrative prejudice in criminal law can lead to a mixture of crimes and administrative offenses, which eliminates the scope of criminal and administrative liability.

**Key words:** prejudice, administrative liability, crime, action, offense, criminalization, decriminalization, administrative punishment, composition, danger to society.

Дар қонунгузории ватанӣ эҳё шудани институти преюдитсияи маъмурӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам

барои пурӯр намудани ҷаҳонӣ чиноятӣ, криминализатсия ва ҳам барои декриминализатсия намудани кирдор чораҳои муассир



андешида мешавад.

Ба фикри аксари муҳаққионе, ки оид ба мавзуи мазкур тадқиқотҳо анҷом додаанд, дар қонунгузории ҷиноятӣ бояд преюдитсияи маъмурӣ васеътар истифода гардад. Тибқи моҳияти мағҳуми преюдитсияи маъмурӣ, шаҳс танҳо дар он сурат ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад, ки дар муҳлати муайяннамудаи қонун тақроран ҳуқуқвайронкуни шабехро содир намуда бошад.

Вобаста ба ин мавзуъ аз ҷониби олимон Безверхов А.Г. [2, 6-19]. Малков В.П., [11, 195-198]. Чемеринский К.В. [15, 82-89]. Иванчин А.В. [4, 4], Колосова Н.Ф. [6, 246-254] ва дигарон як қатор тадқиқотҳои пуарзиш анҷом дода шуда, дар маҷмуъ, оид ба имконпазирии татбиқи преюдитсияи маъмурӣ дар ҳуқуқи ҷиноятӣ, андешаҳои судманд иброз шудаанд.

Ҳамзамон, дар байни олимон дар бораи моҳияти преюдитсияи маъмурӣ, имконпазирӣ ва самаранокии ворид намудани ин институти ҳуқуқӣ ба қонунгузории ҷиноятӣ андешаи яксон вучуд надорад. Олимони болозикр тарафдори татбиқи васеи институти преюдитсияи маъмурӣ дар ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошанд. Қисми дигари олимон, ба монанди Лопашенко Н.А.[8, 64-71]. Тарбагаев А.Н. [13, 62-68]. Н.Ф.Кузнетсова [7, 51-59]. баръакс, муҳолифи татбиқи институти мазкур дар ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошанд.

Мавриди қайд аст, ки дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ғояи

меъёрҳои преюдитсияи маъмурӣ борҳо танқид шудааст. Масалан, Лопашенко Н.А., ки мавҷудияти преюдитсияи маъмуриро дар қонуни ҷиноятӣ қатъиян намепазирад. Қайд менамояд, ки ягона фарқи байни ҷиноят бо таркиби преюдитсияи маъмурӣ аз ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ, ки заминай ҷиноят гардидааст, дар тақроран содир намудани чунин кирдор ва таъини ҷазои маъмурӣ дар муҳлати муайян барои содир намудани ҳуқуқвайронкуни аввала зоҳир меёбад. Вай чунин табиати қонунгузории ҷиноятиро нисбат ба қонунгузории маъмурӣ танқид мекунад, зоро он бо табиати бисёрсоҳавии қонунгузории маъмурӣ ва ҷиноятӣ муҳолифат мекунад.

Инчунин, Лопашенко Н.А. нуқтаи назари худро бо он асоснок мекунад, ки истифодаи соҳтори таркиб бо преюдитсияи маъмурӣ боиси якҷояшавии сунъии ҳуқуқвайронкуниҳои мустақили маъмурӣ ба як ҷинояти мураккаб мегардад ва бо ҳам иртибот, мазмун ва натиҷаи ягона надоранд. Гузашта аз ин, ин ҳуқуқвайронкуниҳои мустақили маъмурӣ қасди ягона надошта, қасди ҳар як ҳуқуқвайронкуни алоҳида ба вучуд меояд ва дар ниҳоят амалий мешавад. Ҳамин тарик, Н.А. Лопашенко ба чунин хуносae меояд, ки ҷиноят бо таркиби преюдитсияи маъмурӣ, ки бо нишонаҳои ҷинояти одӣ ё мураккаби ягона дода нашудааст, бо назарияи ҷиноят муҳолиф аст [8, 64-71].



Ба ақидаи Лопашенко Н.А. дар ин хусус розй шудан мумкин аст, ки воқеан, кирдорхой шахс қасди ягона надоранд. Аммо дар асоси назарияи ҳуқуқи чиноятӣ, на ба ҳама чиноятҳо, ки аз якчанд кирдор ташаккул ёфтаанд, ягонагии қасд хос аст. Барои чинояти давомдор - ин шарти ҳатмист, vale барои чиноят бо преюдитсияи маъмурӣ ин аломати ҳатмӣ нест.

Тарбагаев А.Н. зикр меқунад, ки ҳуқуқвайронкунии такрории маъмурӣ наметавонад сифати навро ташаккул дихад ва ба чиноят табдил ёбад, яъне дараҷа ва ҳавфи ҷамъиятиро тағиیر дихад. Танҳо кирдори чиноятӣ метавонад асоси ҷавобгарии чиноятӣ бошад. Гузашта аз ин, Тарбагаев А.Н. қайд меқунад, ки воқеан, ҳуқуқвайронкунии маъмурии такрорӣ бояд ҷораҳои саҳти таъсиррасониро дар назар гирад, аммо танҳо дар доираи соҳаи қонунгузории худ [13, 62-68].

Ба ин ақидаи Тарбагаев А.Н. розй шудан душвор аст, чунки моҳияти истифодаи институти преюдитсияи маъмурӣ маҳз тавассути алomати ба ҷамъият ҳавfnокии шахси гунаҳгор муайян карда мешавад. Зеро сухан на оид ба шумораи кирдорхой содиршуда ва сифати нав гирифтани онҳо, балки оид ба сифати нав гирифтани шахс, ки чиноят содир кардааст, меравад.

Ғайр аз ин, изҳороти маҷозии Кузнетсова Н.Ф. дар ин бора ба ҳама маълум аст: «Чиноят ин кирдори барои ҷамъият ҳавfnок мебошад, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бошад, барои ҷамъият

ҳавфи қалон надорад, гарчанде ки он низ хусусияти зиддиҷамъиятӣ дорад» [7, 51-59].

Ба ин ақидаи Кузнетсова Н.Ф. оид ба ҷамъият ҳавфи қалон надоштани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ розй шудан мумкин аст. Аммо дар ҳолати такроран, дар муҳлати муайян содир намудани кирдори маъмурии мазкур, аллакай нишонаи он аст, ки ҷазои маъмурӣ барои кирдори аввали таъсири лозима нагузошт ва шахси гунаҳгор дидаю дониста, боз ба ҷунин кирдор даст зад. Ин амали шахси гунаҳкорро метавон ҳамчун алomати баланд гардидан дараҷаи ба ҷамъият ҳавfnоки кирдор маънидод намуд.

Бар хилофи ақидаҳои муҳаққиқон Лопашенко Н.А., Тарбагаев А.Н. ва Кузнетсова Н.Ф., ҳуқуқшиноси барҷастаи Федератсияи Россия Безверхов А.Г. преюдитсияи маъмуриро ҳамчун яке аз воситаҳои фишороварии ҳуқуқӣ, воситаи криминализатсияи кирдор меҳисобад.

Моҳияти ин аз он иборат мебошад, ки дар заминай такроран содир шудани кирдори маъмурӣ, кирдори охирон ҳамчун ҷиноят баҳогузорӣ мегардад. Яъне ҳуқуқвайронкунии маъмурии аз ҷониби шахси гунаҳгор содиршуда ва барои он ҷазои маъмурӣ татбиқ гардида, дар муҳлати муайян такрор гардад, ҳамчун факти ҳуқуқӣ, оқибатҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятиро дар пай дорад. Дар ҳолатҳои преюдитсияи маъмурӣ, худи ҳамон кирдор метавонад ҳам ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам



чавобгарии чиноятиро ба миён орад. Ин ҳолат аз он вобастагӣ дорад, ки ин кирдор аз ҷониби шаҳси гунаҳгор ҷанд маротиба содир шудааст ва ҷанд маротиба ба ин шаҳс ҷазои маъмурӣ татбиқ гардидааст. Пас аз татбиқи ҷораҳои маъмурӣ нисбат ба шаҳси гунаҳгор барои ҳуқуқвайронкуни маъмурии қаблан содиршуда, преюдитсияи маъмурӣ, ҳуқуқвайронкуни маъмурии такроран содиршударо ба ҷиноят табдил медиҳад ва татбиқи ҷазои ҷиноятиро аз шаҳси гунаҳгор талаб мекунад. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми дар қонунгузории ҷиноятӣ мавҷуд будани сохторҳо бо таркиби преюдитсияи маъмурӣ, сухан дар бораи вазиншавии қонуни ҷиноятӣ меравад, зеро он иҷозат медиҳад, ки қувваи ҷавобгари ҷиноятӣ ба кирдорҳои ғайриҷиноятӣ (ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ) барои такроран дар муҳлати муайян содир намудани он, татбиқ карда шавад [2, 6-19].

Ғайр аз он, преюдитсияи маъмурӣ дар қонуни ҷиноятӣ инҷунин метавонад тавассути ба категорияи ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ гузаронидани намудҳои алоҳидаи ҷиноятҳо, ки ҳавфи зиёди ҷамъиятӣ надоранд, воситаи декриминализатсияи кирдорҳо гардад. Ба андешаи мо, бо чунин мазмун преюдитсияи маъмуриро дар қонунгузории ҷиноятӣ мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додан аломати инсондӯстии қонунгузории ҷиноятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Ҳамин тарик, Безверхов А.Г.

таъқид мекунад, ки преюдитсияи маъмуриро ҳамчун воситаи ҳуқуқӣ бо мақсадҳои мустаҳкам ва ҳам сабук кардани ҷавобгари ҷиноятӣ истифода бурдан мумкин аст. Преюдитсияи маъмурӣ ҳамчун воситаи муҳимми пешгирии ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ дар якҷоягӣ бо раванди декриминализатсия дар ҳамон соҳаи муносибатҳо метавонад яке аз воситаҳои ҳуқуқӣ-техникии сабук кардани қонуни ҷиноятӣ бошад [1, 39-40].

Профессор В.М. Малков низ ақидаҳои А.Г. Безверховро тарафдорӣ намуда, оид ба бартариҳои зерини преюдитсияи маъмурӣ дар қонунгузории ҷиноятӣ истода мегузарад:

Якум, истифодаи преюдитсияи маъмурӣ дар қонунгузории ҷиноятӣ ҳусусияти пешгирикунанда дорад. Татбиқи ҷораҳои ҷазои маъмурӣ ва пешбурд оид ба парвандаи ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ нисбат ба ҳуқуқвайронкунанда таъсири даҳлдори пешгирикунанда ва тарбиявӣ дорад ва як навъ огоҳии расмӣ мебошад.

Дуюм, истифодаи преюдитсияи маъмурӣ як навъ василаи боздоштани паҳншавии маҷбуркуни ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ мебошад. Ҳангоми криминализатсияи ҳуқуқвайронкуни даҳлдор, истифода бурдани преюдитсияи маъмурӣ имконияти истифодаи воситаҳои маҷburкуни ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ мавқуф гузашта мешавад; таҳти таъсири воситаҳои маҷburкуни сабуктар ҷинояткор



метавонад, рафтори худро аз навдида барояд ва дар оянда ба чунин ҳуқуқвайронкунӣ даст назанад.

Сеюм, преюдитсияи маъмуриро қисман ҳамчун воситай декриминализатсия истифода бурдан мумкин аст. Зеро бо гузашти вақт барои содир намудани баъзе кирдорҳои ҷиноятӣ, шахс метавонад танҳо ба шарте ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида шавад, ки кирдори ўтакроран дар давоми сол пас аз татбиқи ҷазои маъмурий, содир карда шавад. Дар ин ҳолат, доираи маҷбурӯкунии ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ низ тангтар мешавад [12, 58-64].

Ҳамин тариқ, ба ақидаи Малков В.М. преюдитсияи маъмуриро ҳамчун воситай маҳсуси техникаи юридикӣ тавсиф намудан мумкин аст. Зеро қонунгузор онро ҳам барои криминализатсияи кирдор, барои аз ҷониби шахсе, ки ба ҷазои маъмурий қашида шуда, баъд аз муҳлати муайян кирдори маъмурии шабеҳ содир менамояд ва ҳам барои декриминализатсияи кирдор, бо роҳи гузаронидани ҷиноятҳои алоҳида ба категорияи кирдорҳои маъмурий истифода мебарад.

Ақидаи Чемеринский К.В. аз назарияҳои дар боло овардашуда ба қулӣ фарқ мекунад. Ўқайд мекунад, ки ҷиноят бо таркиби преюдитсияи маъмурий пайванди ду ҳуқуқвайронкунии мустақил нест. Ин амалест, ки аз ҷониби шахси қаблан ба ҷазои маъмурий қашида шуда, содир шудааст. Ҳуқуқвайронкунии аввали ҳамчун шарти ба ҷавобгарии ҷиноятӣ

кашидан, дорои унсури таркибии кирдори ҷиноятӣ намегардад, он моҳияти аслии худ – кирдори маъмуриро тағиیر намедиҳад [15, 82-89].

Маълум мешавад, ки ҷонибдорони ин ақида кирдорро бо таркиби преюдитсияи маъмурий, ҳамчун ҷинояти одӣ бо аломати субъекти маҳсус меҳисобанд. Ба андешаи Чемеринский К.В., дар ҳақиқат, таркиби ҷиноят бо преюдитсияи маъмурий дорои аломатҳои субъекти маҳсус мегардад. Ин дар ҳолест, ки кирдори маъмурии аввали таркиби ҷиноятро фаро намегирад.

Яке аз далелҳои асосии муҳолифони преюдитсияи маъмурий аз он иборат аст, ки эътирофи ҳуқуқвайронкунии маъмурий ҳамчун кирдори ҷиноятӣ бо сабаби такори он, ба принсипи қонуни ҷиноятӣ ихтилоф дорад. Мувофиқи он ҷиноят танҳо кирдори барои ҷамъият ҳавфнок ҳисобида мешавад, ки худ ҳамаи аломатҳои таркиби ҷиноятро дошта бошад ва ин новобаста аз он ки нисбат ба шахс барои кирдори қаблан содир намудааш ҷазои маъмурий татбиқ карда шудааст ёне? Ҷандаротибае ҳуқуқвайронкунии маъмурий такрор шавад, он аломатҳои ҷиноятро доро намегардад. Зеро пеш аз ҳама, сухан дар бораи ба ҷамъият ҳавфнокии кирдор меравад. Мавҷудияти сохторҳо бо таркиби преюдитсияи маъмурий дар ҳуқуқи ҷиноятӣ боиси омехта шудани ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкунии маъмурий мегардад, ки худуди ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмуриро



аз байн мебарад.

Баъзе ҷонибдорони ворид кардани преюдитсияи маъмурӣ ба қонуни ҷиноятӣ бар он ақидаанд, ки шахси гунаҳгор ба ҷамъият ҳавфи бештарро эҷод карда метавонад ва ин асос ба татбиқи преюдитсияи маъмуррист. Ин маънои онро дорад, ки тақроран содир намудани кирдор аз ҷониби шахс дар як муддати қӯтоҳ, ки барои содир намудани он қаблан ба ў ҷазои маъмурӣ татбиқ шуда буд, на танҳо оид ба самаранок набудани ҷораҳои ҷазои маъмурӣ нисбат ба ў, балки оид ба ҳусусияти маҳсуси шахсӣ, ки ин шахсро ҳамчун субъекти маҳсус дар меъёрҳо бо преюдитсияи маъмурӣ тавсиф мекунад, гувоҳӣ медиҳад. Зоро ба дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии ҷиноят на танҳо ҳусусияти кирдорҳои содиршуда, зарари расонидашуда ё таҳдиди расонидани он, балки аломатҳои унсурҳои дигари таркиби ҷиноят, алаҳусус, субъекти ҷиноят таъсир мерасонад.

Дар ин замина Иванчин А.В. қайд мекунад, ки дарки ба ҷамъият ҳавфнокии ҷиноят, ҳамчун зарари назаррас ё ҳатари расонидани чунин зарар нодуруст мебошад. Бинобар ин, дар раванди ҷинояткорӣ хислатҳои даҳлдори шахсият ба назар гирифта намешаванд. Иванчин А.В. зикр мекунад, ки ба ҷамъият ҳавфнокӣ – ин ҳавфнокии кирдор мебошад, ки дараҷаи он аз ҳамаи аломатҳои ба ин кирдор тааллук дошта муайян карда мешавад. Дар якҷоягӣ бо ҳусусияти кирдор, зарар, шакли қасд, аломатҳои субъект ва ғайраҳо

аниқ карда мешаванд. Дар ҳолати ҷиноятҳои дорои преюдитсияи маъмурӣ, воқеъбинона зарари ҳуқуқвайронкуни тақрорӣ зиёд намешавад, аммо ҳавфи шахсият меафзояд, яъне дар маҷмуъ, ба ҷамъият ҳафнокии чунин кирдор меафзояд [4, 67].

Ҳамин тавр, ба андешаи мо бояд аз муносибати рӯяқӣ ба институти преюдитсияи маъмурӣ дар қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон даст қашида шавад ва институти мазкур ҳамчун воситаи самараноки таъсиррасонӣ ба шахсияти ҷинояткор васеъ истифода гардад. Дар ин масъалаи ҳассос, диққати асосӣ бояд ба шахсияти ҷинояткор ҳамчун омили асосии қонунигардонии преюдитсияи маъмурӣ дода шавад. Дар ин замина, муайян мегардад, ки робитаи мустақим байни ҳусусиятҳои тавсифкунандай шахсияти ҷинояткор, аз ҷумла, майли ў ба рафтори бадаҳлоқонаю ғайриқонунӣ ва содир намудани кирдори ҷиноятӣ мавҷуд мебошад.

Дар қонунгузории ҷории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 1998), преюдитсияи маъмурӣ дар моддаҳои 160, 189 қ.1, 195 қ.4, 1991 қ.1, 2121 қ.1, 2122, 226, 2371, 275 қисмҳои 1 ва 2, 2781, 286 қ.1, 289 қ.1, 336, 338 қ.1 ва 3411 қ.1-и КҶ ҶТ инъикос ёфтааст [5]. Ин моддаҳо имкони ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидани шахсро пас аз таъини ҷазои маъмурӣ барои содир кардани ҳуқуқвайронкуни шабех, пешбинӣ мекунанд.

Вақтҳои охир дар таълимоти ҳуқуқи ҷиноятӣ вобаста ба



татбиқи преюдитсияи маъмурӣ тамоюли мусбат ба назар мерасад. Мутахассисон масъалаҳои мубрами амалияи татбиқи қонунро таҳлил карда, зарурати ҳалли мушкилоти мушаххаси дорои аҳамияти иҷтимоиро дарк менамоянд ва бештар ба тарафдории преюдитсияи маъмурӣ изҳори назар мекунанд.

Ҳарчанд масъалаи мавҷудияти преюдитсияи маъмурӣ дар қонуни чинойӣ байни олимон масъалаи баҳсталаб мебошад. Муносибат ба он дар қонунгузории чинояти дар тӯли мавҷудияташ чандин маротиба тағиیر ёфтааст. Дар илми ҳуқуқи чинояти оид ба ин падидаи ҳуқуқӣ нуқтаи назари тамоман мухолиф ва гуногун мавҷуд аст.

Мухолифони татбиқи преюдитсияи маъмурӣ дар қонуни чинояти изҳор медоранд, ки мавҷудияти он ба принсипи адолати иҷтимоӣ ва қонуният дар қонуни чинояти мухолиф аст, зеро шахси содиркунандай ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, аллакай барои кирдори кардааш ҷораҳои маҷбурий дидсааст (яъне, нисбат ба ў ҷазои маъмурӣ таъин карда шудааст). Дар робита ба ин, саволе ба миён меояд, ки дар қадом асос кирдори қаблӣ, ҳангоми содир кардани ҳуқуқвайронкунии дигар ба назар гирифта мешавад ва зиёда аз он, ба ҳусусияти конструктивии кирдори нави содиркардаи ў ворид карда мешавад, ки аллакай чиноят ҳисобида мешавад.

Вобаста ба далели пешниҳодшуда бобати бо принсипи адолат мухолифат доштани преюдитсияи маъмурӣ,

бояд дар назар дошт, ки дар меъёри чинояти ҳуқуқӣ бо преюдитсияи маъмурӣ феълан маҳкумкунии дубораи кирдори аввала вучуд надорад. Зоро ду далели вайрон кардани меъёрҳои гуногуни ҳуқуқӣ мавҷуданд: меъёрҳои Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ - ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки барои содир кардани он шахс ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад ва меъёрҳои Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои содир намудани чиноят ҷазо пешбинӣ мекунад. Гузашта аз ин, дар ҳолати охирин, ҷазо на барои ҳарду кирдор таъин карда мешавад, балки барои кирдори охирин, алломатҳои кирдори аввала ба алломатҳои тарафи объективии чиноят дохил карда намешаванд [6, 246-254].

Ҳамчунин, мувофиқи моддаи 8-и Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо, ки нисбат ба шахси чиноят содир намуда татбиқ мешавад, бояд одилона бошад, ба ҳусусияту дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии чиноят, ҳолатҳои содир намудани он ва шахсияти гунаҳкор мувофиқ бошанд [5]. Дар преюдитсияи маъмурӣ ҷавобгарии чиноятий барои ҳавфнокии субъект пешбинӣ карда шудааст, на ин ки барои содир намудани ду кирдори маъмурии якхела. Дар ин ин ҷо қонунгузор асосан баланд шудани дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии шахсияти содиркунандай кирдорро дар назар гирифтааст, ки бо вучуди барои кирдори аввалии содир намудааш огоҳонида шуданаш, ки минбаъд



барои содир намудани чунин кирдор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад, шахс кирдори ғайриқонуни худро такроран содир мекунад. Аз ин ҷо муайян мегардад, ки ҷазои маъмурӣ нисбат ба ин шахс самараи лозима надода, баръакс, сифатҳои ботиниашро барои содир намудани кирдори ғайриқонуни навбатӣ такон додааст. Ҳамин тавр, метавон ба ҳулосае омад, ки дар истифодаи преюдитсияи маъмурӣ, принсипи адолат поймол намегардад ва ин ду бо ҳам муҳолифат надоранд.

Ҳамзамон, маълум аст, ки масъулият барои содир кардани ҳар як кирдори бо қонун манъшуда мустақилона ба зиммаи шахс гузошта мешавад. Ҷавобгарии бевоситаи ҷиноятӣ танҳо барои ҳуқуқвайронкуни содиршудаи охирин пешбинӣ мешавад, дар ҳоле, ки албаттa, шахс барои содир кардани он ба ҷавобгарии маъмурӣ қашида намешавад. Ин як амали тамоман навест, ки аз ҷиҳати ба ҷамъият ҳавфнокӣ бо аломатҳои он кирдоре, ки барои содир кардани он шахс ҷазои маъмурӣ

гирифтааст, рост намеояд. Дар ин ҳолат, нисбат ба кирдори аввалии маъмурӣ баҳои дучонибаи ҳуқуқӣ дода намешавад, ҳолатҳои воқеии он ба қисмати баёни фикри айборкуни бо парвандаи ҷиноятӣ дохил карда намешаванд.

Ба андешаи мо, яке аз нуқтаҳои муҳимми преюдитсияи маъмурӣ, ин дараҷаи ҳавфнокии ҷиноят ба ҷамъият ва аломатҳои субъекти он мебошад. Дар ин ҳолат, ҳавфнокӣ ба ҷамъият танҳо он замон ба миён меояд, ки такроран ҳамон кирдор содир шуда, ба кирдори аввали баҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ дода шудааст. Ҳулосаи мазкур бори дигар ақидаеро мустаҳкам менамояд, ки ба ҷамъият ҳавфнокии ҷинояти мазкур танҳо ҳангоми содир намудани ду кирдор ҷой дорад. Аз рӯйи мантиқи преюдитсияи маъмурӣ яке аз ин кирдорҳо ҳусусияти ба ҷамъият ҳавфнокӣ надорад ва зарари кирдорҳои якхела фарқ макунад. Вале дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии кирдори ҷиноятӣ аз рӯйи сифатҳои ботинии шахси гунаҳкор меафзояд.

### РУЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Безверхов А.Г. Административная преюдиция в уголовном законодательстве России: истоки, реалии, перспективы /А.Г.Безверхов// Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2011. №2 (10). –С. 39-40.
2. Безверхов А.Г. Административная преюдиция в уголовном праве России / межвузовский сборник научных трудов под общей ред. А.Г. Безверхова «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права». – 2013. – С. 6-19.
3. Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовном законодательстве России / А. Г. Безверхов // Российская юстиция. –2012, № 1 – С. 48-53.
4. Иванчин А.В. Конструирование составов преступлений с



административной преюдицией: pro etcontra/A.В.Иванчин//Вестник Ярославского государственного университета им.Г.Г. Демидова.Серия Гуманитарные науки.– 2012, – №3 (21) – С. 67.

5. Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонуни амалкунанда. Санай қабул: 21.05.1998 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2019, № 1, мод.1, мод.2

6. Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступления и совершенствование уголовного законодательства/В.И.Колосова//Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского.– 2011 №5 (1) – С. 246-254.

7. Кузнецова Н.Ф. Пути гуманизации уголовного законодательства России / Н. Ф. Кузнецова // Законодательство. - 2009. - № 7. - С. 51-59.

8. Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! / Н.А. Лопашенко// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2011. -№3 (23). С. 64-71.

9. Лопашенко Н.А. Уголовная политика [Текст] / Н. А. Лопашенко. Москва : Волтерс Клувер, 2009. – 608 с.

10. Малков В. П. Повторность проступка и уголовная ответственность / В.П. Малков; науч. ред. А.Т. Бажанов. - Казань : Издательство Казанского ун-та, 1968. – 123 с.

11. Малков В.П. Административная и дисциплинарная преюдиция как средства декриминализации и криминализации в уголовном праве / В.П. Малков // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2008, №2. –С. 195-198.

12. Малков В.П. Административная преюдиция: за и против / В.П. Малков // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2011. - №3 (23). С. 58-64.

13. Тарбагаев А.Н. Административная ответственность в уголовном праве / А.Н. Тарбагаев // Правоведение. – 1992, - №2. – С. 62-68.

14. Тарбагаев А.Н. Истинность, преюдициальность и законная сила судебного решения/ А.Н. Тарбагаев // Проблемы доказывания по уголовным делам: межвуз. сб. научн. тр. Красноярск. – 1988. – С. 52-66.

15. Чемеринский К.В. Административная преюдиция как средство криминализации деяний (на примере норм с бланкетной диспозицией) / К.В.Чемеринский// Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2015, - №1 (42). – С. 82-89.



## МАФХУМИ КРИМИНОЛОГИИ ЧИНОЯТҲОИ ХУСУСИЯТИ ЗӮРОВАРИДОШТА ДАР МУАССИСАҲОИ ИСЛОҲӢ

### КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

#### CRIMINOLOGICAL CONCEPT OF VIOLENT CRIMES IN PRISON INSTITUTIONS

Досов Х.С.  
Dosov Kh.S.

*Муаллими калони кафедраи маҳсуси №4-и Мактаби олии КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, унвонҷӯи кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон.*



*Старший преподаватель спецкафедры №4 Высшей школы ГКНБ Республики Таджикистан, соискатель кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета.*

*Senior Lecturer of the special Department №4 of the High School of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan, applicant for the Department of Criminalistics and Forensic - expert Activities of the Faculty of Law of the Tajik National University.*

**Ихтисоси илмӣ:** 12.00.12 - криминалистика; фаъолияти судӣ-экспертизӣ; фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ.

**Научная специальность:** 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

**Scientific specialty:** 12.00.12 - criminalistics; forensic activities; operational investigative activities.

*Тақриздиҳанда: Назаров А. - мудири кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ.*

*Рецензент: Назаров А.- Заведующий кафедрой криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета, доктор юридических наук.*

*Reviewer: Nazarov A. - Head of the Department of Criminalistics and Forensic Activities of the Faculty of Law of the Tajik National University, Doctor of Law.*

**Аннотация:** Мақола доир ба маъсалаҳои мафхуми чиноятҳои алоқаманд ба зӯроварӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва муассисаҳои ислоҳӣ бахшида шудааст. Ҳуди мафхуми «Чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта» як қатор кирдорҳои ҷисмонӣ ё рӯҳии бо қонун манъшудар дар назар дорад, ки бар хилоғи ҳоҳиши



шахсони дигар содир шуда, ба онҳо зарари чисмонӣ ва зарари маънавӣ мерасонад. Пинҳон кардани чиноятҳои зӯроварӣ дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ боиси ташвиш гардидааст, зеро ин гуна кирдорҳо метавонанд ба бехатарии муассисаҳои ислоҳӣ таъсири манғӣ расонанд. Онҳо ба яке аз муҳимтарин объектҳои муҳофизати қонуни чиноятӣ-саломатӣ, ҳаёт ва дигар арзишҳои инсонии шаҳрвандон суиқасд карда, ҳамеша боиси такрор шудани чиноятҳо мегарданд. Дар натиҷа, дар аксари ҳолатҳо, шахсоне, ки дар муассисаҳои ислоҳӣ чиноятҳои хусусияти зӯровари дошта содир кардаанд, ҳисси бечазоӣ ва иҷозатдиҳиро ташаккул медиҳад, ки ба идомаи рафтори ғайриқонунӣ мусоидат меқунад.

**Калидвозжаҳо:** зӯроварӣ, чиноят, криминология, криминогенӣ, чиноятҳои латентӣ, муассисаҳои ислоҳӣ, чиноятҳои пенитенциарӣ, амнияти шахс, ҷабрдида, таҳқик, ҳуқуқ, таҷовуз, маҳкумшуда.

**Аннотация:** Статья посвящена понятию преступлений, связанных с насилием, в международном сообществе и в пенитенциарных учреждениях. Само понятие «преступления насильственного характера» относится к ряду запрещенных законом физических или психических действий, которые совершаются против воли других лиц и причиняют им физический и моральный вред. Сокрытие насильственных преступлений в местах лишения свободы вызывает озабоченность, поскольку такие действия могут негативно сказаться на безопасности исправительных учреждений. Они подрывают один из важнейших объектов защиты уголовного права - здоровье, жизнь и другие ценности человека и всегда ведут к рецидиву. В результате во многих случаях у лиц, совершивших насильственные преступления в исправительных учреждениях, возникает ощущение безнаказанности и толерантности, что способствует продолжению противоправного поведения.

**Ключевые слова:** насилие, преступление, криминология, латентные преступления, исправительные учреждения, пенитенциарные преступления, личная безопасность, потерпевший, расследование, закон, изнасилование, осужденный.

**Annotation:** The article is devoted to the concept of violent crimes in the international community and in penitentiary institutions. The very concept of «crime of a violent nature» refers to a number of physical or mental acts prohibited by law that are committed against the will of others and cause them physical and moral harm. Concealment of violent crimes in prisons is a concern, as such activities may adversely affect prison security. They undermine one of the most important objects of criminal law protection - health, life and other human values - and always lead to relapse. As a result, in many cases, perpetrators of violent crimes in correctional institutions develop a sense of impunity and tolerance, which contributes to the continuation of unlawful behavior.

**Key words:** violence, crime, criminology, criminology, latent crimes, correctional facilities, penitentiary crimes, personal security, victim, investigation, law, rape, convict.



Чомеаи ҷаҳонӣ аз Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (1948), ки ҳуқуқи инсон ба ҳаёт, амнияти шахс, ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта, шиканча ва муносибати бераҳмонаро эълон кардааст, дар қарорҳои минбаъдаи Ассамблеяи Генералӣ, ECOSOC, конгрессҳо СММ принсипҳои бунёдиро бемайлон таҳия ва ҳимоя мекунанд [1, 38-43, 480, 70-84].

Тавре ки В.В.Лунеев қайд намудааст, ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта бевосита оқибати содир намудани ҷиноят буда, бо ҳам алоқамандии мурофиавӣ дошта, дар ҷаҳон паҳн гардидааст [2, 398]. Ҷиноятҳои алоқаманд ба зӯроварӣ дар ҷаҳон, байни миллатҳо, табақаҳои иҷтимоӣ ва ҳатто давлатҳои мусоир, ки ҳудро мутамаддин мешуморанд, мушкилиҳои зиёдеро ба бор овардааст. Пеш аз гузаштан ба тавсифи криминологии ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта дар муассисаҳои ислоҳӣ, мағҳуми онро муайян кардан лозим аст.

Мағҳуми ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридоштаро В.Д.Мальков чунин шаҳр додааст: «Маҷмуи ҷиноятҳое, ки бо истифодаи кувваи ҷисмонӣ бо мақсади бевосита аз ҳаёт маҳрум кардан ё расонидани зарар ба саломатӣ содир шудаанд» [3, 232]. Мағҳуми ба ин монандро Ю.М.Антонян пешниҳод кардааст. Ба ақидаи муаллиф дар зери мағҳуми ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта амалҳои қасдона, ки ба шахс зарари ҷисмонӣ мерасонад, аз ҷумла, зулму ситам, поймол кардани дахлназарии

шахс фаҳмида мешавад [4, 54, 216].

Қайд кардан ба маврид аст, ки оқибати ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта ин маҳрум кардан аз ҳаёт, расонидани зарари ҷисмонӣ ё рӯҳӣ ва озодии шахс, равона карда шудааст. Бархе аз ҷиноятҳо боиси тағйирёбии на танҳо вазъи иҷтимоӣ, балки вазъи иқтисодӣ мегарданд, ки шахс аз молу мулки ҳуд маҳрум карда мешавад. Масалан горатгарӣ дар аксар мавридҳо бо күштори ҷабрдида ба охир мерасад. Барои ҳалли мушкилот муаллифон пешниҳод мекунанд, ки як гурӯҳи ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта ҷудо карда шаванд. Ҳамин тавр, профессор Г.Аванесов, И.Иншаков, С.Я.Лебедев ва Н.Эриашвили ду намуди ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридоштаро ҷудо мекунанд [5, 350, 426, 423]. Аз ҷумла, гурӯҳи аввал ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта, ки ангезаи ҷиноят танҳо расонидани зарар ба ҳаёт ва саломатӣ буда, гурӯҳи дуюм бошад, роҳи ба даст овардани натиҷаи муайян мебошад. Ба ақидаи профессор А.И.Долгов, ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта, сиёсӣ, динӣ ва дигар ҷиноятҳоро, ки ангезаи муайян ва тарзи содир кардани ҷиноятро муттаҳид мекунанд, ҷудо кардан мумкин аст [6, 563].

Қайд кардан лозим аст, ки дар баробари ҷиноятҳои латентӣ аксар вақт маълумот оид ба ангезаи қисми дигари ҷиноятҳо мавҷуд нест. Илова бар ин, барои ҷиноятҳои тафтишшаванда аз рӯйи парвандаҳои ҷиноятие, ки судҳо дида мебароянд, на ҳамеша



сабаб ва тамоми ҳолатҳои содир намудани чиноят пурра муқаррар карда мешаванд.

Дар амалияи тафтишӣангезаҳои чиноятҳои тафтишшаванда ба мисли ангезаи чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта умуман чудо карда намешавад. Аксар вақт, чиноятҳое, ки алломатҳои чиноятҳои хусусияти зӯроваридоштаро доро мебошанд, бо ангезаи авбоӣ, рашк, муноқиша, бадбинӣ, қасосгириҷа ва гайра содир мешаванд. Худи мағҳуми «зӯроварии чиноятӣ» як қатор амалҳои чисмонӣ ё рӯҳии бо қонун манъшударо дар назар дорад, ки бар хилофи хоҳиши шахсони дигар содир шуда, ба онҳо зарари чисмонӣ ва зарари маънавӣ расонданро дар бар мегирад.

Вобаста ба гуфтаҳои боло, А.И.Долгов чунин ақида дорад, ки ҳангоми гузаронидани таҳқики криминологии чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта бояд доираи васеи чиноятҳое, ки на танҳо бо истифодаи зуроварии чисмонӣ ва равонӣ бевосита алоқаманданд, инчунин бояд, ки кирдорҳои мушаххасе, ки бо истифодаи аз омилҳои зӯроварӣ алоқа дошта, ба назар гирифта шаванд [7, 408]. Рӯйхат ва хусусияти чунин амалҳо дар қонуни чиноятӣ муайян карда шудааст.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ тамоми чиноятҳое, ки дар муассисаҳои ислоҳӣ содир карда мешаванд, чиноятҳои чинояткории пенитенсиарӣ номида мешаванд.

А.П.Филченко мағҳуми чиноятҳои пенитенсиариро ба

таври зерин қайд намудааст;

– чиноятҳои пенитенсиарӣ-маҷмуи чиноятҳое мебошад, ки дар муассисаҳои ислоҳӣ аз ҷониби доираи маҳдуди субъектҳо дар муддати муайян содир карда мешаванд;

– чиноятҳои пенитенсиарӣ – ин як навъи чиноят буда, қонуниятҳои умумии инкишофи онро бавосита такрор намуда, тавассути равандҳои амиқи криминогенӣ ҳангоми адои ҷазо ба амал омада, ба амнияти муассисаҳои иҷрои ҷазои чиноятӣ таҳдид мекунанд [8, 55].

Ҳамин тарик, чинояткории пенитенсиарӣ танҳо дар чиноятҳое зоҳир мегардад, ки ба шароити ҷойҳои нигоҳдорӣ вобаста аст (ҳангоми ҳабс, иҷрои ҷазо дар намуди маҳрум соҳтан аз озодӣ). Сарфи назар аз гуногуни шаклҳо, кирдори чиноятҳои зӯроварӣ ба инфириодӣ ё оммавӣ ҷудо шуда, аз ҷиҳати табиати ҳуқуқӣ онҳо монанданд.

Дар чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта, маҳсусан дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ, вобастагии таҷовузкор аз рӯйи табиати худ, аз хусусияти монадии худ ба аксари шахсон ҳос аст, фарқ мекунад. Ҳар як шаҳс аз рӯйи табиат, хислатҳои иҷтимоӣ, инкишоф ва тарбияи худ бо хоҳиши муттаҳид шудан бо шахсони дигар барои қонеъ кардани ниёзҳои худ, ноил шудан ба ҳадафҳои шаҳсӣ ва муштарак ҳос аст.

Вобастагии шаҳсият дар муассисаҳои ислоҳӣ назар ба ҳаёти муқаррарӣ хеле саҳттар буда,



маҳкумшудагон дар фазои маҳдуд буда, бо ҳамдигар муошират мекунанд. Дар муассисаҳои ислоҳӣ дар шароите, ки кирдорҳои хусусияти зӯровари дошта содир мешаванд, маҳкумшуда ба онҳо саҳт вобаста аст. Ин вобастагиро маҳкумшуда эътироф накунад ҳам, вале он маҳз ҳоҳиши пахш кардани фаъолияти шаҳси дигар, маҷбур кардан бо расонидани зарари ҷисмонӣ зоҳир мегардад.

Вобаста ба гуфтаҳои боло, ба таърифи мағҳуми зӯроварӣ рӯ овардан бамаврид аст.

Зӯроварӣ шакли фаъолияти ҷиноятӣ мебошад, зеро он арзишҳои муҳимтарин, ҳаёт ва саломатиро зери ҳатар мегузорад. Дар бораи истилоҳи «зӯроварӣ» сухан ронда, бояд қайд кард, ки он доираи васеи таъсиррасониро ба ҷабрдида ифода мекунад. Дар «Луғати тафсирии забони тоҷикӣ» [9, 531] зӯроварӣ чунин маънидод шудааст:

- зӯроварӣ-таъсиррасонии маҷбурӣ ба касе, зулм, фишор, беконунӣ, истифодаи қувваи ҷисмонӣ нисбати касе;

- таҷовуз кардан бар хилофи ирода, маҷбур кардан, муқобилият кардан ба зарурати иҷрои иродаи каси дигар;

- зӯран ва ғ.

«Энциклопедияи бузурги Шӯравӣ» зӯровариро чунин маънидод кардааст, ки аз ҷониби як синф, гурӯҳи иҷтимоии гуногун, қувваҳои мусаллаҳ, шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба дигар синфҳо (гурӯҳои иҷтимоӣ) бо мақсади ба даст овардан ё нигоҳ доштани қудрати иқтисодӣ ва ё сиёсӣ

мебошад [10, 297-298]. Ҳукмронӣ ба даст овардани ҳуқуқи имтиёзҳои муайян аст. Дар «Луғати тафсирии забони русии зинда» аз ҷониби В.Дал истилоҳи «зӯроварӣ» ҳамчун «камали шармгинӣ, таҳқиромез, ғайриқонунӣ ва қасдан» фаҳмида мешавад [11, Ч.2, 468, 490].

Таснифи мушаххаси зӯроварӣ низ ҳеле васеъ аст. Аз ҷумла, илм зӯроварии ҷисмонӣ, рӯҳӣ, инструменталӣ, майшӣ, оилавӣ, ахлоқӣ, «силоҳӣ», сиёсӣ, молумулкӣ, тарбиявӣ ва ғайрато ҷудо мекунад.

Бояд гуфт, ки дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ зӯроварии равониро метавон мушоҳида кард, ки аксар вақт бо зӯроварии ҷисмонӣ ҳамроҳ аст, вале баъзан он низ мустақил мебошад.

Равишҳо ба таърифи зӯроварӣ дар криминология низ дучанданд буда, нуқтаи назари маҳсус дорад. В.И.Симонов ва В.Р.Шумихин, ки дидаю дониста истифода бурдани қувваи ҷисмонӣ бар хилофи ирода, ҳамчун зӯроварие, ки ба мақсади зиддиҷамъиятӣ ё қонеъ гардонидани мақсади ба ин монанд нигаронида шуда, ғайриқонунӣ мешуморад [12, 36]. Зеро қонун кор фармуздани қувваи ҷисмонӣ дар вазъият ё таҳдиди амали зӯроваронаро манъ мекунад. Л.В.Сердюк чунин мешуморад, ки зӯроварӣ таъсиррасонии гунаҳгорона ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳатарнок ба шаҳс аст, ки бар хилофи иродаи ӯ анҷом дода, метавонад осеби ҷисмонӣ ё рӯҳӣ расонад [13, 16].

Ҳамин тарик, андешаҳои муаллифоне, ки ба омӯзиши



зўроварӣ муроциат кардаанд, якранг буда, хар кадоми онҳо бархӯрдҳо ва дарки хусусиятҳои асосии ин падидаро дар бар мегиранд.

С.Н.Золотухин зўровариро чунин шаҳр додааст: Зуроварӣ дидою доноста ба шахси дигар, бо истифода аз қувваи ҷисмонӣ, аслиҳа, ашёи дигар, таъсиррасонӣ ба шахсони наздики ҷабрдида, маҳсусан ноболиғон, шахсони гирифтори бемории рӯҳӣ, шахсони сеом, инчунин бо роҳи қаллобӣ, заҳролуд намудан, маҳдуд кардани озодӣ, расонидани зарар ба саломатӣ ё ҳаёт ва ё таҳди迪 содир кардани чунин амалҳо (таҷовузи рӯҳӣ) равона шудааст, мебошад [14, 59].

Инчунин, Л.В.Щербаков мағҳуми зўровариро чунин маънидод мекунад: «Зўроварӣ дар қонуни ҷиноятӣ қасдан, барои ҷамъият ҳавфнок, гайриқонунӣ бар хилофи иродай шахси дигар содир шуда, барои муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳатар эҷод мекунад» [15, 16].

Конститутсия ҳуқуқи шаҳрвандонро ба амнияти шахсӣ (ба маънои ҷисмонӣ ва рӯҳӣ) низ кафолат медиҳад. Зўроварӣ дар криминология мағҳуми вазеъ, намудҳои зиёди рафторро дар бар мегирад, ки ҳамчун усули ҳавфноктарини рафтори аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳатарнок амал мекунад, аксаран ҷиноятӣ буда, вале баъзан бо қонуни ҷиноятӣ танзим карда намешавад.

Ҳангоми таҳлили тафсирҳои пешниҳодшудаи мағҳуми

баррасишаванда, зарур аст, ки дар онҳо мавҷудияти аломатҳои умумии зерини зўровариро муайян кард:

- гайриқонунӣ ва ҳатари иҷтимоӣ;
- таъсири иродавӣ;
- таъсир ба шахси дигар;
- бар хилофи ирова таъсир расонидан;
- ҳатар ба ҳаёт ё саломатии инсон;
- кирдорҳое, ки воқеан метавонанд ба саломатӣ ё ҳаёт зарар расонанд.

Бояд гуфт, ки мағҳуми зўроварӣ, ки ба таври умум қабул шудааст, як нуқтаи муҳим дорад. Зоро камбудӣ қариб дар ҳар як таърифи зўроварӣ аломати «таъсир барзиддиридаи объект» мушоҳида мешавад. Дар ҳаёти воқеӣ ҳолатҳое ҳастанд, ки дар бораи иродай объект дар вазъияти мушаҳҳас сухан гуфтан душвор аст. Мисоли маъмулӣ, таҷовуз ба номуси шахси бехуш дар зери таъсири машрубот ё маводи муҳаддир ё дарди шадид мебошад. Дар чунин ҳолатҳо шахс наметавонад ҳоҳиши худро дар мавриди муроциат ба ў объективона баён кунад.

Дар асоси гуфтаҳои боло дар зери мағҳуми зуроварӣ бояд ҳама гуна таъсиррасониро (ҷисмонӣ ё рӯҳӣ) ба шахси дигар, фаҳмида мешавад. Л.Гаухман зикр мекунад, ки ҷинояти зўроварӣ ҳамчун амали барои ҷамъият ҳавфнок, кирдоре мебошад, ки қонуни ҷиноятӣ онро бо таҳди迪 ҷазо манъ кардааст [16, 16].

Баъзе муҳаққиқон ҷиноятҳои



зӯровариро ҳамчун як гурӯхи мустақил арзёбӣ намуда, онҳоро чиноятҳое меноманд, ки ба шахс таҷовуз мекунанд. Қасдан содир намудани зӯроварӣ, кӯшиши истифодаи зӯроварӣ ё таҳди迪 зӯроварӣ, новобаста аз он ки ин амалҳои чиноятӣ буда, унсури таркибии чиноят мебошад.

С.Иншаков [17,145] чиноятҳои хусусияти зӯроваридоштаро танҳо куштор ва расонидани зарари ҷисмонӣ эътироф мекунад. Ин ақида нисбат ба ақидаҳои болозикр бисёр маҳдуд арзёбӣ карда шудааст. Ба ҳамин монанд, аз тарафи Ю.М.Антонян мағҳуми чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта пешбинӣ карда шудааст. Ба ақидаи ӯ чиноятҳои хусусияти зӯроваридоштаро ҳамчун амали қасдан содиркардае, ки ба шахс зарари ҷисмонӣ расонида, дар қонуни чиноятӣ ҷазо пешбинӣ шудааст, фаҳмида мешавад [18, 57]. Дар адабиёти илмӣ таърифҳои гуногуни чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта мавҷуданд, аммо аломати ин навъи чиноят, ба ақидаи аксари муаллифон, бояд зӯроварӣ нисбат ба ҷабрдида ва эҳтимолияти оқибати чиноятӣ дар шакли марг, осеби ҷисмонӣ, зарари рӯҳӣ бошад.

Дар ҷамъбаст метавонем ҷунин ҳулоса барорем: тамоми чиноятҳое, ки дар онҳо кирдори зӯроварӣ хусусияти ҳатмӣ, интихобӣ ё факултативӣ мебошад, бояд ба чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта мансуб дониста шавад. Зоро қонунгузорӣ, пеш аз ҳама, барои ҳифзи муносибатҳои

ҷамъиятӣ, ки ҳаёт ва саломатии инсонро таъмин менамояд, пешбинӣ шудааст. Мачмуи ҷунин кирдорҳои гуногуни чиноятӣ, аз қабили қуштор, расонидани зарар ба саломатӣ, чиноятҳои хусусияти зӯроваридошта бар зидди озодии ҷинсӣ ва даҳлнопазирии ҷинсӣ, горатгарӣ, тамаъҷӯйӣ, гаравгонгирӣ, амалҳои террористӣ, ҳамла ба ҳаёти корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад.

Чиноятҳои маъмултарини дорои хусусияти зӯроварӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ алайҳи шахс содиршуда инҳоянд: куштор (моддаҳои 104, 106 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон), расонидани зарар ба саломатӣ (моддаҳои 110-111, 112, 113, 114, 116, 117 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон), ҷиноятҳои ҷинсӣ (моддаҳои 138, 139, 140, 141, 142 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон), инчунин ба ном ҷиноятҳои маҳсуси ҷазо (моддаҳои 314, 315, 316 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон), ки аксар вақт бо истифодаи зӯроварӣ нисбат ба кормандони системаи ҷазо ҳамроҳ мешаванд.

Дар ин бобат, И.И.Карпетс дуруст қайд кардааст: «Фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқро танҳо аз рӯйи шумораи ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда баҳо додан мумкин нест, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд на барои вазъияти ҷиноят, балки барои сифати кори ҳуд ҷавобгар бошанд» [19, 64].

Дарнатиҷа, дар аксари ҳолатҳо шаҳсоне, ки дар муассисаҳои ислоҳӣ ҷиноятҳои зӯроварона



содир кардаанд, дар онҳо ҳисси бечазой ва иҷозатдиҳӣ ташаккул меёбад, ки ба идомаи рафтори гайриқонунӣ мусоидат мекунад.

Аз ҷумла, А.И.Долгова дар ин маврид мавқеи худро хеле равшан муайян намуда, қайд мекунад: «Дар он ҷой, ки амалҳои ҷиноятӣ манъ карда нашудааст, гунаҳкорон фош карда намешаванд ва нисбат ба онҳо ҷораҳои пешбиникардаи қонуни ҷиноятӣ татбиқ карда нашуда, ҷиноятҳо хусусияти латентиро мегиранд» [20, 60].

Пинҳон кардани ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ боиси ташвиши маҳсус аст, зеро ин гуна кирдорҳо метавонанд ба бехатарии муассисаҳои ислоҳи таъсири манғӣ расонад. Онҳо ба яке аз муҳимтарин объектҳои муҳофизати қонуни ҷиноятӣ-саломатӣ, ҳаёт ва дигар арзишҳои инсонии шаҳрвандон сүйқасд карда, ҳамеша боиси такрор шудани ҷиноятҳо мегарданд.

Аз ин рӯ, маҳкумшудагоне, ки бештар ба ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта дучор мешаванд,

диққати маҳсус дода, ба ҳолати рӯҳии онҳо аҳмияти маҳсус дода шавад. Маҳкумшудагоне, ки дар муассисаҳои ислоҳӣ ҷиноятҳои зӯроварӣ содир кардаанд, нуқсони рӯҳӣ надоранд.

Зӯроварӣ бояд ҳамчун таъсири гайриқонунӣ ба шахси дигар (чисмонӣ ё рӯҳӣ) бар хилофи ирова дар ҳудуди муассисаи ислоҳӣ содир шуда, ба ҳаёт ё саломатӣ ҳатар дошта, боиси расонидани зарап ё таҳди迪 расонидани зарап фаҳмида шавад.

Умуман, ҷиноятҳои зӯроварӣ бояд ҳама ҷиноятҳоеро дар баргиранд, ки дар онҳо зӯроварӣ хусусияти ҳатмӣ, интихобӣ ё факултативӣ дошта бошад. Ба сифати ҷиноятҳои хусусияти зӯроваридошта кирдорҳои зерин дохил мешаванд: одамкушӣ, расонидани зарап ба саломатӣ, ҷиноятҳо ба муқобили даҳлнопазирии ҷинсӣ, горатгарӣ, тамаъҷӯйӣ, гаравгонгирӣ, амали терроризм, ҳамла ба ҳаёти корманди ҳифзи ҳуқуқ ва дигарон мебошад.

### РӮЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.)  
Международные акты о правах человека: Сб. док. / Сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. 2-е изд., доп. - М.: НОРМА - ИНФРА , 2002. – С, 38-43.

2. Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции.– М.: Волтерс Клювер, 2005. – С. 398. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Защита прав человека в местах лишения свободы: Сб. нормат. актов и офиц. док. – М.: Юриспруденция, 2003.–480 с. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.) // Права человека в России - международное измерение. – М.: Права человека, 1995. – С. 70-84.

3. Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. – С. 232.



4. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни.-М.:Инфра, 1995.– С.54.; Антонян Ю.М. Преступная жестокость.М: Изд-во ВНИИ МВД России, 1994.-216 с.
5. Криминология / Под ред. Г.А. Аванесова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - С. 350. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. -М.: Изд- во Академии МВД СССР, 1980. - 526 с.Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление: Учеб, по-собие. - Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1975. - 423 с.
- 6.Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И. Долгов. - 3-е изд. перераб.и доп. - М.: НОРМА, 2007. - С. 563.
- 7.ДолговА.И.Преступностьистратегияборьбы.-М.:Криминологическая Ассоциация, 1998. - 408 с.
- 8.Пенитенциарная криминология: Учебник / Под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко.Рязань: Академия ФСИН России, 2009. - С. 55.
9. Сайфиддин Назарзода, Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. Фарҳанги тасфирии забонӣ тоҷикӣ; Душанбе, 2008 - С. 531.
10. Большая Советская энциклопедия/ Под ред. А.М. Прохорова. - Т. 17. -3 изд. - М.: Изд-во Сов. энциклопедия,-1974. - С. 297-298.
11. Даљ В. Толковый словарь великорусского языка: В 4 т. - М.: Русский язык, 1999.-Т. 2.-С. 468.20 ; Словарь современного русского литературного языка. - М., 1998. -С. 490
12. Симонов В.К. Шумихин В.Т. Квалификация насильственных посягательств на собственность: Учеб. пособие. - М.: Изд-во юрид. ин-та МВД РФ, 1993. - С. 36.
13. Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Под ред. СП. Щербы. - М.: Юрлитинформ, 2002. - С. 16.
14. Золотухин С.Н. К вопросу о насильственной преступности в сфере семейно-бытовых отношений // Юрид. теория и практика. - 2008.№ 1. - С. 59.
- 15.Щербакова Л.В. Женская насильственная преступность в современной России: криминологические проблемы: Автореф. д-ра. юрид. наук. - М., 2008. -С. 12.
- 16.Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. - М.: Юрид. лит., 1974.-С. 16.
- 17.Иншаков С.М. Криминология. - М.: Юриспруденция, 2000. - С. 145.
- 18.Антонян Ю.М. Преступная жестокость. - С.57.
- 19.Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.: Рос. право, 1992. –С.64
- 20.Долгова А.И. Преступность и стратегия борьбы. - М.: Криминолог, ассоц.,1998.-С. 60.



## ХУСУСИЯТИ ЧУМЛАИ БЕШАХС ДАР ЗАБОНҲОИ МУҚОИСАШАВАНДА -ТОЧИКӢ ВА ОЛМОНӢ

### СПЕЦИФИКА БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ - ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ.

#### IMPERSONAL SENTENCES IN TAJIK AND GERMAN LANGUAGES

Гуломова Ф.А.

Gulomova F.A.

Дотсенти кафедраи фанҳои ҷамъиятии Мактаби олии КДАМ ҶТ, докторанти Академияи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, майор.

Доцент кафедры общественных дисциплин Высшей школы ГКНБ Республики Таджикистан, докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, майор.



Docent of the Department of Social Sciences of the High School of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan and the doctorate of Academy of public administration under the President of Tajikistan, major.

**Ихтисоси илмӣ:** 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ; типологӣ-муқосавӣ.

**Научная специальность:** 10.02.20 – Сравнительно-историческое сопоставительное; типологическое языкознание.

**Scientific specialty:** 10.02.20 – comparative linguistics - historic; typologic - comparative.

**Аннотатсия:** Дар мақола ҷумлаи бешаҳс дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ таҳлил ва ба ҳам муқоиса карда шудаанд. Муаллиф дар мақолаи мазкур мавзӯи ҷумлаҳои бешаҳси забонҳои тоҷикӣ ва олмониро дар асоси маводи дастрас мавриди баррасӣ қарор додааст. Назари муаллиф ин аст, ки дар таркибу соҳтори ҷумлаҳои бешаҳси забони тоҷикӣ ва олмонӣ, бо дар назардошти баъзе тағовутҳо, шабоҳати зиёде ба назар мерасад.

**Калидвожаҳо:** ҷумла, таркиби ҷумла, муқоиса, ҷумлаи сода, соҳтори ҷумла, хусусиятҳои синтаксисӣ

**Аннотация:** В статье проводится сопоставительный анализ безличных предложений в таджикском и немецком языках. Автор в данной статье рассматривает на основе доступного материала тему безличных предложений в таджикском и немецком языках. По мнению автора несмотря на некоторые различия в структуре обоих языков, наблюдаются множества сходств.

**Ключевые слова:** предложение, состав предложения, сравнение, простое предложение, структура предложения, синтаксические особенности



**Annotation:** In this article conducts analysis of impersonal sentences in Tajik and German languages. Author analysis the impersonal sentences in Tajik and German languages on basis of accessible materials. Author thinks that in spite of some differences , in structure of both languages the impersonal sentences of Tajik and German languages, observe much similarity.

**Key words:** sentence, the construction of sentence, comparison, simple sentence, structure of sentence, the syntactic characteristic.

Маводи дастрас ва мавҷудаи илмӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки таҷзияи ҷумлаҳои содаи яктаркиба ва вижагиҳои онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар муқоиса бо дигар забонҳо ба таври бояду шояд омӯҳта нашудааст. Дар бораи онҳо фақат қисман, дар баъзе мақолаҳое, ки умумияти забониро муайян мекунанд ва ё дар очеркҳои мухтасари илмӣ дарҷ ёфтаанд, ишора карда шуданд.

Аз ду забони баррасишаванд забони тоҷикӣ аз ҷумлаҳои яктаркиба нисбатан бойтар аст. Бинобар ин, масъалаи моҳияти ҷумлаҳои яктаркиба бештар аз ҷониби олимони тоҷик тадқиқ шудааст. Аммо, тадқиқоти олимони забардасти ватанию хориҷӣ, ба монанди Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Ниезӣ, Н. Маъсумӣ, Ф. Зикриёева, Д. Т. Тоҷиев, И. Б. Мошев, В. С. Растворгувеа, А. З. Розенфельд, А. А. Керимова, М.Х. Фриберг, Н.И. Шатт, Ц.Н. Шрайберг, Г. Хельбиг, Г. Штарке, Б. Сиёев, Б.Камолиддинов, З. Мухторов, Салимов Р.Д., Раҷабов Н., Исматуллоева П.Р., Назарова М.Р. ва дигарон, ки ба синтаксиси ҷумлаҳои сода бахшида шудаанд, асосан танҳо аз ҷиҳати соҳторӣ баррасӣ гардидаанд.

Дар ин самт, ҳамчунин

метавон тадқиқоти рисолаи Ш.Рашидовро бо номи «Ҷумлаҳои содаи яктаркиба дар забони адабии муосири тоҷик» (Простые односоставные предложения в современном таджикском литературном языке) [7, 29] ва тадқиқоти муштараки М. Норматов ва Ш.Рашидов «Пажӯҳиши ҷумлаҳои содаи яктаркиба» (Изучение односоставных простых предложений)-ро ном бурд, ки дар он ҷо баъзе ҷанбаҳои ин қабил ҷумлаҳо баррасӣ шудаанд [7, 159]. Вале, онҳо низ масъалаи мавриди назари моро ба пуррагӣ фаро нағирифта, танҳо ҷумлаҳои содаи яктаркибаи як забонро тадқиқ намудаанд.

Ҷумлаҳои яктаркибаи забони олмонӣ бошанд, муддати тӯлонӣ мавриди тадқиқот қарор нағирифта буданд ва танҳо муҳаққиқони муосир, баҳусус, олмонишиносони шӯравӣ, ба шарҳи ҷумлаҳои яктаркиба ва ҳалли баъзе мушкилоти назариявии бо онҳо алоқаманд, машғул шудаанд. Доир ба мавзуи мазкур аз ин бештар мавод ва таълифоти пажӯҳиши мавҷуд нест.

Бинобарин, дар мақола тасмим гирифтем, ки ба таври муқоисавӣ ҷумлаҳои содаи яктаркибаи бешҳаси забони тоҷикӣ ва олмониро мавриди тадқиқ қарор дихем. Дар



забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ ба мисли дигар забонҳо ифодаи фикр тавассути чумла сурат мегирад. Бо ёрии чумла шаҳс андеша, ҳоҳишу ҳиссииёти худро баён меқунад, ҷизҳои барои худ номаълумро аз ҳамсӯҳбатонаш фаҳмида мегирад.

Ҷумларо воҳиди муҳобиротии (коммуникативии) нахв меноманд, зеро вай фикри томро ифода меқунад, бо ягонагии мазмун ва зоҳириаштарзибаён ва ҳусусиятҳои гуногуни усули суханронии қасро равшан менамояд. Ҳамин нукта мусаллам аст, ки аз лиҳози ғрамматикӣ чумла дорои сараъзо (мубтадо ва хабар) ва аъзои пайрав (пуркунанда, муайянкунанда ва ҳол) бошад. Вобаста ба иштироки сараъзо ва аъзои пайрави чумла метавон ҷумлаҳои содаро ба навъу намудҳои гуногуни муҳобиротӣ тақсим кард.

Маъмулан, дар забони тоҷикӣ ҷумларо аз ҷиҳати соҳт ба содаву мураккаб, ҷумлаҳои содаро аз лиҳози мақсади ифодаи фикр ва вазифаи муҳобиротӣ ба хабарӣ, амрӣ ва саволӣ, аз ҷиҳати соҳтор ва таркиб ба яктаркибаю дутаркиба, ҳулласу тафсилӣ, аз лиҳози вучуд доштан ё надоштани аъзои ҳатмӣ дар ифодаи матлаб ба пурраю нопурра чудо меқунанд. Чунин навъи тақсимбандии ҷумлаҳо дар забони олмонӣ низ дид мешавад.

Муқоисаи ҷумлаҳои сода дар ду забони гуногунсоҳтор - тоҷикӣ ва олмонӣ нишон медиҳад, ки онҳо дар баробари умумиятҳо, дорои баъзе ҳусусиятҳои фарқкунанда низ мебошанд.

Ҷумлаи сода дар забони

олмонӣ соҳтори анҷомёфтai ғрамматикӣ ва синтаксисӣ буда, дорои задаи мантиқӣ низ мебошад.

Дар забони олмонӣ, баръакси забони тоҷикӣ, ҷумлаҳои содаи дутаркиба бештар вомехӯранд, аммо дар баробари он як қатор шаклҳои ҷумлаҳои яктаркиба низ вучуд доранд.

Дар ҳарду забон ҷумлаҳои содаи яктаркиба номӣ ва феълӣ мешаванд.

Ҷумлаҳои яктаркибаи феълиро аз ҷиҳати ба қадом андоза зоҳир гардидан ё умуман ифода наёфтани шаҳси соҳиби амалу ҳолати хабари ҷумла ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони олмонӣ ба чунин зернамудҳои соҳторҳои мантиқӣ чудо меқунанд: ҷумлаҳои яктаркибаи муайяншахс, ҷумлаҳои яктаркибаи номуайяншахс, ҷумлаҳои яктаркибаи умушишахс, ҷумлаҳои бешахс, ҷумлаҳои унвонӣ. Бояд қайд кард, ки дар забони олмонӣ ҷумлаҳои муайяншахс ба ҷумлаҳои яктаркиба дохил намешаванд. Ин бо он ифода меёбад, ки забони тоҷикӣ дорои системаи мукаммали флексияҳо (бандакҳо) мебошад, ки имкон медиҳад, иҷроқунандаи амал ё аломатро бидуни истифода аз ифодаи возеҳи он муайян кунад. Забони олмонӣ бошад, системаи инкишофёфтai флексия надорад, яъне феъл дар алоҳидагӣ иҷроқунандаи амалро ифода карда наметавонад. Аз ин рӯ, дар ин гуна мавридҳо дар забони олмонӣ ҷумлаҳои дутаркиба зарур аст, ки дар он ҳам амал ва ҳам иҷроқунандаи он – субъекте, ки бо ҷонишинҳои шаҳсии шаҳси 1-ум



ва 2-юм ифода шудааст, оварда шавад.

Ин чомо аз намудҳои чумлаҳои содаи яктаркиба, чумлаҳои бешахро дар ду забон – тоҷикӣ ва олмонӣ баррасӣ намуда, монандӣ ва фарқияти онҳоро таҳлил карда, фикру мулоҳизаҳои худро дар асоси муқоисаи вижагиҳои сохториву синтаксисӣ баён ҳоҳем кард.

Чумлаи бешахс дар забони тоҷикӣ, чумлаи содаи яктаркибай бемубтадоест, ки иҷроқунандаи амалро аз мазмуни чумла ҳам фаҳмида намешавад. Амали чумлаи бешахс ба ҳеч шахс ва ба ягон ашё вобастагӣ надорад. Ин чумлаҳо табиатан чумлаи бемубтадо мебошанд, ба он эҳтиёҷ надоранд ва аз рӯйи хабар ба мубтадо савол гузоштан ҳам имкон надорад [10, 324].

Дар забони тоҷикӣ ҳабари чумлаҳои бешахс ҳама вақт таркибӣ мешавад. Ҳабари чумлаҳои бешахс бо феълҳои модалии бояд, набояд, боист (аз феъли боистан), шояд, нашояд (аз феъли шоистан), тавонистан, шудан, калимаҳои лозим, даркор, зарур, ҳатмӣ, мумкин, шарт ва ғайра ифода ёфта, ба маъноҳои зарурат, имконпазирӣ, имконнапазирӣ ва ғайра далолат мекунад [4, 93].

Мисол:

Дарвозаи шаҳрро бастан мумкину даҳони бадгӯйро не.

Бояд ин ҳақиқатро қабул кард [15, 84].

Ӯ мебоист ин ҳодисаро ба ҳеч кас намегуфт [15, 2].

Ба ҳикмат ҳалли ҳар мушкил тавон кард.

Аз ҷашми одами ҳасудхӯр дур будан хубтар аст.

Бо ӯ наздик набудан нағз [15, 56].

Шитоб кардан зарур! [17, 338].

Чӣ ҳамроҳ гирифтан мумкин? [18, 103].

Ҳақиқатро бо буҳтон, Офтобро бо доман пӯшида намешавад.

Ба сарлашкар ҳаминро фаҳмондан даркор [15, 107].

Нақшаро хуб муҳокима кардан лозим [15, 137].

Умри инсонро бо рӯзу маҳу сол андоза кардан нашояд [17, 63].

Раҳ натавон рафт ба пои қасон [16, 98].

Дар забони олмонӣ низ ба мисли забони тоҷикӣ чумлаҳои бешахс (Unpersönliche Sätze) мавҷуданд. Дар забони олмонӣ, чумлаҳои бешахс аз ҷиҳати иштироки сараъзо ва маъни мухобиротӣ яктаркиба мебошанд, зоро дар онҳо иҷроқунандаи амал вучуд надорад ва аз нигоҳи синтаксисӣ (наҳвӣ) дутаркиба ба ҳисоб мераванд, ҷунки дар ин гуна чумлаҳо мубтадои грамматикии «ес» мавҷуд аст.

Мисол:

Es ist hell. – Равшан аст [7, 7].

Es ist Winter. – Зимишон аст [7, 7].

Es schneit. - Барф меборад [12, 454].

Es gibt dort viele Kinder. – Он ҷо кӯдакони бисёр ҳастанд [7, 7].

Es ist kalt. – Хунук аст [12, 153].

Es ist dunkel. – Торик аст [12, 153].

Es gibt Regen. – Борон мешавад [12, 192].



Дар чумлаҳои бешаҳси забони олмонӣ ҷонишини бешаҳси «ес», ки мавҷудияташ ҳатми мебошад, ба сифати мубтадо хизмат мекунад. Мубтадои чумлаҳои бешаҳси забони олмонӣ (es) – як унсури шаклий аст, ки дар соҳтори маъно чизеро инъикос намекунад.

Бояд қайд кард, чумлаҳои бешаҳси забони тоҷикӣ, ки ҳолати ҷисмонӣ ё рӯҳии шаҳсро ифода мекунанд, метавонанд дар забони олмонӣ дар шакли чумлаҳои дутаркиба оянд ва дар мавридиҳои муайян, ҳангомигузаштаназчумлаи яктаркиба ба дутаркиба тағиироти маънӣ мушоҳид мешавад. Яъне, дар мавридиҳои ҷудогона чумлаҳои яктаркибай забони тоҷикӣ бо чумлаҳои дутаркибай забони олмонӣ мувоғиқат мекунанд.

Ҳамчунин, чумлаҳои яктаркибай феълии забони олмонӣ низ дар забони тоҷикӣ ба таври маҳсус ифода меёбанд. Масалан, дар намунаи зерин чумлаи олмонӣ ба забони тоҷикӣ қариб бе ягон тағиироти маънӣ тарҷума шудааст.

Мисол: Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig. – Ба ин ҳабар ҳеч аҳамият надодам [4, 21].

Танҳо ҳабар дар ҳарду забон дар шаклҳои гуногунифода ёфтааст («war» ва «надодам») ва дар мисоли олмонӣ тарзи мағъулий ба кор бурда шудааст.

Ҳамин тавр, агар ин чумла дар забони олмонӣ бешаҳс бошад, пас тарҷумаи тоҷикии он дар шакли чумлаи муайяншахс ифода гардидааст.

Айнан ҷунин ҳолатро мо-

дар мисоли зерин низ мушоҳид мекунем.

Мисол: Nein [4, 42]. Не, намедиҳам [4, 42].

Дар мисоли мазкур чумлаи олмонӣ бешаҳс мебошад, дар ҳоле ки тарҷумаи тоҷикии он дар шакли феъли шаҳси якуми инкорӣ омада, чумлаи муайяншахс ба ҳисоб меравад.

Албатта, мисолҳои чумлаҳои яктаркибаи феълий низ ҳастанд, ки бе тағиирни намуди чумла аз олмонӣ ба тоҷикӣ интиқол ёфтаанд.

Мисол: Sei ihre Mutter! - Модари онҳо шав! [4, 74]. О vergib mir.- Оҳ, маро бубаҳш [4, 136]. Morgen gehe ich von hier ab. – Фардо аз ин ҷо меравам [4, 81]. Was war zu tun? - Чӣ бояд мекардам? [4, 67].

Дар ин мисолҳо ҷо чумлаи асл ва ҷо тарҷумаи тоҷикии он чумлаҳои муайяншахс мебошанд ва аз нигоҳи семантиկӣ дар соҳтори чумла ягон фарқият надоранд.

Ҷунин мисолҳоро бо чумлаҳои бешаҳс низ овардан мумкин аст:

Es gefällt mir nicht.- Аз он ҳушам наомад [4, 23]. Vielleicht. – Шояд [4, 40]. Es wird besser werden. – Ҳамааш ҳуб мешавад [4, 68]. Nein, es ist gut! es is tallest gut! – Не, ҳуб аст! Ҳамааш ҳуб аст! [4, 85]. Ja, es ist so! – Оре, ҳамин тавр аст! [4, 87].

Мисоли дигар: Genug! – Бас аст! [4, 53].

Дар ҷунин ҳолат чумлаи бешаҳси забони олмонӣ дар забони тоҷикӣ низ дар шакли чумлаи бешаҳс баён мешавад, аммо дар забони олмонӣ ҳамчун ҳабари номӣ ифода ёфта, дар забони тоҷикӣ бошад ба сурати феъли таркибӣ



меояд.

Дар забони олмонӣ чумлаҳои расман бешаҳс бо маъни мадалий мавҷуданд.

Дар ин навъи чумлаҳо, ки зарурат ё хоҳиши ичрои амалро ифода мекунанд, ба вазифаи хабар сифатҳо бо маъноҳои «зарурият», инчуни инсмо бо маъни «вақт» баромад мекунанд.

Дар забони олмонӣ: *es ist Zeit*.

Мисол:

*Es ist Zeit für sie auszuruhen.* – Шумо бояд истироҳат кунед [2, 112]. Чумлаҳои бешаҳси забони тоҷикӣ, ки зарурати амалро ифода мекунанд, метавонанд бо чумлаҳои дутаркиба дар забони олмонӣ ифода гарданд: Маро мебояд рафт. - *Ich muss fahren* [2, 112].

Ҳар ҳафта барои ӯ дар ихтиёраш беш аз якуним миллион доллар лозим буд. – *Jede Woche hatte er über eineinhalb Millionen Dollar flüssig zu machen* [2, 112].

Дар забони олмонӣ чумлаҳои бешаҳс кайҳо боз таваҷҷуҳи муҳаққиқонро баҳуд ҷалб кардааст. В.Г. Адмони чумлаҳои бешаҳро ҳамчун навъи маҳсуси мантиқӣ-грамматикий тавсиф кардааст [1, 56].

Баъзе ҳусусиятҳои чумлаҳои бешаҳро К.Г. Крушелнитская чунин қайд мекунад: «Мубтадои «es» ягон шаҳс ё ашёи воқеиро ифода намекунад. «Es» ба бешаҳс будан ишора мекунад, яъне нишон медиҳад, ки мубтадо на танҳо аз нутқ, балки аз фикр низ бардошта шудааст» [Крушелнитская, 1961, 165].

Унсури дуюми ҳатмии чумлаи бешаҳси забони олмонӣ (унсури

якум «es», ки ба вазифаи мубтадо меояд) хабар мебошад. Аз нуқтаи назари маъни хабари чумлаи бешаҳс ҷараёни бе иҷроқунандай амалро ифода мекунад. Аз рӯйи шакл ҷунин хабар метавонад, ба мисли хабари чумлаҳои муайяншахс хабари содаи феълӣ ва таркибии номӣ бошад.

Дар забони олмонӣ дар байни чумлаҳои бешаҳс бо хабари феълӣ, пеш аз ҳама, таркибҳое ҷудо карда мешаванд, ки зуҳороти табииро ифода мекунанд, инчуни ҳолатҳо ва равандҳои гуногуни дар муҳити зист рӯҳдиҳанда ва аз тарафи узвҳои ҳисси инсон қабулшаванда ва чумлаҳои муайянкунандай вақтро тавсиф мекунанд.

Дар чумлаю иборҳои бешаҳсе, ки ҳодисаҳои табиатро ифода мекунанд. Ҳолат ё амал дар ин замина маҳсули воқеияти атроф (табиат, муҳит) мебошанд; бинобар ин, табиист, ки дар онҳо баранда ё манбаи амал нишондода нашудааст ва ном бурда намешавад (он танҳо бо «es», ки ба вазифаи мубтадо меояд, ифода мегардад).

Мисол:

*Es regnet.* – Борон меборад [7, 7].

*Es donnert.* – Раъд гулдурос мезанд [12, 111].

*Es war Winter.* – Зимистон буд [7, 7].

*Es blitzt.* – Барқ медураҳшад [12, 90].

*Es dämmert.* – Субҳ дамид [12, 101].

*Es düftet.* – Бӯйи хуш медиҳад [2, 71].

*Es räuscht.* – Шилдирос мекунад [2, 71].



Чонишини бешахси «ес» дар ибора ва чумлаҳо васеъ паҳн шуда, ба сифати мубтадо баромад мекунад:

es gibt – ҳаст, мавҷуд аст [12, 192];

es handelt sich um – дар бораи... сухан меравад [12, 233];

es kommt zu (D) – кор то چойе мерасад, ки; шоиста аст; муносиб аст; мезебад [12, 634];

es kommt darauf an, ob – (масъала) ба ин вобаста аст, ки... [12, 47];

es kommt darauf an, dass... – муҳим ин аст, ки...[12, 47];

es gilt + zu + Infinitiv - сухан дар бораи он меравад, ки [12, 233];

es heisst- мегӯянд, ки; гуфтааст, ки [12, 240];

es steht – гуфта мешавад, гуфта шудааст [12, 233];

es scheint – аз афташ; ба назар мерасад [12, 441];

es läutet – занг зада шуд [12, 312];

es geht – мумкин аст, мешавад [19, 196];

es geht darum, dass... – гап дар сари ин (он)... [12, 198].

Бояд дар назар дошт, ки ҷонишини «ес» ҳамеша бешахс нест. «Es» ҷонишини шахсии шахси 3-юми шумораи танҳо (Es ist ein Haus. Es ist gross. – Ин хона аст. Вай қалон аст.) ва ҷонишини ишоратӣ (Ich mache jeden morgen Gymnastik. Es ist gesund.-Ман ҳар саҳар ба машқи пагоҳирӯзӣ машғул мешавам. Он фоиданок аст.) шуда метавонад.

Ду ҳолате ҳаст, ки дар он дар забони олмонӣ бе мубтадо тартиб додани чумлаҳои бешахс имкон

дорад (яъне, бе «ес», монанди: mich friert, hier wird gearbeitet). Бо забони тоҷикӣ муқоиса кунед: «хунук хӯрдам», «ин ҷо кор мекунанд».

Ҳангоми ҷой доштани дигар феълҳо, «ес»-е, ки дар аввал истодааст, дар ҳолати мавҷуд будани исми ифодакунандай фоил, метавонад бе ҳалалдор соҳтани мазмуни чумла ихтисор шавад, агар ба ҷойи аввал ягон унсури дигари чумла бароварда шавад.

Мисол: Es wohnt eine alte Dame in einem Dorfe. – Зиндагӣ мекард пиразане дар деҳае. – метавонад дар шакли Eine alte Dame wohnte in einem Dorfe. – Пиразане дар деҳае зиндагӣ мекард. – ояд ва маънои умумии мантиқӣ-грамматикии он тағиیر намеёбад [Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева, 1957, 234].

М.Х. Фридберг ва Н.И. Штат ин намуди чумлаҳоро ҳамчун чумлаҳои дорои «ес»-и бешахс ба сифати нутқи муқаддимавӣ (сарсухан) ҳисобида, қайд мекунанд, ки «ес» дар ин маврид ба забони тоҷикӣ тарҷума намешавад, яъне дар забони тоҷикӣ онҳо дар шакли чумлаҳои шахсӣ вуҷуд доранд [М.Х. Фридберг, 1967,8].

С.Н. Шрайберг чумлаҳои дорои ҷонишини «ес» ба сифати нутқи муқаддимавӣ (сарсухан) бударо дар асоси маводи осори муосири ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва бадеии адабиёти олмонӣ таҳлил намуда, ҷор навъи асосии чунин чумлаҳоро ҷудо мекунад:

Бо феъли «sein», онҳо мавҷудияти ҷизе ё касеро муайян менамоянд ва чумлаҳои «мавҷудият» номида мешаванд.



Онҳо мубтадоро шарҳ намедиҳанд.

**Мисол:**

Es war ein milder Tag. – Рӯзи хүше буд. Es war einmal ein Muller. – Замоне як Мюллер буд [2,171].

Шакли асосии замонии феъл дар чунин намуди чумлаҳо дар замони гузаштаи нақлӣ ифода меёбад.

Бо феълҳои ифодакунандаи зухуроте, ки тавассути узвҳои ҳисқабул мекунем ва чунин чумлаҳо ба забони назм хос мебошанд.

**Мисол:**

Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach... (J.W.Goethe) [2,171]. – Толор чило медиҳад, хона равшан мешавад... (Муаллиф).

Бо феълҳои ифодакунандаи тобишҳои гуногуни ҳастӣ. Онҳо аз рӯйи маънои худ ба чумлаҳои навъи якум наздикӣ доранд, аммо барои онҳо ҳарду шакли хабар хос аст: хабари феълӣ (Es lebt im Norden ein schones Weib... – Дар Шимол хонуми зебое зиндагӣ мекард. (Н.Heine) ва хабари номӣ (Es ist zu viel Unglück in der Welt [2,171]. – Дар ҷаҳон бениҳоят нохушиҳо зиёданд.) (Муаллиф).

Дар ин намуди чумлаҳо шаклҳои гуногуни ҳам индикатив (сигаи хабарӣ) ва ҳам конъюнктив (сигаи шартӣ – эҳтимолӣ) васеъ истифода мешаванд ва ҳолу пуркунандаҳои ифодакунанда ва муайянкунандаи хабар нисбатан бештар паҳн шудаанд.

Бо феълҳои аз рӯйи маънои худ гуногун (асосан бо феълҳои ифодакунандаи навъи муносибат ва фаъолият, монанди prahlen – таъриф кардан, siegen – ғалаба

кардан, helfen – кумак кардан).

**Мисол:**

Es haben wohl schon viele Generationen in dem grauen Giebelhaus gelebt, gearbeitet und das Zeitliche gesegnet [2, 171]. – Дар хонаи равоқдори хокистарранг наслҳои зиёд умр ба сар бурда, фаъолият намуда ва вафот кардаанд (Муаллиф).

«Es»-дар чумлаю иборҳои бешахсе, ки ҳиссиёти шахсро ифода мекунанд, инчунин дар чумлаҳо, ки баъд аз онҳо чумлаи пайрав ё ибораҳои масдарӣ бо ҳиссаи «zu» меоянд, истифода мешавад, ки дар ин ҳолат «es» мубтадо ё пуркунандаро ифода мекунад.

**Мисол:**

Es freut mich sehr, dass du wohl bist [2, 171]. - Бениҳоят шодам, ки ту солим ҳастӣ (Муаллиф).

Es freut mich, Sie kennen zu lernen! [2, 171]. - Шодам, ки бо Шумошинос шудам! (Муаллиф).

Чумлаҳои бешахс дар забони олмонӣ дорои таркиби мафъули бешахс низ мебошанд. Онҳо «раванди доҳилӣ»-ро ифода мекунанд. Аз дигар соҳторҳои мафъулий бо он фарқ мекунанд, ки метавонанд ҳам аз феълҳои гузаранда ва ҳам аз феълҳои монда ташкил ёбанд.

Хусусияти хоси соҳтории мафъули бешахс он мебошад, ки дар ҳолати набудани мубтадо ягон аломатҳои самтирии ҳаракат вучуд надорад.

Чунин таркибҳои мафъулии яқаъзогӣ ҳамеша амали одамон (яъне, дорои «ичрокунандаи амал» мебошанд), шахсони номаълум ё



маълумро ифода намуда, бинобар ин, аз рӯйи мазмун номуайяншахс ба ҳисоб мераванд.

Сохтори мафъули бешахс дар забони олмонӣ ҳамчун тарзи услуги босамар ва натиҷабахш, бештар барои таъкиди маҳсуси амал истифода мешавад.

Дар чунин вазифаи услубӣ таркибҳои мафъули бешахс дар забони адабиёти бадеӣ, дар нутқи гуфтугӯйӣ, дар услуги расмӣ паҳн шудаанд.

Қайд мекунем, ки дар чунин таркибҳо дар осори насрӣ на танҳо амал, балки ҳолати амал низ таъкид мегардад:

Mit den modernen Geräten kann bei jedem Wetter geflogen werden [2, 101]. – Бо воситаҳои мусоир метавон дар дилҳоҳ ҳаво парвоз кард.

Es wird jetzt mit grossen Geschwindigkeiten geflogen [2, 101]. – Ҳоло бо суръати баланд парвоз мекунанд (Муаллиф).

Ибораҳои сифати феълии мафъулӣ дар шакли кӯтоҳ, ки дар забони олмонӣ ҳамчунин бо таркибҳои мафъулӣ аз ҳамин гуна феълҳо мувофиқат мекунанд, паҳн шудаанд.

Мисол:

Хабар дода мешавад, ки... – Es wird berichtet, dass... [2, 101].

Ба хулоса омада шуд, ки... – Es wurde beschlossen... [2, 101].

Дар ибораҳои бешахсе, ки феълҳояш маънои асосиро гум кардааст, онҳо ҷараёнҳоеро, ки бо ҳаракати фаъоли инсон алоқаманданд, ҳамчунин имконияти ҷалби шахсро ба доираи

ҳодисаҳо таҳмин мекунанд, дар назар дошта метавонанд.

Ба ҷумлаи «Wie ist es dir gelungen? – Ин ба ту чӣ хел мояссар шуд?» [2, 102]. – Аз рӯйи маъно ҷумлаи дигар муродиф мебошад: «Wie hast du es geschafft? – Ту ба ин чӣ гуна муваффақ шудӣ?», ки дар он муҳтасаран мавқеи фаъоли шахс ошкоро ифода ёфтааст.

Истифодаи ҷумлаҳои шахсӣ дар забонитоҷикӣ баҷойи ҷумлаҳои бешахси забони олмонӣ бо феълҳои grünen, bluhren, knospen низ чунин шарҳ дода мешавад: – ҳамарзишҳои онҳо дар забони тоҷикӣ – сабз (кабуд) шудан, сабзидан, сабзпӯш шудан; гул -гул шукуфтан, гул кардан; муғча кардан, шукуфтан – бештар ба сифати феълҳои шахсӣ истифода мешаванд.

Шаклҳои «сабз мешавад», «сабз шуд» тибқи гуфтаҳои Е.М. Галкина-Федорук, «аксар вақт дар истифодаи бешахс дар гуфтори мардумӣ вомехӯранд». Вай инчунин қайд мекунад, ки ҷумлаҳо бо чунин феълҳо бештар нисбат ба ҷумлаҳои бешахс нопурра ба назар мерасанд [Галкина-Федорук, 1958, 159]. Мубтадои ин гуна ҷумлаҳо дар баробари ҷонишини «чизе» метавонад ҷонишини муайяни «ҳама» низ бошад.

Мисол:

Es grünte, es knospete. – (Ҳама) сабз шуд, шукуфт [2, 106].

Дар забони олмонӣ ба таркибҳои бешахс ҷумлаҳои шахсӣ бо «alles» ё «etwa» дар вазифаи мубтадо, аммо дар забони тоҷикӣ бо ҷонишини муайяни ҳама зич алоқаманданд, зоро онҳо низ



метавонанд ҳамчун воситаи ифодаи ҳолат хидмат кунанд. Дар ин маврид хос аст, ки ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони олмонӣ ҷонишиҳои муайяни ҷинси миёна дар вазифаи мубтадои ҷумлаҳои ба бешаҳс наздик истифода мешаванд, зоро маҳз ҷинси миёна бо тасаввурот дар бораи шахси фаъол алоқаманд мегардад.

Ҳамин тариқ, маълум мегардад, ки ҷумлаҳои бешаҳс метавонанд бо навъҳои гуногуни феълҳо сохта шаванд. Аз нигоҳи

грамматикӣ вазифаҳои ҷумлаҳои бешаҳс дар забон маҳдуд аст, вале нақши услубӣ ва ташдиӣ барои нутқи инсон хеле муҳим, гуногунранг буда, то ҳол ба таври коғӣ омӯҳта нашудааст. Ҷумлаҳои бешаҳс дар забони олмонӣ аз доираи нутқи муқаррарӣ-широҳӣ баромада, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон ворид шудаанд ва ҳанӯз ҳам ба таври коғӣ омӯҳта нашуда, ниёз ба омӯзиш доранд. Барои ҳалли ин саволҳо минбаъд омӯзиши амиқ дар забонҳои мушаҳҳас зарур аст.

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТ:

### *I. Адабиёти илмӣ:*

1. Адмони В. Г. О портативности и грамматических структурах / В. Г. Адмони // Морфологическая структура слова в языках различных типов. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 412.
2. Гофман О. В. Односоставные предложения в русском, английском и немецком языках в сопоставительном аспекте. Дисс. к.ф.н. - Уфа, 2006. -171 с.
3. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик: Ибора ва синтаксиси ҷумлаҳои сода. Ҷ.2. – Душанбе: Дониш, 1986. – 372с.
4. Йоҳан Волфганг Гёте. «Нокомиҳои Вертери ҷавон» Тарҷумаи Ш. Раҳим. – Душанбе: Адиб, 1996.
5. Камолиддинов Б. Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 11. – Душанбе, 2007. – С. 93.
6. Маъсумӣ. Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. / Н. Маъсумӣ. – Душанбе, 2011. – 385 с.
7. Мирзоев А. М. Ибора дар забони тоҷикӣ/А. М. Мирзоев. – Душанбе, 2002. – 164 с.
8. Молчанова И.Д. «Etwas für jedermann (Пособие по грамматике немецкого языка), М., «Междунар. отношения», 1977. – 144 с.
9. Назарова М.Р. Структурно-семантические особенности простых односоставных предложений в таджикском и английском языках.: Дисс. к. ф. н. Душанбе, 2015. – 147 с.
10. Норматов М. Забони адабии муосири тоҷик. Синтаксис/ М. Норматов. – Душанбе: Маориф, 2011. – 324 с.
11. Рашидов Ш. Безличные предложения в современном таджикском языке: автореф. Дисс. к.ф.н: 10.02.04/Рашидов Ш. – Душанбе, 1969. – 29 с.
12. Салимов Р.Д. Безличные предложения русского языка и их соответствия в таджикском языке./ Проблемы языка, культуры, искусства и философии Востока: Материалы Республиканской научной конференции,



посвященной 2700-летию создания «Авесты». – Душанбе: РТСУ, 2001. – С.141-146.

13. J. W. Goethe «Die Leiden des Jungen Werthers». Roman. Moskau 1958.

14. Шрайберг Ц.Н. Местоимения es в качестве вступительного слова в современном немецком языке / Вопросы синтаксиса немецкого языка. Вып. 2. – Л.: ЛГУ, 1967.

**П. Адабиёти бадеӣ:**

15. Айнӣ, С. Ёддоштҳо/С. Айнӣ. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тоҷик, 2009. – 680 с.

16. Иқболов, О. Зарбулмасал-мақолҳо-афоризмҳо (муодилҳои англисӣ, тоҷикӣ ва русӣ)./О. Иқболов. – Душанбе, 2008. – 190 с.

17. Улуғзода, С. Субҳи ҷавонии мо/С. Улуғзода. – Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1956. – 268 с.

18. Улуғзода, С. Восеъ/С. Улуғзода. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 368 с.

**III. Луғат:**

19. Lutz Rzehak «Wörterbuch deutsch-tadschikisch» – Berlin, 2010. – 153 с.

20. Перепечено П.Ф. «Das neuste deutsch -russische, russisch - deutsche Wörterbuch» – Москва, 2008.



## ТАНҚИДИ РИШВА ВА РИШВАСИТОНӢ ДАР ОСОРИ АДИБОНИ ТОЧИК

### КРИТИКА ВЗЯТКИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

#### CRITICISM OF BRIBE AND BRIBERY IN THE WORKS OF TAIK WRITERS

*Сайдов К.И.*

*Saidov K.I.*

*Сардори кафедраи забонҳои хориҷии Мактаби олии  
КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, полковник.*

*Начальник кафедры иностранных языков Высшей школы  
ГКНБ Республики Таджикистан, полковник.*

*Head of the Department of Foreign Languages, High School  
of the State Committee for National Security of the Republic of  
Tajikistan, Colonel.*



**Аннотатсия:** Коррупсия дар қатори дигар зуҳуроти хавфноки ҷаҳони мусир низоми давлатдориро суст карда, садди роҳи инкишофи чомеа мегардад. Аз ин рӯ, мубориза барзидди ин падидан нангин ва паст кардани сатҳи он самти афзалиятноки сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтааст. Дар мақола маънии вожаҳои «ришва», «ришваситонӣ», «пора», «коррупсия» ва муродифҳои онҳо, бо истифода аз фарҳангу луғатҳо, бо овардани мисолҳои мушахҳас шарҳ дода шудааст. Ҳамзамон, муаллиф кӯшиш намудааст, ки масъалаи танқиди ришва, ришваситонӣ, порагириро дар осори шоирону нависандагони адабиёти классикӣ ва мусири тоҷик пайгирӣ намуда, намунаҳои ба мавзуъ алоқамандро дар шакли порчаҳои назмию насрӣ мисол орад.

**Калидвоҷаҳо:** коррупсия, ришва, ришватситонӣ, пора, порагириӣ, тамаъ, тамаъчӯйӣ, фасод, ҳирс, ҳасад.

**Аннотация:** Коррупция, наряду с другими опасными явлениями современного мира, ослабляет систему государственности и тормозит развитие общества. Поэтому борьба с этим постыдным и низким явлением и снижение его уровня является приоритетом государственной политики Республики Таджикистан. В статье разъясняется значение слов «взятка», «взяточничество», «коррупция» и их синонимы, с использованием толковых словарей, на конкретных примерах. В то же время, автор стремится затронуть вопрос критики взятки и взяточничества в произведениях поэтов и писателей классической и современной таджикской литературы, приводит примеры в виде стихов и прозы.

**Ключевые слова:** коррупция, взятка, взяточничество, мздоимство, корыстолюбие, вымогательство, алчность, зависть.



**Annotation:** corruption, together with other dangerous phenomena of the modern world, weakens the foundations of statehood and hinders the development of society. Therefore, the fight against this shameful and low phenomenon and the reduction of its level is a priority of the state policy of the Republic of Tajikistan. The article explains the meaning of the words «bribe», «bribery», «corruption» and their synonyms, using explanatory dictionaries, with specific examples. At the same time, the author seeks to raise the issue of criticism of bribe and bribery in the works of poets and writers of classical and modern Tajik literature, gives examples in the form of poetry and prose.

**Keywords:** corruption, bribe, bribery, graft, avidity, greediness, depravity, perverseness, avidity, envy.

**«Дар зиндагӣ дардҳое ҳастанд, ки бо гузашти вақт мисли сӯҳон оҳиста-оҳиста рӯҳи касро меҳарошанд, ин дардҳоро намешавад ба касе гуфт» [16].**

Ин сухани пурхикмат, ки ба қалами нависандай Эрон Содик Ҳидоят мансуб мебошад, касро ба андеша водор месозад. Хосса бархе аз дардҳое, ки дар ҷаҳон паҳн шуда, барои решакан кардани он ҳазорҳо ҷора андешида мешаванд, вале кам иттифоқ меафтад, ки натиҷаи дилҳоҳ дода бошад.

Дар ин маврид, гуфтан ҷоиз аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи мубориза бар зидди коррупсия ё фасод таваҷҷӯҳи хос медиҳад. Ҷунончи, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми хеш ба Мачлиси олӣ дар мавриди коррпсия ва мубориза бар зидди он ҷунин таъкид кардаанд: **«Коррупсия яке аз монеаҳои ҷиддии рушди босуботи кишвар буда, метавонад боиси коҳиш ёфтани эътибору обруй давлат дар арсаи байналмилалӣ ва норизоии шаҳрвандон аз фаъолияти соҳтору мақомоти давлатӣ гардад.**

**Дар кишвари мо ҷиҳати**

**пешгирий ва аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои давлат бо ҷомеаи шаҳрвандӣ заминаҳои даҳлдори ҳуқуқиву соҳторӣ фароҳам оварда шудаанд.**

**Бо вучуди ин, таҳлили муроҷиатҳои шаҳрвандон нишон медиҳад, ки фаъолияти баъзе мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо дар ин самт ҳанӯз ҳам ба талабот ҷавобгӯ нест» [1].**

Ҳақ ба ҷониби Сардори давлат аст. Барои решакан кардани ин амалиноматлубдарҷомеафарҳанги зиддикоррупсиониро тарғиб бояд кард. Дар қатори дигар соҳторҳо, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар метавонанд, дар пешгирии ҷунин падидаҳои номатлуб, аз ҷумла **тамъҷӯйӣ, ришваситонӣ, суиистифода аз мансаб** ва ғайра ҳиссаи босазо гузоранд. Зеро коррупсия аз ҷумлаи амалҳои номатлубе мебошад, ки монеаи рушди иқтисодию иҷтимоии кишварҳо ва риояи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон мегардад. Муқовимат бо коррупсия ҷузъи муҳимми сиёсати ҳуқуқии давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз ин рӯ, бояд бар зидди он



дастчамъона мубориза бурд.

Муқовимат бар зидди амалҳои коррупсионӣ дар кишварҳои олам ба таври гуногун ба роҳ монда шудааст. Агар мо ба таърихи даврони шӯравии Тоҷикистон назар андозем, тибқи оморҳои расмӣ, Тоҷикистон шояд ягона чумхурӣ буд, ки фасод ва фасодзадагӣ дар ҷомеа нисбатан кам ба ҷашм мерасид. Зоро баробарии нисбии иҷтимоӣ дар байни тамоми табакаҳои ҷомеа мавҷуд буд. Омилҳои асосии коррупсионӣ, ба монанди маоши кам, маҳалгароӣ ва муносибати хешу таборӣ, паст будани сатҳи маърифати ҳуқуқии мансабдорон, буҳрони иқтисодиву иҷтимоӣ ва ғайра камтар ба мушоҳида мерасиданд.

Башарият, аз ҷумла гузаштагони тамаддунофари мо, ба мисли шоирону адибон, ки дар ҷаҳон ба дарёftи мақому манзalati бузург ноил гардидаанд, дар осори гаронмояи хеш ришваҳӯrӣ ва ришваситониро, ки яке аз амалҳои паст ва қасифи инсонӣ, мазаммат намудаанд. Аз ин бармеояд, ки ришваҳӯrӣ ва ришваситонӣ ҳамчун зуҳуроти номатлуб дар ҷомеа таърихи қадима дошта, то ба имрӯz ба ҳеч давлати ҷаҳон мӯяссар нагардидааст, ки ин вабои ҷандинасраро пурра решакан намояд.

Ба назар чунин мерасад, ки мардуми тоҷик аз қадим бо ин зуҳуроти номатлуб оштинопазирона мубориза мебарад ва минбаъд низ чунин ҳоҳад монд. Сабаби асосии ин, чуноне ки аз таъриху фарҳанг,

осори адибони классикии тоҷик бармеояд, ин нобаробариҳои иҷтимоӣ, истисмор гаштани ҳалқи мазлум аз ҷониби мансабдорон ва ҳукumatдорони замон, пораҳӯriю ришваситонии муфтиҳо, қозиу муллоҳои мутаассиби ҳамон давру замон маҳсуб мешавад. Онҳо барои манифати шахсии хеш шуда, қонуну қоидаҳои шариатро дидаву дониста вайрон намуда, масъалаҳои бамиёномадаро ҳамеша ба нафъи ашҳоси мансабдору сарватманд, ришвадиҳандаю ҷоплус ҳаллу фасл мекарданд. Фасодзадагӣ дар тамоми соҳтори ҳукумати даврони феодалий аз поён то ба боло решавонда буд. Намунаҳои осори назмию насрии адибони тоҷик ин амалҳоро қушоду равшан фошу танқид ва гуфтаҳои болоро тасдиқ менамояд. Ҳокимони давр ин масъаларо нодида мегирифтанд, вале вақт нишон дод, ки он ҳама пиндоштанҳо об дар ҳован кӯфтани асту бас.

Ба ин масъала рӯ овардани мо, ин бори дигар хотирнишон намудани муборизаи аҳли пешқадами ҳалқи тоҷик – шоирону нависандагон ба муқобили фасоду фасодзадагии ҷомеа мебошад. Яъне, инсон таърихи гузаштаи ҳудро фаромӯш кунад, аз пандҳои гузаштагони ибрат нагирад, табиист, ки аз зоти ҳуд, роҳи тайкарда, муборизаи беамони зиёйёни мо ба муқобили фасод ноогоҳ монда, чун шахси бепарво, бемасъулият, бенишон умр ба сар бурда, доим гирифтори ин маризии ҷомеа мегардад.

Дар мақола кӯшиш карда



шуд, ки дар доираи мавзуи пешниҳодшаванда **2 масъалаи асосӣ** мавриди баррасӣ қарор дода шаванд. Пеш аз ҳама, барои фаҳмидани моҳияти масъала, ба хонандагон маънии вожаҳои «ришва», «ришваситонӣ», «пора», «коррупсия» ва гайра дар асоси фарҳангу луғатҳои дастрас бо овардани мисолҳои мушаххас аз намунаи осори адибон пешниҳод мегардад. **Масъалаи дуюм**, танқиди ришва ва ришваситонӣ дар осори адибони тоҷик ном дошта, муаллиф қӯшиш намудааст, ба қадри имкон аз осори шоирону нависандагони классикӣ ва мусоир, ки ба масъалаи баррасиshawанд алоқаманд мебошанд, намунаҳоро дар шакли порчаҳои назмию насрӣ пешниҳод намояд. Дар анҷоми мақола рӯйхати адабиёти истифодагардида пешниҳод гардидааст, ки аз манфиат ҳолӣ нест.

**Маънии вожаи «ришва» ё «пора» дар фарҳангҳо.** Чуноне ки медонем, вақте ки мо дар бораи коррупсия сухан меронем, якчанд истилоҳотро мавриди истифода қарор медиҳем, ки дар навбати худ, омил ё сабабҳои сар задани ин гуна амалҳои номатлуб мегарданд: **ришва, ришваситонӣ, пора, порагириӣ, тамаъ, тамаъҷӯйӣ** ва гайра.

Дар ин маврид, меҳоҳем барои пайдо намудани маъно ва этимологияи чанде аз ин истилоҳот ва вожаҳо ба фарҳангу луғатҳо рӯ орем. Дар зер маънии вожаҳои ба коррупсия алоқаманд оварда мешаванд:

1. Вожаи «ришва (т)» дар

фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ чунин шарҳ дода шудааст: «**ришва(т)**» аз вожаи арабӣ гирифта шуда, маънояш пул ё ҷизе, ки барои пеш бурдани коре ё баровардани ҳукме бар хилоғи қонун ба каси мансабдоре дода мешавад; пора (ришва) гирифтани (ҳӯрдан) пора ситондан, аз касе ҷизе ё маблағе гирифта, кореро бар хилоғи қонун ба ҷо овардан; **ришва додан** барои пеш бурдани коре ба мансабдоре пул ё ҷиз додан, пора додан» [14, 166].

2. Вожаи «пора» пул ё ҷизи дигар, ки ба касе барои иҷрои кори гайриқонунӣ дода мешавад. Ба ҳамин зайл ибораҳои пора гирифтани, ришва ситондан аз касе; пора додан, ришва ҳӯрондан, ришва додан; пора ҳӯрдан, ришва гирифтани» [15, Ҷ.2, 114].

3. Вақте мо ба маънии вожаи «ришва/ришват» ба Фарҳанги забони тоҷикии нашри соли 1969 рӯ меорем, маънии зеринро пайдо мекунем: «**ришва** – пул ё ҷизе, ки ба шаҳси соҳибмансабе барои ба нағъи пул ё ҷиздиҳанда иҷро кардани ягон кори гайриқонунӣ ё ноҳақ дода мешавад». Инчунин дар ин маврид, байти зерини шоир Шамсиддин Шоҳин бамаврид оварда шудааст:

*Муҳтасиб\*, ришва ҳаром аст,  
ту ҳоҳӣ ҳӯрдан,  
Ман ҳам ар май ҳӯрам, инсоф  
куну ҳӯрда магир!*

(Муҳтасиб – назораткунандай иҷрои қонуну қоидаҳои шариати ислом; назораткунандай тартибу қоидаи бозор, дурустии сангу тарозу, нархи наво ва монанди инҳо).



Ё дар ҳамин фарҳанг дар бораи вожаи «ришваситонӣ» байти Саъдии Шерозӣ мисол оварда шудааст, ки дар он шоир ҳам шахси ришвагираандо ва ҳам ришвадиҳандаро мазаммат намудааст:

*Бигӯ, он чӣ донӣ, ки ҳақ гуфта беҳ,  
На ришваситою, на ришвадех.*

4. Дар мавриди маънии вожаи «пора» дар фарҳанги болозикр маълумоти зеринро дастрас карда метавонем: «Пора – ришка, чизе, ки ба касе барои ичрои кори ноҳақ ва ғайриқонунӣ дода мешавад» [15, Ч.2, 86]. Чунончи:

*Ҳар он ҷо, ки пора шуд аз дар дарун,  
Шавад устуворӣ зи равзан биран.  
(Унсурӣ)*

*Мо подиоҳи пораву ришват набудаем,  
Бал порадӯзи хирқаи дилҳои пораэм.  
(Румӣ)*

Ба маънии пайи пора гирифтан – ба ришка гирифтан байти зерини Румӣ оварда шудааст:

*Макун, эй дӯст, зи ҷавр, ин  
дилам овора макун,  
Ҷон пайи пора бигиру ҷигарам  
пора макун.*

5. Вожаи «тамаъ/тамъ» аз забони арабӣ гирифта шуда, маънояш *бо ҳирс ба ҷизе ҷашим дӯхтан; ҳирс, оз; ҷашимдошт, умед* маънидод мешавад [14, Ч.2, 315]. Дар ин маврид намунаҳои зерин аз осори адабони классикии тоҷик оварда мешавад:

*Тамъи васли ту надорам аз он-к,  
Ваъдаат дар забон намегунҷад.  
(Анварӣ)*

*Канори ҳирс, дило, пур қучо  
тавонӣ кард,  
Ту аз тамаъ, ки се ҳарфи  
миёнтиҳӣ дорад.  
(Салмони Соваҷӣ)*

6. Вожаи «тамаъкор» ба маънии ҳарис, озманд омадааст [14, Ч.2, 316]:

*Тамаъ пои дилро ба ҷуз банд нест,  
Тамаъкор марди хирадманد нест.  
(Абдураҳмони Ҷомӣ)*

7. Тамаъчӯ (й) – он ки аз пайи тамаъ мегардад [15, Ч.2, 316]:

*Қосаи гирдомаду абри тамаъчӯ  
неистам,  
Медиҳад ҷашимам ба мардум об  
аз дарёи хеш.  
(Сайдо)*

8. Вожаи «оз» ба маънии тамаъ, танҷчашимӣ, ҳирс; орзую ҳоҳииши зиёд меояд [14, Ч.1, 902]:

*Тавонгар бувад ҳар кучо оз нест,  
Хунук он касе, қ-озаи анбоз нест.  
(Фирдавсӣ)*

*Оз варзидан – ҳарисӣ намудан,  
тамаъкорӣ кардан.*

*Ва гар оз варзему печон шавем,  
Падид ояд он гаҳ, ки бечон  
шавем.  
(Фирдавсӣ)*

*Оз парастидан – ҳирс варзидан,  
тамаъкорӣ кардан.*

*Ҷаҳончун барӯй barnamond, эй писар,  
Ту низ оз мапрасту андӯҳ маҳар.  
(Фирдавсӣ)*

Пеш аз он ки ба мағҳуми «коррупсия» дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ орем, меҳостем гуфтаҳои Президенти кишварро, ки зимни воҳӯрӣ бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қайд намудаанд, иқтибос биёrem: «Ин зуҳурот решоҳои хеле қадимӣ дошта, мутаассифона, имрӯз мисли экстремизм ва терроризм ба проблемаи глобали табдил ёфтааст.

*Ҳанӯз дар аҳди бостон вожаи*



«коррупсия» ба истилохи фасод, вайронқунанда, заرارрасонанда ва фурӯхтани мансаб маънидод карда шуда, ҳамчун рафтори истифода намудани имкониятҳои мансаб ба манфиати шахсӣ фаҳмида мешуд ва афроди ба чунин амал дастзада дар ҳамаи давру замонҳо аз ҷониби аҳли ҷомеа маҳкум мегардианд» [2].

Дар ин робита, дар моддаи 1-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба коррупсия» муқаррар гардидааст, ки «коррупсия» – кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие), ки аз ҷониби шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба он баробаркардашуда бо истифода аз мақоми хизматии худ ва имкониятҳои он барои ба манфиати худ ё шахси дигар гайриқонуӣ ба даст овардани неъматҳои моддию гайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар содир карда мешавад, инчунин ба ин шахс бевосита ё бавосита додани неъматҳои моддию гайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар ба субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд бо мақсади моил кардан ё мукофотонидани онҳо барои содир намудани чунин ҳаракатҳо ба манфиати шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ» [3] мебошад.

**Масъалаи танқиди ришва ва ришваситонӣ дар осори адабони тоҷик.** Масъалаи ришва ва ришваситонӣ дар адабиёти тоҷик, маҳсусан дар осори адабони классикӣ, ки дар даврони зулму золимӣ умр ба сар бурдаанд, бештар ба ҷашм мерасад. Чунончи, накӯҳиши **тамаъкориро**, ки як

хусусияти хоси ришваситонӣ мебошад, сардафтари адабиёти классикии тоҷик **Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ** дар шеърҳои хеш саҳт мазаммат намуда, аз ҷумла чунин менависад:

*Ба ҷизи қасон даст ёзад қасе,  
Ки баҳра зи донии надорад басе.  
Чу кардӣ ту бар дил дари оз боз,  
Шавад ранҷи гетӣ ба ту бардароз.*

**Ҳаким Фирдавсӣ** ба ҳангоми бозтоби ойини давлатдории гузаштагони бофарру ҳуши мон, ба мавзуи дар ҳама давру замон ба пайкари давлатҳо осеб расонанда, ба газанди **ришватхорӣ** сатрҳо бахшидааст. Анушервон ба кордорони (масъулони) дарбори ҳеш нома навишта, ҳушдор медиҳад, ки мабодо дар умури лашкардорӣ, сипаҳбадон **зарпараст** гашта, «**мардумро бо зар фурӯшанд**». Яъне, аз маошу моли барои сипоҳиён муқарраргардида барои худ истифода намоянд:

*Сипаҳбад, ки мардум **фурӯшад**  
ба зар,  
Наёбад бад – ин боргах – бар  
гузар.*

**Шоир** дар бораи **тамаъ** ва **шахси тамаъкор** чунин мегӯяд:

*Дили марди **томеъ**\* бувад пур  
зи дард,  
Ба гирди **тамаъ** то тавонӣ  
магард.*

**Ба осойиши некномӣ гарой,**  
**Гурезон шав аз марди нопокрой** [4, 366]. (\***томеъ-** тамаъкор, ҳарис)

Байтҳои боло аҳамияти худро то ба имрӯз гум накардаанд, чунки мо шоҳиди ҳолатҳои ногувори даст задани мансабдорони вазорати мудофиа вадигар сохторҳои низомӣ



ба амалҳои коррупсионӣ мешавем, ки дар баробари ворид намудани хисороти бузурги молиявӣ, бевосита ба иқтидори мудофиавии кишвар, таъмини амнияти он таъсири манғӣ мерасонанд.

**Носири Хусрави Қубодиёнӣ** дар манзумаи «Мунозира бо Худо» чунин ақида дорад, ки на танҳо корҳои бадро оғаридани Худо аз адл нест, ичрои ҳисобигрии онро ба «ғайри аз худ» – ба ҳокимони ғаддор, рӯҳониёни риёкор **муаккилони «он дунё»** супорида мондан низ аз адолат нест, бояд худаш қазоват кунад. **Кори ин дунёро бо зӯрӣ ва пора ачом додан мумкин бошад** ҳам, кори онҳоро бо ин роҳ саранҷом додан душвор аст:

*Набошад кори уқбо ҳамчу дарё,  
Ба зӯру ришива натвон кор  
кардан [12, 162].*

Дар ин байт шоир дар олами феодалий ҳукмрон будани зӯроварӣ ва **ришваю ҳаромхӯриро** бамаврид қайд кардааст.

Носири Хусрав дар шеъри «**Дар нафси бад ва рибохорон**» мағрурӣ, бадмуомилагӣ, зараррасонанда будан, беадолатӣ ва ба аҳли илму меҳнат нописандона назар кардан ва пораҳӯрии ҳокимони даври худ – Салҷуқиёнро танқид кардааст. Шоир ҳамин тавр, нафрати кинаовар ва пуроташу ғазабдарҳаққипорахӯронҳамдорад. Вай зоҳидона ҷойи **пораҳӯронро дӯзах қарор дода, сагро аз онҳо бошараф донистааст**, зеро барои қайфу роҳати худ камбағалонро хонахароб кардаанд, бо вуҷуди муфтаҳӯрӣ ҳасису мумсиканд, пулу молашон бехайру барака, молашон

ҳаром ва гирифтори нафрату ғазаби ҳалқанд. Дар ин гуфтаҳо нафрати оташини оммаи меҳнаткаши мазлум ифода ёфтааст:

*Рибохора зи аҳли нор бошад,  
Куҷо аз хулд бархурдор бошад!...  
Бувад бо ҳар азиз аҳли рибохор,  
Шараф дорад басе саг бар  
рибохор.*

*Бидон, то худ бувад дар роҳату ноз,  
Кунад дарвешро хонабарандоз.  
Басо мумсик, ки неъмат ҷамъ овард,  
Ки мурду қаҳбааш бо дигаре хвард...  
Махӯр нонаш, агар худ нағъни ҷон аст,  
Ки гирд оварда хуни муфлисон аст.*

*Замину ҷарҳ бооранд аз вай,  
Худову ҳалқ безоранд аз вай.*

[12, 150].

Шоир дар шеъри боло **рибохорону ришваҳӯронро низ аз манҳустарин гурӯҳҳое медонад**, ки аҳлоқи ҷомеаро бо амалҳои қабехӣ худ фосид мегардонанд. Носири Хусрав рибоҳӯрӣ, яъне судҳӯриро аз бадтарин иллатҳои ҷамъият мешиноҳт. Рибохорон хуни дармондагони бечораю бенаворо мемакиданд. **«Шараф дорад басе саг бар рибохор»** – чунин аст, ҳукми Носири Хусрав.

Аммо, вақте ки шоир бо кори аҳли дин шиносо гашт, дид, ки «корашон аз ҷавр», гуфтаашон аз «қили қоли мақолоти муҳталиф» ва зуҳдашон «аз ришваю риё» иборат аст. Ба гуфтаи худи шоир «аз борон гурехта ба барф дучор шуда буд» [12, 145]:



*Гуфтам: чу номашон уламо  
буду кор ҷавр,  
К-аз дасти фақри ҷаҳл  
бад-ишион раҳо шудам.  
То чун ба қолу қили мақолоти  
мухталиф,  
Аз умр чанд сол миёнашон фано  
шудам.*

*Гуфтам: Чун ришва буду риё  
молу зуҳдашон,  
Эй кирдгор, боз ба чӣ мубтало  
шудам?*

**Ришватхӯрӣ**, яъне **порахӯрӣ** манфуртарин кирдори дигарест, ки дар байни мансабдорону қонунбадастон ва муҳофизони ҳуқуқ ривоҷ дошта, дар ҷамъият беконунӣ, бенизомӣ, ҷиноятпӯшонӣ ва беадолатиро ба вуҷуд оварда, на фақат сабаби фасоди ахлоқи ҷамъияти, балки ҳаробии ҳукумату давлат ва тамоми мамлакат шуда, боварии шаҳрвандонро ба дарёғти ҳақиқат ва мавҷудияти ҳақиқат аз байн мебарад.

Вобаста ба ин, Носири Ҳусрав **порахӯрии фақеҳону қозиён, муфтиҳо ва додгустарони дигарро барои ҷомеа ҳатари бузург** дониста, ҷунин мефармояд:

*Ин ришватхӯрон, ки фуқаҳоанд  
шуморо,*

*Иблис фақеҳ аст, гар онҳо  
фуқаҳоанд.*

*Ришват бихӯранд, он гаҳ  
руҳсат бидиҳанд,  
На аҳли қазоанд, бал аҳли  
қафоанд.*

Дар ҷойи дигар **тамаъкориро** аз хислатҳои бади инсонӣ шуморида, саҳт мазаммат мекунад:

*Чанд гардӣ гирди ину он ба  
тамъи ҷоҳу мол,  
К-аз тамаъ ҳаргиз наёбӣ чиз  
чӯз дарду бало.*

**Умарӣ** **Хайём** талқин менамояд, ки инсони комил бояд ба ҳар гуна зишиҳо, бедодгариҳо, **хирсу тамаъкорӣ ва ришваситон** парҳезгор бошад. Қаноатпешагиро яке аз хусусиятҳои неки инсонӣ донистааст:

*Конеъ ба як устухон чу каркас  
будан,*

*Беҳ з-он ки туфайли ҳони ҳар  
кас будан.*

*Бо нони ҷавини ҳеши, ҳаққо, ки  
беҳ аст,  
К-олуда ба полудаи ҳар кас  
будан.*

**Ҷалолиддини Балхӣ** **хирс**, **тамаъ**, **ҳасад** ва **мумсикиро** яке аз хислатҳои бади одамӣ мешуморад ва мардумро ба қаноатпешагӣ даъват менамояд:

*Аз қаноат ҳеч кас бечон нашууд,  
Аз ҳарисӣ ҳеч кас султон нашууд.*

Ҳар як фард, ба ақидаи шоир, – бояд ҳадду ҳудуди ҳеширо донад ва мувофиқи он рафтор намояд:

*Ҳадди худ бишносу бар боло мабар,  
То наяфтӣ дар нишеби шӯру шар.*

Масъалаҳои ахлоқие, ки Мавлоно дар «Маҷолиси сабъа» бардошта ва ҳаллу фасл намудааст, то қунун аҳамияти амалии ҳешро гум накардаанд. Аз ҷумла, **ҳирси** молу пул дар ин асар мавриди танқиди шадиди мутафаккир қарор гирифтааст: «Зару мол ҷодуи ҷаҳимбанд аст ва гӯшбанд аст. Қозиву ҳокиме, ки мӯй дар мӯй мебинад ба илму ҳунар, ҷун тамаи молу ришват қунад, ҷаҳими ўбидандад ва ба рӯзи равшан золимро аз мазлум нашиносад» [13].

Дар ин мавзуъ **Ҷалолуддини Балхӣ** ҳамчунин аз зиндагиномаи



Робиаи Адвия ривоят меорад, ки: «Рӯзе хидматгоро ӯ ду дирам овард ва ба дасти ӯ дод. Як дирам ба дасти рост гирифт ва як дирам ба дасти чап ва вақти нон хўрдан буд. Гуфтанд: Бихӯр. Гуфт: Луқма дар даҳонам ниҳед, ки дастам машғул аст. Гуфтанд: Ин сахл аст, он ду дирамро ба як даст бигир. Гуфт: Он дирам ҷодуст ва ин дирам ҷодуст ва ман ин ду ҷодуро ба ҳамдигар ҷамъ накунам, ки эшон ҳар ду чун ҳамнишин шаванд, фитнае биандешанд» [13].

Ҳирси молу пулро Мавлоно бо нафси инсонӣ алоқаманд медонад, ки чун гови ривоятӣ ҳаргиз сериро аз алафи марғзорони фаровон намедонад ва ба ин сабаб табибон чунин рангуриро, ки гурусначашмист, **чуъулбақар** ном ниҳодаанд. Дар маҷмуъ, Мавлоно умри инсониро ҷавоб ба се суол донистааст, ки касе аз доираи он берун наҳоҳад рафт – **умри азизро дар чӣ гузоштӣ, ҷавонӣ ба чӣ ба сар бурдӣ ва дунёро аз кучо ҷамъ кардию ба кучо ба кор бурдӣ?**

**Саъдии Шерозӣ** гояи шоҳи одилу раиятпарварро дар ҳикояи зерин оварда, оқибати беандешагӣ ва **тамъкориро** нишон додааст: «Овардаанд, ки Нӯширавони Одилро дар шикоргоҳе сайд кабоб карданд. Намак набуд. Ғуломе ба русто (деха) рафт, то намак орад. Нӯширавон гуфт: Намак ба қимат биситон, то расме нашавад ва дех ҳароб нагардад. Гуфтанд: Аз ин қадар чӣ ҳалал ояд? Гуфт: *Бунёди зулм дар ҷаҳон аввал андак будааст, ҳар кӣ омад, бар ӯ мазиде (зиёдатӣ) кард, то бад-ин гоят расид:*

*Агар зи боги раият малик хӯрад  
себе,  
Бароваранд гуломони ӯ дараҳт  
аз бех.  
Ба панҷ байза, ки султон ситетам  
раво дорад,  
Зананд лашкариёнаш ҳазор  
мург ба сих».*

**Саъдии Шерозӣ** дар «Бӯстон» муборизаро бо **ришватсиониву ришвадеҳон** дуруст меҳисобад:

*Далер омадӣ, Саъдиё, дар сухун,  
Чу тегат ба дастат фатҳе  
бикун!*

*Бигӯ, он чи донӣ, ки ҳақ гуфта  
бех!*

*На ришватсиониву на  
ришвадеҳ! [5, 18].*

Ҳамзамон, Саъдии Шерозӣ дар асари дигари хеш «Гулистан» **ришваҳӯрии** қозиёнро саҳт мазаммат намуд, чунин ишора мекунад:

*Козӣ чу ба ришват бихӯрад  
панҷ хиёр,  
Собит кунад аз баҳри ту сад  
харбузазор [6, 90].*

**Убайди Зоконӣ** яке аз шоирони ҳаҷвнигори адабиёти классикии тоҷик, вожаи «ришва», «пора»-ро чунин маънидод намудааст: **«ар-ришват-корсози бечорагон»**. Барои тақвияти ин гуфтаҳо овардани ҳикояти зерин хело бамаврид аст: «Туркмоне бо яке даъво дошт. Пастуе (қӯзае) пури гаҷ кард ва пораи равған бар сар гузошт ва аз баҳри қозӣ **ришват** бурд. Қозӣ бистод ва тарафи туркмон гирифт ва қазия чунон ки хотири ӯ меҳост, охир кард ва мактубе мусаҷҷал (бо муҳру имзо тасдиқшуда) ба туркмон дод. Баъд аз ҳафтае қазияи равған



маълум кард. Туркмонро бихост, ки «дар он мактуб саҳве ҳаст, биёр, то ислоҳ кунам». Туркмон гуфт: **«дар мактуби ман ҳеч саҳве нест. Агар саҳве бошад, дар пасту бошад** [14, 42-43].

**Абдураҳмони Ҷомӣ** шайхону зоҳидон ва сӯфиёнро, ки дар зоҳир диндору худоҷӯянд, вале дар амал онҳо **фиребгар, беномус ва ришватхоранд**, ба анкабуте, ки барои сайди магас тор метанад, монанд кардааст:

*Шайхи шуҳратҷӯйи раъноро  
тамошо қун, ки чун,  
Дар либоси хос зоҳир шуд  
фиреби омро.  
Мекашад dome пайи сайди магас  
чун анкабут,  
Шоҳбозе ку, ки аз ҳам барканад  
ин домро?*

**Абдураҳмони Ҷомӣ** дар ғазали зер бечорагонро аз золимон ҳимоят мекунад. Шоир ба золимон хитоб карда мегӯяд, ки озор додани арбоби сафо, яъне одамони дилсоф, аз ҳалқ **тамаъ хостани шумо** кори бехирадон аст. Ҳар кореро, ки ба худ нолоиқу нохуб донед, онро ба дигарон низ раво набинед, зеро дили мискинон мисли шиша нозук аст:

*Эй дар ин коҳи амонӣ ба ғаму  
шодӣ банд,  
Бандай нафси худӣ, даъвии  
озодӣ ҷанд?  
Лаб ба ҳар туъма маёлой, кӣ  
дандон шиканад,  
Бар сари хони фурӯмоя зи  
нолудаву қанд.  
Санги озор мазан бар дили  
арбоби сафо,  
Комад осон шиканӣ шишиаву  
мушикли пайванд.*

*Нописандида фитад таври ту,  
Ҷомӣ, ҳамаро,  
Ҳар чӣ бар худ матисандӣ,  
дигаронро матисанд!*

Абдураҳмони Ҷомӣ он касро инсони комил мешуморад, ки меҳнат мекунад ва бо меҳнати ҳалоли худ зиндагӣ менамояд. Вай ба одамони хушомадгӯ, **коргурез, муфтаҳӯр ва ришватхор** нафрат дорад.

Абдураҳмони Ҷомӣ **тамаъ-ҷӯйиро** яке аз хислатҳои бади инсонӣ ҳисобида, онро мояи ранҷ меномад. Байтҳои поён, ки онҳоро барои тақвияти ҳикояҳои хеш ба муқобили ин гуна амалҳои номақбул овардааст, далели гуфтаҳои болост [7, 68, 112, 116]:

*Ҳар он кас, ки дуздида бар сирри  
мард  
Шавад мутталеъ, шоядаш  
хонд дузд.  
Ба он кор агар музд дорад  
тамаъ,  
Ҳамин беҳ, ки номаши ниҳӣ зан  
ба музд.  
Дар ҳар диле, ки иззи қаноат  
ниҳод пой,  
Аз ҳар чӣ буд ҳирсу **тамаъро**,  
бифаст даст.  
Ҳар ҷо, ки арз кард қаноат  
матои хеш,  
Бозори ҳирсу маъракаи озро  
шикаст.  
Аз ҳалқ **тамаъ** ҳамчу ҳасад  
мояи ранҷ аст,  
Бигисл **тамаъ** аз ҳалқ, ки ранҷур  
набоши.*

**Алишери Навоӣ** дар осори хеш қадру қимати шахсро яке аз муҳимтарин нишонаҳои инсони комил шумурда, **ришваситониву тамаъҷӯйиро** воситаи аслии



беқадр гардидан кас дар чамъият донистааст ва ҳамзамон **риёкоронро** мазаммат намуда, ба гадоён баробар медонад ва таъкид менамояд, ки тамаъчӯйӣ оқибат ба патсию хорӣ мебарад:

*Чу иззат боядат, марки тамаъ  
кун,*

*Гадоёнро аз ин маънист хорӣ.  
Маҳ аз хуршиди равшан чун зиё  
хост,*

*Сияҳру гашт аз он беэтиборӣ.*

Шоири дигари тоҷику форс **Сайдои Насафӣ** иллати дигари одамонро дар **тамаъкорӣ**, **пораҳӯрӣ**, қаллобӣ ва ҳушомадгӯйӣ медид. Сайдо, ки дар рӯзгораш ин иллатро ба ҳубӣ ҳис карда буд, барои барҳам додани он саъю қӯшиш намуд:

*Худро чу соя дар таҳи деворҳо  
макун.*

*Дилро ҷароги гӯши мотамсаро  
макун!*

*Паҳлу бар останаи  
навдавлатон манеҳ,  
Аз ноҳуни паланг ба худ  
муттако макун!*

*Дасти ҳавас зи неъмати алвон  
кашида дор,  
Бар хони ҳалқ пайравии  
ишитиҳо макун...*

*Оби бақо зи согари фагфури  
Чин маҳоҳ,*

*Чашми тамаъ ба косаи дасти  
гадо макун.*

**Абдулқодири Бедил** таъкид менамояд, ки **тамаъкорӣ** мисли шамшери борикест, ки ба ҳар **тамаъкор** зарару зиён мерасонад:

*Бедил, дами шамшери талаб  
борик аст,  
З-ин тег на турк эмину не тоҷик  
аст.*

Бедил таъкид менамояд ва афсӯс меҳӯрад, ки пояҳои давлатдорӣ аз дасти ашҳоси нолоиқ, дайюс, лаим ва ҳасуд ноуствор ва **фасодзада** гардидааст:

*Афсӯс, ки сози салтанат шуд  
фосид,*

*Гардид матои дину давлат қосид.  
Назми Ҳиндустон кунун  
мунқасир аст,  
Бар дайсу бар лаиму ҳезу ҳосид.*

Зебуннисо ба муқобили **тамаъ ва тамаъкорон** баромада, онҳоро саҳт накӯҳиш менамояд ва дар баробари ин, таъкид мекунад, ки инсон бояд иззаташро нигоҳ дорад. Барои ин чун магас дар дастарҳони аҳли ҷоҳу мансаб нашавад:

*Хоҳӣ, ки обрӯй нарезад ба зери  
хок,*

*Бар суфраи замонаи дун чун  
магас мабош!*

Зебуннисо дар поёни умр эҳсос намуд, ки дар дарбори падар шахсони нолоиқ, ҳушомадгӯ, пастиғитрат ҷамъ омадаанд, онҳо барои беҳбудии зиндагии меҳнаткашон ҷорае намебинанд ва баръакс, бо **чоплусио порадиҳӣ** соҳиби мансаб мешаванд. Ӯ мебинад, ки аҳли ҳунар ҳору забун аст, қадру қимате надорад, сабр аз дасташ меравад ва ошкоро мегӯяд, ки дар ин рӯзгор **Хари Исо агар зар дошта бошад, соҳибҳунар ба ҳисоб меравад:**

*Ба кори кас намеояд ҳунар,  
Маҳфӣ, дар ин олам,*

*Хари Исо ҳунарманд аст, агар  
дар киса зар дорад [13, 192].*

Барои ҳамин акнун косаи сабрро бояд бишкаст, ба по бояд



хест, то ки ҳақ ба ҳақдор бирасад:  
*Зи ҷаври аҳли ситам, дӯстон,  
 чӣ чора кунам?*  
*Ба гайри он ки гиребони сабр  
 пора кунам?*

**Шавкати Бухорӣ** дар ғазалиёти худ дар баробари тавсифи хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, хислатҳои разил, ба монанди макру дурӯғ, қатлуғорат, фиребгариҷу ҳаромхӯрӣ, мансабпарависту ҷашнваситонӣ, нопокиву беадолатиро бо тамоми ҷузъиёташ маҳкум менамояд. Чунончи:

*Хирад осуда аз базми  
 муҳаббат барнамегардад,  
 Касе аз бешаи шерон саломат  
 барнамегардад.*

*Дами теги аҷалро шоҳроҳи  
 оғият донад,  
 Дили девонаи мо аз шаҳодат  
 барнамегардад.*

Ҳадаф аз бешаи шерон парвариши нафси ҳайвонист, ки касе ба он рӯ оварад, ҳатман пушаймон ҳоҳад шуд. Ҳамчуноне ки ақлу хиради инсон дар назди ишқ нотавон аст.

**Аҳмади Дониш, Абдулқодирхочаи Савдо, Возехи Бухорӣ, Шамсиддин Шоҳин, Тошхӯҷа Асири, Ҳайрат** камбудию нуқсонҳои ҷомеа, зулму золимӣ, истисмор, фиребу найранг, **пораҳӯрии ҳокимон, амалдорон, амиру вазиронро** фошфош, беибо дар асарҳояшон зери тозиёнаи танқид гирифтаанд. Масалан, Возех ҳаёти табакаи болои ҷамъиятро ҳаматарафа омӯхта, кору рафтари онҳоро нолоиқ, «**масдари сад фитнаю шар**» номида, худи онҳоро

ба аждаҳо ва ҳар монанд кардааст:  
*Аз ҳубси нафс масдари сад  
 фитнаю шаранд,*  
*Чун аждаҳо калиди дари ганҷу  
 гавҳаранд.*  
*Дар иддаои рутба зи афлок  
 бартаранд,*  
*Чун нек бингарӣ, ба ҳақиқат  
 кам аз ҳаранд.*

**Аҳмади Дониш** дар асари «Рисолаи таъриҳӣ» масалан, дар замони ҳукмронии амир Абдулаҳад аз пештар боз ҳам авҷ гирифтани зулму истисмор, бад шудани ҳаёти омма, ҳароб гардидани мамлакат ва ривоҷу равнақ ёфтани фисқу фасоди амир ва амирзодагонро тариқи зайл ба қалам додааст: «**Эй воҳ, бех нашуд, бадтар шуд!** Амири аввал гарчи ривоҷу таҷдиди рақсу мусиқию мутрибӣ ва масҳарагӣ кард, амири сонӣ (яъне Абдулаҳад) бозори аҳмакиҷо аblaҳӣ ва беҳирадиро гарм намуд...».

Муҳимтарин қисмати рисола хотимаи он аст. Дониш дар натиҷаи таҳлили ҳаматарафаи ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва маданий ояндаи мамлакатро пешгӯйӣ мекунад. Мутафаккир эҳсос кард, ки зулму ситами феодалон ба дехқонон, дуздӣ, **пораҳӯрии** вазирон, ҳокимон бенизомӣ ва бетартибии амиру лашкари вай, умуман нобаробарии иҷтимоии байни одамонро танҳо бо роҳи ислоҳот, ҳайрандешӣ, адолатҳоҳӣ, ки дар «Наводир-ул-вақоеъ» баён намуд, ба амал овардан муҳол аст. Аҳмади Дониш ба хulosae меояд, ки **барои рӯзгори хуш, барҳам додани ҳамагуна беадолатихо, нобаробарихо соҳти пӯсидаи аморати Бухороро бояд сарнагун кард.**



Масъалае, ки **Шоҳин** дар асари «Бадоеъ-ус-саноеъ» ба он аҳамият додааст, аз тарафи амир ба сарбозон, посбонҳо ва дигар роҳбарону соҳибмансабон муайян намудани маوش аст, то ки дуздию **пораҳӯрӣ, истисмори ҳалқи мазлум то андозае кам гардад**. Албатта, Шоҳин доир ба ин масъала фикри маорифпарварии Аҳмади Донишро боз ҳам инкишоф додааст. Ҳанӯз Дониш дар «Наводир-ул-вақоء» ин масъаларо дар назди амир гузошта буд, vale онро амир қабул накард. Ба тарзи бадей ба воситай рамзу киноя нишон додани фикри пешқадами Дониш аз эҳтироми Шоҳин ба ин мутафаккири бузург шаҳодат медиҳад: «*Маоши мир агар ба навкар нарасад, гилаи мир аз танҳоҳ аст. Ва моҳонаи вазир агар ба аскар нарасад, шикваи вазир аз подиоҳ аст. Туғанги бетир киро аз по ниишонад ва паланги бечанг киро аз ҷо фишионад. Оҳан то тафта нақунӣ дар ҷӯб наравад ва тир то оташ надиҳӯй, аз ҷӯб наҷаҳад. Замиро дона дех, то хирман даравӣ ва тӯтиро шакар дех, то сухан шунавӣ*» [13, 250].

Порчай дар боло овардашуда аз ду қисм иборат аст. Дар қисмати аввал мақсади асосии адиб инъикос ёфтааст. Яъне, Шоҳин таъкид менамояд, ки ба зердастон, мансабдорон моҳонаю маوش додан зарур аст ва дар қисмати дуюм ҳамин фикри боло бо мақол, суханони ҳикматнок, умуман далелу бурҳони муҳталиф ҷамъбаст гардидааст.

Дар ин ҷо овардани байти зерини Саъдии Шерозӣ аз

«Гулистон» хело бамаврид аст:

*Зар бидех марди сипоҳро, то  
сар биниҳад,  
В-агараи зар надеҳӯй, сар  
биниҳад дар олам* [6, 18].

Дар адабиёти мусоир устод Садриддин Айнӣ кӯшиш намудааст, ки дар тамоми асарҳои хеш, аз «Мактаби кӯҳна» сар карда, то «Ёддоштҳо» тамоми камбудию нуқсони амирону навкарони онҳо, аз ҷумла **ришвагирию ришваситонии** мансабдоронро кушоду равшан фош намуда, образи манфури онҳоро нишон диҳад.

Аз ҷумла, дар робита ба масъалаи сарфи оқилонаи вақт, дороиҳои моддӣ, интиқод аз маросимсозиҳои бардуруғ ба хотири **ришваситонӣ**, ривоҷи ҳурофоти ҳазинасоз ва ғайра аз тамоми осори устод Айнӣ даҳҳо мисолро метавон зикр кард, ки баъзан то имрӯз аҳамияти худро ҳифз намудаанд ва ғолибан дар тадқиқоти пажӯҳишгарони осори устод Айнӣ дар ҳусуси онҳо сухан ба миён омадааст.

Ҳусусан, дар поёни садаи XIX ва аввали садаи XX дар аморати Бухоро дар натиҷаи заъфи шадиди фарҳанги сиёсӣ ва иҷтимоии сулолаи амирони манғит, фасоди гӯшношуниди молию моддӣ ва ахлоқӣ, буҳрони илму маънавиёт, **тамаъҷӯйӣ** ва ғайра таъриҳи гӯё вориди бунbasti ҳалокатфарҷоме гардида буд, ки равшанфирон поёни фоҷиабори онро пешгӯйӣ мекарданд ва роҳи раҳоӣ аз онро ҷустуҷӯ менамуданд.

Дар асари «**Марғи судҳӯр**» нависанда низ ҳамчун қаҳрамони



фаъол иштирок намуда, дар кушодани симои ботинию зоҳирӣ Қориишкамба кумак расондааст. Образи Қориишкамба дар рафти амалиёт, яъне муносибати ў бо сартарош - Раҳими Қанд, бойбача, мудири банк, Ҳамроҳрафик, саройбон, нозири амир ва муносибати ў бо аҳли оилааш ба тарзи возеҳу барҷаста кушода мешавад ва ҳамчун тип ҷамъбости олами сармоя, дунёи фиребу найранг, *риёкорию ришватхӯрии судхӯрон* ва дигар намояндагони воломақоми ҷомеа намудор мегардад.

Нависанда дар боби «**Тамошои Регистон** – «Дарихона», 75 чӯб. **Машқи сарбоз ва қушишхонаи одам**»-и «Ёддоштҳо» дар бораи Регистон, бандиён сухан ронда, роҳи ҳалосии бандиёнро аз зиндон тариқи *додани пораю ришва ба мансабдорони амири* чунин тасвир меқунад: «... бештарин дуздон дар рӯзи дастгир шуданашон, бисёр дер монанд, баъд аз ягон моҳ дар зиндон ҳобидан ба воситаи **ришуваву пора** ҳалос шуда, боз дар пайи кори худ (дуздӣ) рафтан мегиранд» [9, 207].

Умуман, маъмурони амир (қозиҳо, раисҳо, ҳокимҳо ва дигарҳо) аз ҳазина моҳона намегирифтанд ва бо ягон роҳе, ки аз замони пеш одат шуда омадааст, майшати худро таъмин карда, ба амир ҳам пешкаш мекарданд. Дуруст аст, ки он маъмурон ҳам бисёр **пора ва ришва** меҳӯрданд ва бар сари аҳолӣ ҷанҷолҳо ҳезонда, ҳонаҳошонро ҳароб менамуданд, бо боён ва судхӯрон

як шуда мардумро толону тороч мекарданд, бо баҳонаи андозигирӣ ҳалқро ҳатто ба фурӯҳтани духтар ва писарҳошон водор менамуданд; дар ин миён онҳо манбаи даромади рӯйности одатӣ ҳам доштанд [9, 478].

Айнӣ дар асараи «Наводирул-вақоєъ»-и Аҳмади Дониш дар бораи **ришватхӯрӣ** чунин мисол меорад: «Билчумла (хулоса) ин андешаҳо маро аз ҳифзи дарс... монеъ меомад... ҷашми ман бар зоҳирбоз буд, ҳамаи аҳли зоҳирро аз машиҳо (шайху эшонҳо) фиребгар медидаам ва уламоро **ришватхор...**» [9, 553-554].

Устод Айнӣ дар бораи нархи ҳуҷраҳои мадрасаҳо маълумот дода, далели зеринро қайд меқунад: «Ана бо ҳамин сабабҳо нархи ҳуҷраҳои ин мадраса нисбат ба сервақфиаш гаронтар буда, ба толибони пулмasti айшталаб ба даст даровардани онҳо хеле душвор буд ва бештарин бо **ришва додан** ба қалонони ин ҷо матлаб ба дasti онҳо медаромад» [9, 562-563].

Дар ҳикояи «**Даҳяқгирии талағони мадраса**» нависанда дар бораи **ришва, ришвадиҳондагон** чунин менависад: «То ин ҷо ҳарҷизе, ки дар бораи даҳяқгирий, даҳяқдиҳӣ ва шартҳои вақғнома навиштам, ҷизҳои расмӣ ва қоидаҳоанд, ки ҳеч гоҳ пурра ба амал наёмадаанд ва дар ҳақиқат, ҳама кор бо пул, бо **ришва** ва бо восита, ки асоси ин ҳам пул аст, ба анҷом мерасид. Аммо ҳеч қадом аз мумайизҳо рӯйрост аз қасе ҷизе гирифта наметавонистанд, зоро толибони даҳяқи қашшоқ, ки «кор ба ҷону корд ба устуҳонашон



расидааст» ва шабу рӯз дари ҳавлии мумайизро гирифта менишастанд, мумкин буд, ки **ришвадиҳандагон** ва **гирандагонро** дастгир карда беобрӯй намоянд. Бинобар ин, пулдорон аз байни занон восита (миёнарав) ёфта, ба ҳавлии даруни мумайиз фиристода, **ришваи** худро ба воситаи зани мумайиз ба ӯ мерасонданд» [9, 641].

Ё дар ҳамин ҳикоя чунин таъкид мекунад: «Агар дар рӯзҳои даҳяқдиҳӣ талабагони қашшоқи аз даҳяқ монда дар ҳаққи мумайиз «забондарозӣ кунанд» ё дар кӯчаву паскӯчаҳо номи мумайизро ба **ришвагирӣ** шуҳрат диҳанд, мумайиз дар бораи «холисанлиллоҳ» ва бе мулоҳизаи ҳеч гуна манфиати моддӣ даҳяқ доданаш ҳамон талаба ё талабагони қашшоқи дар дониш машхурро мисол нишон медод.

Ба даҳяқдиҳанда ҳам «муборакбодӣ» гӯён як дег оши палав, нух дона нони тафтон ва як сарқанди якпудӣ мебурданд. Азбаски даҳяқ ба дасташон даромадагӣ буд, ин пешкаши ба мумайиз бурдаашон **ришва** ҳисоб намеёфт» [9, 642].

Аз асари «Ёддоштҳо» дар бораи мағхумҳои **«пора»**, **«пора гирифтан»** мисол овардан мумкин аст: «Дарсафи пас, сарбозе, вақте ки аз забони юзбошӣ «узри шаръӣ»-ро шунид, ба сарбози ҳампаҳлуи худ гуфт: «юзбошӣ агар **пора** гирифта ҷавоб додам» мегуфт, гапаш рост мешуд» [8, 224].

Намунаи дигар: «Амир дид, ки Саҳбо муҳаббати оммаи деҳқононро ба худ ҷалб карда истодааст, ӯро аз вай кор гирифта, ба шаҳр миршаб (сардори политсия) таъйин намуд.

Аммо миршабӣ мансаби аз мирабӣ ҳам бадтар буд. Чунки агар мираб аз деҳқонон **пора** хӯрда, таъмини майшат намояд, миршаб бояд бо дуздон ва қиморбозон шарик мешуд ва аз ҳамин кори мурдор таъмини майшати худ намуда, ба амир ҳам соле чанд бор пешкаш мефиристод» [9, 282].

Дар ҳақиқат ҳам, маъмурони Бухоро дуздони «фарбех» (серпул)-ро **пора гирифта** сар медоданд, ки кори худро давом медоданд ва дуздони ноуҳдабарои бепулро зада зиндон мекарданд [9, 335].

Дар ҳикояи **«Чанги Ҳочимаҳдум бо аълами Бухоро»** чунин қиссано нақл мекунад: «Сиддиқҷон ном ҷавоне бе падар монд ва тағоиҳояш одамони бечораи лабпаст буданд. Ҷанд бор бо баҳонаи гуногун одамони миршаб ӯро дастгир кардан хостанд, тағоиҳояш **пора дода** ҳалос карданд. Аммо онҳо диданд, ки ин кор давом ҳоҳад кард ва дар роҳи **порадиҳӣ** сарвати онҳо тамом ҳоҳад шуд ва дар охир боз миршаб ҳоҳарзодаи онҳоро дастгир карда ба амир ҳоҳад фиристод, бинобар ин онҳо дар пайи ҳомиёбӣ афтоданд» [9, 566-567].

Устод Айнӣ дар шеъре **пораҳӯрӣ ва даҳяқфурӯшии уламоро мавриди танқид қарор медиҳад**, ки мисраҳои аввалинаш ин аст:

*Хезед, рафиқон, майи гулранг  
биёред!*

*Танбӯру наю дойраву чанг  
биёред!..*

*Бо зорию зар кист, ки дар базм  
наёяд?*

*Зинҳор ки бе манишаву бе чанг  
биёред! [9, 636].*



Устод С. Айнӣ дар бораи тамаъ ва тамаъчӯйӣ дар повести «Марги судхӯр» аз номи Мулло Амон дар бораи қиморбозон ва аробакашон чунин менависад: «Аробакашон дар одамгарӣ, албатта, аз ин муллоён пешанд. Ман то ҳол муллоеро надидаам, ки бо вучуди доро буданаш, ба нодоре ва ба бенавое ёрмандӣ карда бошад ва ў ҳар чӣ қадар бой бошад ҳам, боз мурдаи худро ба болои мардум партофта, ҷашми **тамаъи худро** ба кисай одамон (он одамон ҳар чӣ қадар қашшоқ бошанд ҳам) дӯхта меистад. Аммо ман бисёр аробакашони кирокашро дидам, ки дар роҳи Вобканд ва Фичдувон одамони аз бенавоӣ пиёда баромада дар роҳ мондаро ба аробаи худ гирифта ба манзил расондаанд ва аз онҳо ҳеч чиз, ҳатто миннатдорӣ ҳам **тамаъ** накардаанд...» [8, 525].

Дар бораи фитнаву фасоди ҳокимони давр устод Айнӣ дар «Марги судхӯр» чунин менависад: «Агар ин маъниро хулоса карда ифода намудан ҳоҳем, «моҳи рамазони Бухоро моҳи риё, моҳи **фитнаву фасод**, моҳи беморӣ ва азобу машаққат буд» – гуфтан лозим меояд» [8, 571].

Сотим Улуғзода дар романи «Фирдавсӣ» менависад, ки вақте ҳокимони давр меҳоҳанд, хироҷи шоирро сабук кунанд, Фирдавсӣ ба онҳо чунин посух медиҳад: «Адолати ҳақиқӣ он аст, ки аз вай ҳамаи ҷабрдиагон баҳра бардоранд. Ва илова кард: – Аз ин гузашта, ин адолати шумо, ки ба ман мекунед, албатта, бори хироҷи маро сабуктар мекунад, вале бори

гарони маломат бар ман мениҳад: маломат аз ҷониби ҷабрдиагони дигар. Охир, онҳо чӣ ҳоҳанд гуфт? Ҳоҳанд гуфт, ки Фирдавсӣ шояд ба ҳоким **ришва дода** ё ҳатто ўро ҷоду карда бошад, ки хироҷашро кам кунонд. Ин магар на фақат ба шаъни ман, балки ба шаъни шумо ҳам ихонат намешавад? Маъзур доред, ман ин «адолат»-и шуморо қабул кардан наметавонам» [10, 36-37].

Нависандай тоҷик Сорбон дар асарҳояш ба масъалаи пораю **порагири** аз тарафи образҳои манғӣ диққати ҷиддӣ дода, онҳоро зери танқид гирифтааст. Ҷунончи, дар қиссаи «Занги аввал» дар ин бора менависад: «...Агар ман шуморо бозмонам, ҳама мегӯянд, ки **пора гирифт**... мефаҳмед? **Пора...** уммм... Ман ин масъаларо ба таври юридикӣ дид ба баромадам, намешавад... Боз кӣ медонад? Балки ягон роҳаш будагист? – гӯён китғ дарҳам қашид ва ду дасташро косача карда, пеш ёзонд. «Худат фаҳм» гуфта табассум кард» [11, 89].

**Хулоса.** Ҳаёти инсон пурпечутоб буда, шебу фарозҳои зиёде дорад. Аз худи ў вобаста аст, ки пасту баландии рӯзгорро чӣ навъ паси сар мекунад. Фарқ надорад, ки шахс оқил аст ё нодон, доро ё фақир, шоҳ ё гадо. На ҳама шахси соҳибакл қобилият дорад, ки роҳи дуруст ва ростро ихтиёр кунад. Маҳз ҳамин роҳи интихобкарда нафареро доғ, дигареро боғ ва саввумиро ҷароғи ҷомеа месозад. Аввалий ранҷу мушкилиро бар сари мардум меорад, дуюмӣ ободию



хушбахтӣ ва сеюмӣ роҳнамою роҳкӯшойи онҳо дар ҳаёт мегардад.

Мутаассифона, шахсони гурӯҳи аввал бо молу ҷоҳи зиёд, бо истифодаи сарвати ҳангӯфти ҳеш, ки аз ҳисоби **порагирию ҳаромхӯрӣ** ба даст овардаанд, худро волоҳиммату пок нишон медиҳанд ва талош мекунанд, рисолати равшаниафкании роҳи мардумро ба даст гиранд, ҳарчанд дар ҳаёти ҳеш дasti касеро нағирифтаю манзилеро обод накардаанд. Вале бо тақозои замон ин тоифаи мардум сирашон фошу ниҳонашон барои тамоми аҳли ҷомеа равшану аён мегардад.

**«Дар паноҳи қонун зистан – амон будан аз таҷовузи дигарон аст»**, – гуфтааст хирадманде. Дар тамоми қонунҳои дунё, аз ҷумла дар Тоҷикистон **ришвагирӣ** мамнуъ ва ҷиноят эълон шудааст. **Порагир** аз нигоҳи қонун муносиб ба мӯҷозот аст ва ин амал дар ҷомеа боиси шармандагии ў ва аҳли хонадонаш мебошад. Ин як амали нанговар аст, ки одамони бешараф ба он даст мезананд. Касоне, ки меҳнат накарда, ба гуфтаи мардум «пули бедардумиён» ба даст оварда, шоҳона зиндагӣ кардан меҳоҳанд, рӯзе мерасад, адолат боло мегирад ва ин шаҳди зиндагиашон ба заҳр ва бοғу бӯстонашон ба кунци зиндон мубаддал мегардад.

Тибқи таҳлили ВАО имрӯз ин падидай номатлубро дар тамоми бахшҳои ҳаёти ҷомеа,

сар карда аз боғчаю мактабҳои миёна то муассисаҳои таҳсилоти олий, bemoristonу табобатгоҳҳо, идораҳову ташкилотҳои давлативу гайридавлатӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Як нафар метавонад бо аъмоли нопокаш ба номи ин ё он муассиса, корхона, ташкилот, соҳа ё худ бахш иснод биоварад.

**Ришваю ришвагирӣ** ҳазорсолаҳо инҷониб дар зиндагии инсонҳо зиёду кам вучуд дошта, имрӯз бештар бо номи **коррупсия** маъмул аст. Як мараз, як заҳми кӯҳнаю илоҷнапазир дар вучуди ҷомеаи ҷаҳонист, ки пурра решакан соҳтани он вазифаи ҳар як шарҳванд, соҳторҳои давлатию ҷамъияти маҳсуб мешавад.

Имрӯз дар Тоҷикистон аз коргару дехқон то **зиёиву олимони маъруф аз пахи шудани фасод, ришваю ришваситонӣ** дар ниҳодҳои давлатию ҳусусӣ сухан мегӯянд. Ҳама ҳоҳони онанд, ки ҷомеа аз **ришвагиру фасодкорон** пок бошад.

Дар ин мақола то қадри имкон гуфтаҳои бузургони адаби тоҷик дар мазаммат ё худ танқиди дарди бедавои ҷомеаи ҷаҳонӣ – **ришваю ришваситонӣ** мавриди баррасӣ қарор гирифт, то ки кормандон, донишҷӯён, ҳар як фарди ҷомеа аз ин вабои аср огоҳ гашта, аз оқибати ногувори он на танҳо барои худ, балки барои оила, тамоми ҳамкасбону ҳамкорон ва умуман, ҷомеаи Тоҷикистон андеша кунанд.

### РЎЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26.12.2019. Рӯзномаи «Ҷумҳурият», №249 аз 26.12.2019.
2. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати



10-солагии таъсиси Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, 10.01.2017. Рӯзномаи «Ҷумҳурият», №6 аз 10.01.2017.

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба коррупсия», 7-уми августи соли 2020, № 1714.

4. А.Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 7. – Душанбе: Адиб, 1989.

5. Саъдии Шерозӣ. Бӯстон. – Душанбе, Маориф ва фарҳанг, 2008.– 292 сах.

6. Саъдии Шерозӣ. Гулистон. – Душанбе, 1962.– 140 сах.

7. Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.

8. Садриддин Айнӣ. Марги судхӯр. – Душанбе: Адиб, 2010.

9. Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб.

Энсиклопедияи наасри муосири тоҷик. – Душанбе, 2009.

10. Сотим Улуғзода. Фирдавсӣ: Роман. – Душанбе: Адиб, 1988.

11. Сорбон. Куллиёт. Ҷилди 1. – Душанбе: Эҷод, 2009.

12. X. Мирзозода. Таърихи адабиёти тоҷик (Аз давраи қадим то асри XIII). Китоби I (II). – Д., 1989.

13. Тӯйчӣ Мирзод. Адабиёти тоҷик. Китоби дарси барои синфи 9. – Душанбе, 2004.

14. Убайди Зоконӣ. Осори мунтаҳаб. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2009, – 272 сах.

15. Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ, Ҷилдҳои 1/2. – Душанбе, 2009.

16. [http://jumhuriyat.tj/index.php?art\\_id=16071](http://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=16071).



## ТЕРРОРИЗМ: МОҲИЯТ, САБАБ ВА ТАҲАВВУЛОТИ ТАҶРИХИИ ОН

### ТЕРРОРИЗМ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

#### TERRORISM: ESSENCE, CAUSE AND HISTORICAL EVOLUTION

**Маҳмадёров Б.М.  
Mahmadyorov B.M.**

*Муаллими кафедраи маҳсуси №1-и Мактаби олии КДАМ  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, унвончӯи Институти иқтисодиёт ва  
демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.*

*Преподаватель спецкафедры №1 Высшей школы ГКНБ  
Республики Таджикистан, соискатель Института экономики  
и демографии Национальной академии наук Таджикистана,  
полковник.*



*Lecturer of the Special Department №1 of the High School of  
the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan, applicant for the Institute of Economics and Demography  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Colonel.*

**Аннотатсия:** Дар мақола моҳият, таърихи пайдоиш, таҳаввулот ва тамоюли авҷирии терроризм дар замони муосир мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Зоро, шарҳи моҳияти бунёдӣ ва сабабҳои пайдоиши он имконият медиҳад, ки механизмҳои амалии муқовимат ба ин падидай зиддииносӣ коркард шавад. Муаллиф дар асоси омӯзиши вазъи ҷаҳони муосир ба хулосае омодааст, ки бархе аз қишварҳои манфиатҷӯ ва қудратманди ҷаҳонию минтақавӣ барои расидагӣ ба ҳадафҳои стратегӣ ва қонеъ гардонидани манофеи геосиёси геоиқтисодии худ зухуроти терроризм ва экстремизмро ҳамчун василаи муҳим, каммасраф ва созгор моҳирона истифода намуда истодаанд. Дар мақола, пеш аз ҳама, сабабҳои иқтисодии зухури терроризм ошкор карда шудааст: қишварҳои манфиатҷӯ барои дастрасӣ ба захираи ашёи ҳом ва қонеъ гардонидани ҳадафҳои геосиёси геоиқтисодии худ, падидай аз нав тақсим намудани ҷаҳонро пеша кардаанд ва барои ин аз ҷониби онҳо рӯй овардан ба истифодаи зухуроти терроризму экстремизм сурат гирифта истодааст. Ин аст, ки дар арсаи байналмилалӣ то ҳол таърифи ягонаи мағҳуми «терроризм» вуҷуд надорад, ки он ба истифодаи меъёрҳои дугона ва духӯрагиву гуногунфаҳмиҳо мусоидат карда истодааст. Маҳз истифодаи «сиёсати дугона» нисбат ба терроризм самаранокии қӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳониро дар муқовимати муштарак бо ин зухурот ҷиддан коҳиш дода, баръакс, муҳолифатҳои ҳарбиву сиёсиро эҷод мекунад. Дар баробари ин, бозигарони геополитикӣ нисбати ҳалқиятҳое, ки пайрави ислом мебошанд, маҳз аз омили дин истифода мебаранд.



Дар заманаи тадқиқи амиқ муаллиф муайян намудааст, ки дар шароити кунунӣ ду омил мустақиман ба густариши терроризми мусир мусоидат карда истодаанд, ки ниҳоят хатарзо ва нигаронкунанда мебошанд. Ин, қабл аз ҳама, бинобар ба даст овардани қудрати сиёсии ҳаракати «Толибон» дар Афғонистон марҳилаи расмишавии терроризми мусир оғоз шудааст. Дигар омил – ин дастрасӣ пайдо кардани ташкилотҳои террористиу экстремистӣ ба технологияи мусир мебошад, ки дар тарғибу ташвиқи ғояҳои ифротиву террористӣ, даъват ва ҷалби шаҳрвандон ба сафи ин ташкилотҳо, омода намудани амалҳои террористӣ, инчунин маблағгузории онҳо васеъ истифода гардидани шабакаҳои интернетӣ ифода мегардад.

Ин раванд танҳо дар доираи манфиатҳо сурат мегиранд, ки ҷанбаи асосии онҳоро талаботи иқтисодӣ ташкил медиҳад.

**Калидвозжаҳо:** терроризм, терроризми байналмилалӣ, таърихи пайдоиши терроризм, сабабҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва геополитикии терроризм, созмонҳои террористӣ, муқовимат ба терроризм, бозигарони геополитикӣ, сиёсишавии дин, сиёсати зиддитеррористӣ, механизмҳои муқовимати чомеаи ҷаҳонӣ бо терроризм.

**Аннотация:** В статье рассматриваются сущность, история возникновения, эволюция и развитие терроризма в современном мире. Ибо, объяснение фундаментальной природы и причин его возникновения позволяет разработать практические механизмы борьбы с этим античеловеческим явлением. На основе изучения ситуации в современном мире автор делает вывод о том, что некоторые заинтересованные и могущественные глобальные и региональные страны умело используют явления терроризма и экстремизма в качестве важного, рентабельного и адаптивного инструмента для достижения своих стратегических целей и удовлетворения своих геополитических и геоэкономических интересов. В статье раскрываются, прежде всего, экономические причины возникновения терроризма: заинтересованные страны для получения доступа к сырьевым ресурсам и реализации своих геополитических и геоэкономических целей, имеют план заново делить мир, и для этого они обращаются к использованию терроризма и экстремизма. Поэтому на международной арене до сих пор нет единого определения «терроризм», что способствует к использованию двойных стандартов и неясностей. Именно использование «двойственной политики» в отношении терроризма существенно снижает эффективность усилий международного сообщества по совместной борьбе с этим явлением и, наоборот, порождает военно-политическую конфронтацию. При этом геополитические игроки используют именно фактор религии по отношению к народам, исповедующим ислам.

На основе углубленного исследования автором выявлено, что в сложившейся ситуации два фактора непосредственно способствуют распространению современного терроризма, которые являются чрезвычайно опасными и тревожными. В первую очередь это из-за получения



политической власти движения «Талибан» в Афганистане начался этап легализации современного терроризма. Другим фактором является доступ террористических и экстремистских организаций к современным технологиям, что заключается в широком использовании сети Интернет в пропаганде экстремистских и террористических идей, вербовке и вовлечении граждан в эти организации, подготовке террористических актов, а также их финансирование.

Эти процессы происходят только в контексте интересов, основной аспект которых включает экономические потребности.

**Ключевые слова:** терроризм, международный терроризм, история возникновения терроризма, экономические, социальные и геополитические причины терроризма, террористические организации, противодействие терроризму, геополитические игроки, политизация религии, антитеррористическая политика, механизмы противодействия международного сообщества терроризму.

**Annotation:** The article deals with the essence, history of origin, evolution and development of terrorism in the modern world. Since, the explanation of the fundamental nature and causes of its occurrence allows us to develop practical mechanisms to combat this anti-human phenomenon. Based on the study of the situation in the modern world, the author concludes that some interested and powerful global and regional countries skillfully use the phenomena of terrorism and extremism as an important, cost-effective and adaptive tool to achieve their strategic goals and satisfy their geopolitical and geoeconomic interests. The article reveals, first of all, the economic causes of terrorism: the countries concerned, in order to gain access to raw materials and realize their geopolitical and geo-economic goals, have a plan to re-divide the world, and for this, they turn to the use of terrorism and extremism. Therefore, there is still no unified definition of «terrorism» in the international arena, which contributes to the use of double standards and ambiguities. It is the use of a «dual policy» towards terrorism that significantly reduces the effectiveness of the international community's efforts to jointly combat this phenomenon and, on the contrary, gives rise to a military-political confrontation. At the same time, geopolitical players use the factor of religion in relation to peoples who profess Islam.

Based on deep study, the author revealed that in the current situation, two factors directly contribute to the spread of modern terrorism, which are extremely dangerous and disturbing. This is primarily due to the Taliban's rise to political power in Afghanistan, where the formalization of modern terrorism has begun. Another factor is the access of terrorist and extremist organizations to modern technologies, which consists in the widespread use of the Internet in promoting extremist and terrorist ideas, recruiting and involving citizens in these organizations, preparing terrorist acts, and also financing them.

These processes occur only in the context of interests, the main aspect of which includes economic needs.



**Key words:** terrorism, international terrorism, history of terrorism, economic, social and geopolitical causes of terrorism, terrorist organizations, countering terrorism, geopolitical players, politicization of religion, anti-terrorist policy, mechanisms for countering terrorism by the international community.

Дар Паёми Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» таъқид шудааст: «Вазъи тағиیرёбандай ҷаҳони имрӯза ва ҳусусияти устувор пайдо намудани зуҳуроти ҳатарноки замони мусир, аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши гайриқонуни маводи муҳаддир, киберчиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ, ки башариятро ба ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини амнияти қишварамон дикқати аввалиндарача дихем. Зоро пайравони созмонҳои террористиву экстремистӣ барои ноором соҳтани вазъият дар ҷомеа ва тафриқаандозиву барангехтани низоъҳои диниву мазҳабӣ қӯшиш карда, барои гумроҳ соҳтани сокинони мамлакат, баҳусус, ҷавонон ва ба созмонҳои манъшуда ҷалб намудани онҳо аз шабакаҳои интернетӣ васеъ истифода мебаранд» [3].

Воқеан ҳам, ин падидай ҳатарангез на танҳо сиёсати қавии зидитерористии давлатро, балки такмили механизмҳои муқовимати ҷомеаро, алалхусус қишири тавонони он – ҷавононро тақозо менамояд. Ташкили дастаҷамъонаи муқовимат ба ин ҳодисоти зиддиинсонӣ, пеш

аз ҳама, дарки моҳияту ҳадаф ва таъминоти иқтисодиву молиявии онро талаб менамояд. Тавсифи он имкон медиҳад, ки механизмҳои амалии муқовимат ба он коркард шавад. Бинобар ин, мо дар ин мақола моҳият, таърихи пайдоиш ва таҳаввулоти онро мавриди омӯзиш қарор додем.

Дар замони мусир бархе аз қишварҳои манфиатҷӯ ва қудратманди ҷаҳонию минтақавӣ барои расидагӣ ба ҳадафҳои стратегӣ ва қонеъ гардонидани манофеи геосиёсию геоиқтисодии худ зуҳуроти терроризм ва экстремизмро ҳамчун василаи муҳим, каммасраф ва созгор моҳирона истифода намуда истодаанд. Аслан, дар бархе аз қишварҳои саноаташон рушдёфта норасои ашёи хом баръало ба назар расида, эҳтимоли ба муфлишавӣ дучор шудани иқтисодиёташон ба вуҷуд омадааст. Аз сӯйи дигар, иқлими сайёра якбора тағиیر ёфта, ҳатари дар солҳои минбаъда зери об мондани қисматҳои алоҳида баъзе қишварҳо пайдо шудааст. Дар ин замина, қишварҳои манфиатҷӯ барои дастрасӣ ба захираи ашёи хом ва қонеъ гардонидани ҳадафҳои геосиёсию геоиқтисодии худ, падидай аз нав тақсим намудани ҷаҳонро пеша кардаанд. Ин омилҳо боиси роҳандозии тарҳҳои алоҳида аз ҷониби қишварҳои манфиатдор ва рӯ овардани онҳо ба зуҳуроти терроризму экстремизм шуда



истодааст.

Имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун зухуроти глобалӣ ба амнияти тамоми ҷаҳон ва ҳар сокини сайёра воқеан таҳдид карда, барои башарият ҳатари ҷиддиро ба вучуд овардааст. Тадриҷан ин зухурот густариш ёфта, ба масоили муҳимми на танҳо кишвари мо, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ мубаддал гашта истодааст.

Терроризм аз вожаи лотинии «*terror*» гирифта шуда, маъноитарс, ваҳм, воҳима, даҳшат ва ҳаросро ифода менамояд. Терроризм як навъи сиёsat, идеология ва ё амали иборат аз таҳдид, фишороварӣ, зӯроварӣ нисбат ба шаҳси алоҳида, ҷомеа ва давлат буда, барои расидан ба мақсадҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, идеологӣ ва геосиёсӣ равона шудааст.

Дар фарҳангӣ забони тоҷикӣ вожаи «*тэррор*» ба маънои роҳзан, одамқуш, кисабур, дузд ва маҷозан ба маънои ҳилагар, маккор, айёр оварда шудааст [15, 326]. Шояд аврупоиён қалимаи «террор»-ро ба маънои даҳшатафканӣ ва хунрезӣ аз қалимаи «*тэррор*» гирифта бошанд.

Тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ ба Маҷлиси Оли қайд кардаанд: «Дар арсаи байналмилалӣ то ҳол таърифи ягонаи мағҳумҳои «терроризм» ва «террорист» вучуд надорад, ки ин ҳолат ба истифодаи меъёрҳои дугона ва духӯрагиву гуногунфаҳмҳо мусоидат карда истодааст». Истифодаи «сиёsatи дугона» нисбат ба терроризм самаранокии кӯшишҳои ҷомеаи

ҷаҳониро дар муборизаи муштарак бо ин зуҳурот ҷиддан коҳиш дода, баръакс, муҳолифатҳои наверо байни эътилофҳои ҳарбиву сиёсӣ эҷод мекунад ва авзои ҷаҳонро боз ҳам ноором месозад.

**Терроризм** – ин қуштор, зӯроварӣ, ҳавфи ҳалокати инсонҳои бегуноҳ, расонидани зарари моддӣ ва маънавӣ, ҳалалдор соҳтани ҷамъияти солим, таҷовуз ба арбобони давлатию ҷамъиятӣ ва бо мақсади барангехтани низоъ байни мардум, мураккаб соҳтани муносибатҳои байналмилалӣ мебошад.

Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо терроризм», таҳти №1808 аз 23-юми декабри соли 2021, **терроризм** – мағкураи зӯроварӣ ва таъсиррасонӣ ба қабули қарори мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехотёсозмонҳои байналмилалӣ, ки бо тарсонидани аҳолӣ ва ё дигар шаклҳои зӯроварии ғайриқонунӣ алоқаманд аст.

Таърифи кӯтоҳ ва дарбаргирандаи нишонаҳои аслии ин падидаро директори Пажӯҳишгоҳи омӯзиши низоъҳо дар Фаронса Б. Крозе чунин шарҳ додааст: «Терроризм зӯроварии далелнок бо мақсадҳои сиёсӣ мебошад» [10, 173].

Аз нигоҳи таърихӣ зӯроварӣ инсонро дар тӯли зуҳури худ пурра ҳамроҳӣ намудааст. Тамоюли зӯроварии дар хронологияи таърихӣ равшан дарҷ гардида аз он шаҳодат медиҳад, ки аз 3 500



соли охир танҳо 270 сол барои инсоният осоишта арзёбӣ гардида, боқимонда солҳои ҷангӣ ва муқовиматҳои мусаллаҳона маҳсуб мейёбанд.

**Терроризми байналмилалӣ** – терроризме, ки амалҳои он дар ҳудуди бештар аз як давлат содир шудаанд, дар як давлат содир шуда, аммо тайёрӣ, ба нақшагирӣ, роҳбарӣ ё назорати онҳо асосан дар давлати дигар сурат гирифтаанд, дар як давлат содир шуда, вале бо иштироки гурӯҳи террористӣ ё ташкилоти террористӣ, ки фаъолияти чиноятиро дар ҳудуди на камтар аз як давлат амалӣ мегардонад, содир шудаанд, дар як давлат содир шуда, оқибатҳои ҷиддии онҳо дар давлати дигар ба вуқӯъ омадаанд [4].

**Террорист** – шахси воқеӣ, ки дар амалӣ намудани фаъолияти террористӣ дар ҳама шакл иштирок менамояд ва (ё) мақсади иштирок дар фаъолияти террористиро дорад.

Мутобики талаботи моддаи 179 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон **терроризм**, яъне содир намудани таркиш, сӯхтор, тирпарронӣ аз силоҳи оташфишон ё дигар кирдоре, ки боиси хавфи марғи одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба молу мулк ё ба миён омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад, агар ин кирдор бо мақсади халалдор соҳтани амнияти ҷамъияти, фаъолияти мақомоти ҳокимиyaти давлатӣ ва соҳторҳои низомӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти

ҳокимиyaт қабул намудани қарор, инчунин таҳди迪 анҷом додани кирдорҳои зикршуда бо ҳамин мақсадҳо, мебошад [5, 125].

**Дар ин замина, дар моддаҳои 6 – 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон** бевосита оид ба ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъияти фаъолияти онҳо ва манъ будани ғасби соҳтори давлатӣ қайд гардидаанд ва ин арзишҳо арзишҳои олий буда, ба меъёрҳои байналмилалӣ мувофиқат мекунанд ва манъ будани ғасби мусаллаҳонаи давлатӣ ин маънои маҳкум кардани кирдорҳои чиноятиро дорад, ки ин маҳфум **чиноятҳои ҳусусияти террористӣ ва экстремистидоштаро** дар бар мегиранд [1, 5-7].

Дар байни муҳаққиқон доир ба пайдоиши терроризм ва оғози амалҳои террористӣ ақидаҳо гуногун аст. Муҳаққиқон дақиқ намедонанд, ки аввалин амали террористӣ кай ва дар қучо анҷом дода шудааст. Агар ба решаҳои умқи таърихии терроризм назар афканем, чуноне нависанда ва драматурги бузурги рус Анатолий Королёв қайд менамояд, ки ҳанӯз 336 сол қабл аз солшумории мо падари Искандари Мақдунӣ – Файлақуси ӯ дар натиҷаи амали террористӣ, аз ҷониби муҳофизи шаҳсии худ Павсания ба ҳалокат расидааст [7, 114].

Дар асри 1 милодӣ аввалин гурӯҳи муташаккили террористӣ, ки ҳамчун субъекти гайридавлатӣ дар музофоти Яҳудия (Фаластини Ҷанубӣ)-и Империяи Рим амал мекард, ин гурӯҳи яҳудии Сикариён (ханҷардорон) мебошад. Гурӯҳи



мазкури террористій ҳамчун қаноти радикалии диній-сиёсии мазхабы маҳсуб ёфта, номи он аз калимаи лотинии «*sica*» гирифта шуда, маънои шамшери құтохи қаç ва ханчарро ифода мекунад. Аъзи гурӯхи террористій ашрофони яхудиро, ки бо римихо ҳамкорй карда, құшиши бо онҳо бастани сулҳро доштанд, бинобар дуршавй аз дин ва бар хилофи манфиатҳои миллій амал кардан, гунахгор дониста, ба қатл мерасониданд [9, 14-15].

Барои анҷом додани амалҳои террористій онҳо асосан ба сифати силоҳ, ханҷар ё «сику» шамшери құтохро истифода мебурданд. Амалҳои террористии онҳо асосан рӯзҳои ҷашнӣ, дар ҷойҳои серодам сурат мегирифт, то ки онҳо тавонанд зимни тарсу воҳима миёни издиҳом нопадид гарданд. Аз ҷумла, онҳо зери ниқоби зиёраткунанда ба ибодатгоҳ даромада, пешвои рӯҳонӣ Ионафанро бо истифода аз ханҷар ба қатл расонидаанд. Румиён Сикариёнро ҷаллодон меномиданд. Мақсади аслии сикариҳо аз ҳукмронии румӣ озод кардани Яхудия ва барпо намудани давлати мустақили яхудиҳо буд.

Соли 1984 бори нахуст мұхаққиқи амрикӣ Дэвид Рапопорт дар асоси як пажӯҳиши илмӣ хусусияти террористій доштани фаъолияти гурӯхи яхудии сикариҳоро исбот намуда, онро ҳамчун ташкилоти террористій эътироф кард. Баъдан дигар пажӯҳишгарони хориҷӣ, аз ҷумла Иосифа Флавия ва коршиносони рус низ доир ба хусусияти

террористии ин гурӯҳ мақолаву асарҳо таҳия намудаанд.

Фаъолияти ин гурӯхи террористій бар зидди доираи муайян нигаронида шуда, оқибатҳои нисбатан маҳдудро фарогир мебошад ва хусусияти байналмилалӣ надорад. Дар ҳамаи амалиёти Сикариён, ки дар музофоти Яхудия сурат гирифт, унсурҳои фанатизми динӣ ва терроризми сиёсӣ ба назар мерасад.

Аммо, гурӯхи яхудии террористии «Сикариён» барои минбаъд густариш ёфтани терроризм дар ҷаҳон замина фароҳам овард. Ҳамзамон, шакл, усул ва методологияи фаъолияти онҳо минбаъд аз ҷониби террористон ва гурӯҳҳои террористій дар сатҳ ва мақсадҳои гуногун истифода гардид.

Дар асрҳои миёна ташкилоти террористие, ки дар густариши тактикаи пинҳонкорӣ, таҳрибкорӣ ва истифодаи зӯроварӣ чун василаи иҷрои мақсад нақши муассир гузоштааст, ин созмони асасинҳо мебошад. Вожаи «асасин» дар бисёр забонҳои ҷаҳон маънои «қотил» ва дар забони арабӣ бошад «истеъмолгарони ҳашиш»-ро ифода мекунад. Асосгузор ва созмондиҳандай ин ташкилот Ҳасан ибни Саббоҳ дар нимаи дуюми асри XI дар мадрасаи шаҳри Райи шимоли Эрон таҳсил намуда, аз аркони тариқати «Исмоилия» бархӯрдор мегардад. Охирҳои соли 1070 ҳодимони тариқат малакаву маҳорати фавқулодаи Ҳасан ибни Саббоҳро ба инобат гирифта, ӯро барои мукаммал намудани



денишҳои мазҳабӣ ба шаҳри Қоҳираи Миср, ки он ҷо нуфузу озодиҳои исмоилиён бештар буд, фиристодаанд.

Пас аз анҷоми таҳсил Ҳасан ибни Саббоҳ ба пойтаҳти давлати Салҷуқиҳо – шаҳри Исфаҳон омада, ба таблиғи содаи аркoni «Исмоилия» шурӯъ менамояд. Ӯ мардумро ҳушдор медиҳад, ки Ҳудоро бо ақли худ шинохтан имконнопазир аст. Танҳо ба имом итоат бояд кард ва тавассути Ӯ Ҳудоро шинохт. Имом (Исмоил) пинҳон аст ва танҳо бо Ҳасан ибни Саббоҳ муошират менамояд. Ҳар фарде, ки ба Ҳасан ибни Саббоҳ итоат карда, фармудаи имомро ичро менамояд, ба биҳишт меравад. Бо роҳандозии ин усул Ҳасан ибни Саббоҳ дар шаҳри Исфаҳон ҷонибдорони зиёди худро пайдо менамояд. Маъруфияти Ҳасан ибни Саббоҳ нигаронии ҳокими давлати Салҷуқӣ Султон Маликшоҳро ба вуҷуд оварда, ниҳоят Ӯ шаҳри Исфаҳонро тарқ кардааст.

Дар аввал Ҳасан ибни Саббоҳ дар атрофи Эрон овораву сарсон шуда, оқибат бо додани се ҳазор динори тилло пора ба пособон, ҳамроҳи пайравонаш вориди қалъаи Аламут шудааст. Тадриҷан бо зиёд шудани теъдоди пайравонаш, тақрибан соли 1090 Ҳасан ибни Саббоҳ қалъаи Аламuti ноҳияи Қазвии шаҳри Исфаҳони Эронро зери тасарруфи худ гирифта, ба қароргоҳи ташкилот табдил додааст.

Ҳокими давлати Салҷуқӣ Султон Маликшоҳ аз пайдо шудани қалъаи саркаш дар мулкаш

боҳбар шуда, бо фармондехии вазир Низомулмулк барои сарнагун намудани Ҳасан ибни Саббоҳ ба қалъаи Аламут лашкар фиристодааст. Аммо, 70 нафар пайравони Ҳасан ибни Саббоҳ қалъаро муҳофизат карда, бо назардошти мавқei муносиби ҷойгиршавӣ, лашкари салҷуқиҳо барои ғасби қалъа муваффақ нашудаанд. Ҳамин тавр, чанд маротибаи дигар лашкари салҷуқӣ ба қалъаи Аламут ҳучум карда, аммо ба натиҷаи ниҳоӣ нарасидаанд. Ин омил боиси қавӣ гардидану нуфузи Ҳасан ибни Саббоҳ шуд.

Аасинҳо фаъолияти пинҳонии худро шурӯъ карда, аввал ба нобудзории пайравони ба ташкилот хиёнаткарда пардохтаанд. Маротибаи аввал Тоҳири дурдгар хоини эҳтимолиро корд зада, худ дастгир шудааст. Ӯ бинобар мансубият ба ташкилот таъқиб шуда, бо фармони Низомулмулк ба қатл расонида шудааст. Ҳасан ибни Саббоҳ аз қатли Тоҳир оғаҳӣ ёфта, барои қасосгири пайрави содики худ Бутоҳири Аррониро интихоб ва дар асоси нақшай тарҳрезишуда ӯро барои ичрои амали терористӣ нисбати Низомулмулк сафарбар намуд. Дар натиҷа, 14-уми октябри соли 1092 Бутоҳири Арронӣ худро ҳамчун дарвеш вонамуд карда, ба вазир Низомулмулк наздик шуда, бо задани корд дар сари синааш ӯро ба қатл расонидааст ва худ аз тарафи муҳофизони вазир кушта шудааст.

Пас аз ин амали мудҳиши терористӣ Султон Маликшоҳ ҳашмгин шуда, фармон додааст,



ки қалъаи Аламутро зери тасарруф қарор дода, Ҳасан ибни Саббоҳро бо пайравонаш пурра нобуд созанд. Аммо, баъди гузашти як моҳ ў низ ногаҳон аз олам даргузаштааст. Гарчанде ки сабаби марги Султон Маликшоҳ номаълум боқӣ монда бошад ҳам, аммо бештари мардум онро ба асасинҳо рабт дода буданд. Гӯё ўро қотилони Ҳасан ибни Саббоҳ захролуд намуда, куштаанд.

Ҳамин тавр, Ҳасан ибни Саббоҳ дар натиҷаи ин амалҳои террористӣ манфиати бештар дида, мактаби омодасозии террористони фидоиро дар қалъаи Ломасар созмон додааст. Ў наврасону ҷавонони аз 12 то 20 соларо аз оилаҳои камбизоат интихоб ва аз имтиҳонҳои ҷиддӣ гузаронида, шомили маркази таълимии террористони фидоӣ менамудааст. Ҳасан ибни Саббоҳ бо номҳои «Имом» ва «Пири Кӯҳистонӣ» маъруфият пайдо карда, фидоиён дар асоси таълимоти аркони тариқати Исмоилия такя ба Имом, яъне Ҳасани Саббоҳ намудан ва фармонҳои ўро бечунучаро икро намуданро меомӯхтаанд. Ҳасан ибни Саббоҳ маккорона барои боварии аз андоза зиёд нисбат ба ў пайдо кардани фидоиён ва аз нигоҳи идеологӣ устувор омода намудани онҳо, ривояти бардуруғи «дар ҳоли сидқан икро намудани фармонҳои «Имом» ва содик будан ба ў, фидоиён ба биҳишт мераванд»-ро моҳирона истифода намудааст. Дар марказ ба фидоиён таълимоти истифодаи силоҳу аслиҳа, бо дasti ҳолӣ ҷангидан,

маҳорати хунармандӣ, яъне икроиши нақшҳои гуногун ва ҳатто омӯхтани забонҳои минтақаҳое, ки онҳо барои анҷом додани амалҳои террористӣ ба ин минтақаҳо сафарбар мегарданд, ба роҳ монда мешуд.

Ҳатто барои пурра боварӣ намудани террористони фидоӣ ба Имом ў дар яке аз гӯшаҳои қалъа бοғи маҳсусеро бо шароитҳои муфиди айшу ишрат созмон дода, ба фидоиён интихобан маводи «ҳашиш», «афюн» ва дигар нӯшобаҳои мадҳушкунандаро дода, онҳоро ба ин бοғ интиқол медод. Дар ин бοғ онҳо ба ҳуш омада, аз ҳар гуна неъматҳои фаровони он истифода мекарданд ва бо занону духтарони зебои он дилхушӣ карда, боварӣ ҳосил менамуданд, ки он ҷо биҳишт аст. Пас аз гузашти муддате боз зимни мадҳушӣ ба қароргоҳ интиқол меёфтанд ва мутмаин мешуданд, ки аз икрои фармонҳои Имом – Ҳасан ибни Саббоҳ боз ба биҳишт мераванд. Ҳамин тавр, онҳо пурра ба Имом фидоӣ шуда, омода буданд, ки барои ў ҷони худро нисор кунанд ва барои анҷом додани амалҳои террористӣ дар асоси фармони Ҳасан ибни Саббоҳ сафарбар мешуданд. Ҳамин тарик, аъзои инташкилотфаъолияти худро дар ҳудуди баҳри Миёназамин то Ҳаличи Форс густариш дода, дар муддати тӯлонии амалиёти ҳуд шумораи зиёди ҳалифаҳо, султонҳо, рӯҳониёни бонуфуз ва мансабдорони баландмақоми давлатиро ба қатл расонидаанд. Ҳатто ду ҳукмрони насронӣ низ ба мисли шоҳзода Раймунд аз



Триполи, ки соли 1105 ва Марграв Конрад аз Монферрат, ки дар соли 1192 аз ҷониби онҳо кушта шудаанд. Бо ин амалҳои хеш ин ташкилоти террористӣ дар дарбори шоҳону ҳокимони он замон тарсу ҳаросро ба вучуд оварда буд. Онҳо зимни анҷом додани амалҳои террористӣ таъалотҳои маҳфикариро ба таври қатъӣ риоя карда, ба фармонҳои Имом ҷиддӣ муносибат намуда, иҷроиши бечунучарои ин фармонҳоро қотеона таъмин мекарданд. Силоҳи асосии онҳо дар иҷрои амалҳои террористӣ ҳанҷар буд.

Дар натиҷа, онҳо вазъияти сиёсиро дар фазои бузурги геополитикии Шарқ ба таври назаррас ноором карда, баъдан дар миёнаҳои асри XIII, яъне соли 1256 аз ҷониби мугул-тоторҳо сарнагун карда шуданд.

Дар асрҳои XII-XIII ҳодимони обрӯманди динии қалисой католикӣ ва мақомоти динии он дар Аврупо, заминаи ҳуқуқие бунёд намудаанд, ки имконияти куштори монарҳҳои номаъқулро фароҳам оварда буд. Яъне онҳо кушта шудани монарҳҳои аз нигоҳи худ номатлубро аз ҷониби пайравонашон ҷоиз медонистанд. Ин падидаро дар таърих «монархомахия» меномиданд ва аз муборизаи Рум ва сулолаҳои подшоҳони Аврупо ба вучуд омадааст. Монархомахия дар Аврупо танҳо дар охири асри XVI – ибтидои асри XVII, баъди ду асри пайдоишаш такони маҳсус пайдо кард. Маҳз дар ҳамин давра Вилгелм Оранский (1584), Генрихи III (1589) ва Генрихи IV (1610)

кушта шуданд, ки ба католикҳои ҳашмгин муқобилат мекарданд.

Муарриҳони терроризм ҳамчунин аз як «дасисай маводи тарканда» («пороховой заговор») ёдовар мешаванд, ки аз ҷониби Гай Фоукс, ки капитани артиши Англия роҳандозӣ шуда буд ва ў меҳост дини католикиро тақвият дид. Моҳи ноябрь соли 1605 Гай Фоукс меҳост бинои парламентро тарконад, ки дар он бояд Шоҳи Англия Якови I ва аъзои парлумони ин кишвар иштирок мекарданд. Кӯшиши анҷом додани ин амали террористӣ ва фитнаангез пешгирий гардид, ки дасисачиён ба қатл расонида шуданд.

Моҳи июли соли 1793 ашрофзодаи франсуз Шарлота Корде шахсан ҳанҷарро ба аъзои мақомоти қонунбарор - Конвентаи Франсия, роҳбари клуби якобинчиён Жана Поля Марата ҳалонидааст. Сабаби ин кирдор террори хунин шуд, ки онро яъқубиён (якобинчиён) баъди сарнагун шудани жиродистон (хизби сиёсӣ) оғоз карда буданд.

Инқилоби Бузурги Фаронса ва Ҷангҳои Наполеон таърихи пешин ва таърихи худи терроризмро ба ҳам мепайванданд. Террори оммавии классикии давраи Инқилоби Фаронса модели идоракуни тарсро нишон дод ва ба густариши тактикаи террористӣ мусоидат кард. Солҳои 1820 дар Италия созмонҳое пайдо шуданд, ки меҳостанд давлати миллӣ таъсис диданд.

Яъқубиён (Якобинцы) ва Жирондистҳо (Жирондисты)



нерӯҳои сиёсие буданд, ки дар давраи Инқилоби Фаронса фаъолият доштанд. Яъқубиён вакилоне мебошанд, ки дар клуби сиёсии бинои дайри (монастыря святого) Якова (Якоба) чамъ омадаанд. Роҳбари онҳо Максимилиан Робеспер буд. Жирондистҳо ҳизби сиёсии асосан манфиатҳои музофотҳои республикавиро ҳимояқунанд, ки нисбат ба буржуазияи тиҷоратӣ ва кишоварзӣ хушбин буданд, ифода меёбад. Номи он аз департаменти Жиронд бармеояд.

Дар музофоти Ситсилияи Итолиё мафияе барои мубориза бурдан бар зидди монархияи Бурбон (Бурбонов) пайдо шудааст. Ҳамзамон, дар ҷануби кишвар як созмони «Бародарии Карбонарий» (Братство Карбонариев) зуҳур карда, шабакаи худро дар тамоми Италия паҳн намудааст. Дар ибтидои фаъолият мақсадҳои созмон нек буда, ҷанбаи пок доштааст. Зоро он танҳо ба ҳимояи муқаддасоти дехқонон ва меҳнатдӯстони соҳаи кишоварзӣ аз зулми заминдорон равона гардида буд. Бар асоси ин ҳадафҳо, аъзои созмон ба рамзи нонавиштаи шараф эҳтиром гузашта, дар аввал золимони бераҳмро огоҳӣ медоданд ва танҳо баъд аз он, онҳоро ба қатл мерасониданд. Аммо, тадриҷан созмони «Бародарии Карбонарий» ҳусусияти кушодаи сиёсӣ гирифта, дар назди худ вазифаҳои мушаххасро барои мубориза бо ҳукмронии Австрия дар сарзамини худ гузаштааст.

Қобили қайд аст, ки

ҳамаи созмонҳои дар боло номбаршуда амалан барои ноил шудан ба мақсадҳои аслии худ усулҳои гуногуни террористиро ҳадафмандона истифода мебурданд. Ҳамчунин, онҳо барои тарсонидани зиндонбонҳо, сарватмандон, афсарони полис ва ходимони давлатӣ низ амал мекарданд.

Ҳодисаи пурсадо дар соли 1858 ин суиқасд ба ҷони Наполеони III аз ҷониби итолиёвӣ Феличе Орсига буд. Соли 1854 Гертсоги Парма низ аз дасти террористон қушта шуд. Каме дертар, яъне соли 1856 ҳамчунин ҳамлаи бераҳмона ба ҳаёти герцог Фердинанд III ва малиқаи Испания Изабелла карданд.

Соли 1868 бар асари як амали террористӣ ҳокими Серб Михаил Обреновичи III қушта шуд. Сипас, ду суиқасд нисбати Садри аъзам (Канслер) Отто Бисмарк ва шоҳи Пруссия Вилгельм I анҷом дода шуд, ки онҳо зинда монданд. Доираи ҳаракатҳои сиёсие, ки тактикаи терроризмро истифода мебаранд, тадриҷан васеъ мешавад. Минбаъд, ин на танҳо ҳаракатҳои миллӣ, балки аз онҳо як қатор гурӯҳҳои сиёсии Аврупо, ба монанди ҷумҳуриҳоҳон, анархистон ва ғайра мешаванд. Тадриҷан як навъи маҳсуси идеологияи терроризм низ ташаккул меёбад. Терроризм дар нимаи дуюми асри XIX ба империяи Русия ворид шудааст [8, 7].

Аз солҳои 1880 то солҳои 1890 Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико давраи авчи анархотерроризмро аз сар гузаронидаанд.



Дар ин давра, аз ҷумла, соли 1894 Президенти Фаронса С. Карно аз ҷониби террористон кушта шуд. Қабл аз ин, соли 1881 дар натиҷаи суиқасд Президенти ИМА Ҷ. Гарфилд ҷароҳати марговар бардоштааст ва соли 1901 Президенти ИМА У. Мак-Кинли қариб кушта мешуд. Дар ин вақт амалҳои террористӣ дар шакли таркишҳо дар театру тарабхонаҳо ва куштори мансабдорон бештар ба вуқӯъ мепайвастанд. Шиддати анарҳо-терроризм танҳо дар давоми солҳои 1910-1920 тадриҷан паст шуд.

Терроризм дар асри XIX ба омили муҳимми ҳаёти сиёсӣ табдил ёфт. Асри XX бо афзоиши босуръати густурда ва дигаргуни сифатии низоми терроризм хос аст. Алоқаҳои байналхалқии террористон муқаррар карда шудаанд. Терроризм Амрикои Лотинӣ ва Осиёро фаро гирифта, илова бар ин, он омили маҳсус ва хеле муассири зиддиятҳои сиёсӣ дар сатҳи байнидавлатӣ гардид. Аз асри гузашта инҷониб ҳаракатҳои террористӣ дар саросари ҷаҳон аз ҷониби қишварҳое, ки дар ибтидо ҳамчун муҳолифи давлат – объекти бевоситаи ҳамлаҳои терроризм баромад мекунанд, дастгирии моддӣ ва идеологӣ ёфта истодаанд.

Дар давоми асри XX ҳаракатҳои маҳсуси сиёсие ташаккул меёбанд, ки манфиатҳои худро ба сатҳи ҷаҳонӣ паҳн намуда, даъвоҳои худро фаъолона пешниҳод мекунанд. Бо ин мақсад, онҳо тактикаи терроризмо фаъолона истифода

мебаранд. Аз рӯйи тартиби ташаккули худ онҳо ҳаракатҳои байналмилалии фашистӣ ва радикалии исломӣ мебошанд. Ин ҳаракатҳо аз давлатҳои алоҳидаи роҳбарикунанда – сарпаст иборатанд, ки террористонро бо тамоми лавозимоти зарурӣ ва созмондиҳандагони бевоситаи терроризм, инҷунин камарбанди васеи созмонҳои алоҳидаи террористӣ дар саросари ҷаҳон, дар қишварҳое, ки объекти паҳнкунандаи нуфузи сиёсии (политической экспансии) ин ташкилотҳои террористӣ мебошанд, таъмин мекунанд.

Баъзе террористони дирӯз ба пешвоёни қонунии сиёсӣ табдил ёфтанд. Дастгирии террористон дар сатҳи давлатӣ як ҷузъи фаъолияти байналмилалии як қатор давлатҳои пешрафта гардидааст. Дар вақти Ҷанги Якуми Ҷаҳон Олмон сепаратистони ирландиро, ки дар навбати худ бо артиши Бритониё дар Ирландия мечангиданд, фаъолона дастгирӣ кардааст. Дар ин замина, усулҳои террор (таркишҳо дар объектҳои ҳарбӣ ва тарабхонаҳое, ки низомиёни британий ҳӯрок тановвул мекарданд) фаъолона истифода мешуданд.

Қобили зикр аст, ки бевосита қабл аз шуруи Ҷанги Якуми Ҷаҳон соҳторҳои террористие, ки дар қаламрави Русия амал мекарданд, инҳо ҳизби сотсиалистӣ-революционӣ, миллатгароёни поляк ва гурҷӣ гардидаанд. Онҳо асосан аз ҷониби муҳолифони сиёсии Русия, аз қабили Ҷопон ва Австралия дастгирии молиявӣ



мейтанд.

28-уми июня соли 1914 Чанги

Якуми Җаҳон бо тирандозии террорист Гаврила Принсип оғоз шуд, ки дар шаҳри Сараево вориси таҳти Австро-Венгрия Франс Фердинандро кушт. Дар натиҷаи ин ҷанг се империя аз ҳам чудо шуд. Давраи байни ду ҷанг ҷаҳонии асри XX бо тағйирёбии ҷуғрофӣ ва намудҳои терроризм тавсиф карда шуд. Терроризм дар қаламрави ин ё он қишвар беш аз пеш ба дастгирии беруна алокаманд аст.

Маҳз дар ҳамин вақт ҳадамоти маҳсуси давлатҳои манфиатдор зери дунбол ва ниқоби гурӯҳҳои алоҳидаи террористӣ баръало намоён шуданд. Дастгирии давлатии терроризм ба яке аз ҷузъҳои асосии сиёсати режимҳои таҷовузкоронаи тоталитарӣ табдил ёфта, ҷуғрофияи терроризм хеле васеъ мегардад. Дар Шарқ сарчашмаҳои терроризм ба вуҷуд меоянд.

Ҕангӣ Дуюми Җаҳон яке аз нуқтаҳои гардиши рушди терроризм мебошад.

Терроризм дар давраи баъдиҷангӣ ба як падидаи амалан глобали табдил ёфта, дигаргуни сифатан навро аз сар мегузаронад. То соли 1939 ҳадафи терроризм асосан намояндагони ҳукumat, низомиён, ашхоси ҳамкор бо режим буданд, vale на мардуми осоишта. Гитлеризм, Хиросима ва Нагасаки соли 1945 (бо фармони Президенти ИМА Х.Трумэн дар натиҷаи бомбаборони атомӣ несту нобуд шудани аҳолии осоишта) муносибатро нисбат ба баҳои ҳаёти

инсон дар миқёси ҷаҳон тағйир дод.

Аз соли 1945 инҷониб яке аз абарқудратҳо ба зинаи нави терроризми давлатӣ гузашт - Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ягона қишварҳои эътилоғи зидди Гитлерист, ки дар давоми Ҕангӣ Дуюми Җаҳон дар қаламрави худ ҳеч гуна ҳисорот надидааст ва манфиатҳои азҳадзиёди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ амалан аз азобу уқубат ва хуни ҳалқҳои Аврупо гирифтааст. Дар инсолҳо Иттиҳоди Шӯравӣ дар роҳи пурраи ҳукмронии ҷаҳонии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истода, душвориҳои асосии муборизаи зидди фашизмро аз сар гузаронида, дар тамоми ҷаҳон соҳиби обрӯю эътибори бузург ва дорои захираҳои бузурги табииӣ ва инсонӣ буд. Маҳсусан, зарфияти илмӣ ва интеллектуалии Иттиҳоди Шӯравӣ барои ба таври осоишта истифода бурдани энергияи атомӣ, ба қайҳон парвоз кардани инсон, тадқиқ намудани сарватҳои уқёнуси ҷаҳон имконият фароҳам оварда буд.

Солҳои 90-уми асри гузашта лагери сотсиалистӣ бо суқути Иттиҳоди Шӯравӣ шикаст ҳӯрд ва ҷанг «сард»-и ҷаҳонӣ анҷом ёфт. Интизорӣ мерафт, ки бинобар табдили олами дукутба ба яккутба, терроризм ҳамчун тарзи муборизаи сиёсӣ барҳам мекӯрад. Аммо, гарчанде, ки фаъолияти терористони мамолики мутараққӣ зαιф шуда бошад ҳам, фаъолияти терористон дар «ҷаҳони сеюм» (қишварҳои Шарқи Наздик, Колумбия, Сейлон ва ғайра), ки



бештар ба идеологияи милливиу динӣ такя мекарданд, инкишоф ёфт.

Тибқи хулосаи файласуф ва иқтисодчии амрикӣ Фрэнсис Фукуями ба ҷойи мағҳуми «оҳири таъриҳ» давраи «барҳӯрди тамаддунҳо» оғоз ёфт, ки барҳӯрди тамаддуни гарб ва тамаддуни ҷаҳони ислом сурат гирифт. Дар ин замана, дар тамоми кишварҳои Шарқи Наздик, Африқои Шимолӣ ва ғайра бо роҳандозии тарҳҳои алоҳида аз ҷониби давлатҳои қудратманди ҷаҳонӣ раванди сиёсишавии дин ва исломишавии сиёсат оғоз ёфт.

Гарчанде ки тероризм таърихи тӯлонӣ дошта бошад ҳам, аммо маҳз аз қарни бистум сар карда, ин зуҳурот бори нахуст дар таърихи башарият, дар пешбури манфиатҳои геополитикии миллӣ, сиёсати дохилӣ ва муборизаи идеологӣ истифода шуда, ҳусусияти глобалӣ гирифтааст. Бахусус, давлатҳои абарқудрат, барои ноил шудан ба ҳостаҳои худ, яъне аз нав тақсим намудани ҷаҳон, соҳиб шудан ба сарватҳои табиии дигарон бесуботию нооромӣ, барангҳтани зиддиятҳои мазҳабӣ, миллӣ ва инқилобҳои муҳталифи дигарро тавассути гурӯҳҳо, ҳизбҳо, ҳалқаҳо ташкил, тарҳрезӣ ва амалӣ менамоянд.

Ҳусусан, баъди суқути Иттиҳоди Шӯравӣ, ҷуғрофиёи амалкарди созмонҳо ва ҳаракатҳои навбаромади диниву сиёсӣ вусъат ёфта, бархе аз онҳо дар кишварҳо ва минтақаҳои мусулмоннишини пасошӯравӣ роҳ ёфтанд. Дар

шароити мураккаби сиёсии ҷаҳон асоси сиёсишавии динро бунёдгарӣ ва исломи сиёсӣ ташкил менамояд.

Нисбат ба ҳалқиятҳое, ки пайрави ислом мебошанд, бозигарони геополитикий маҳз аз ҳамин омили дин истифода мебаранд. Аниқтараш на худи дин, балки сиёсӣ намудани аҳкоми он. Бо тағиیر додани хислатҳои трансседентӣ, он ба олоти бозигарони геополитикий мубаддал мегардад.

Аслан сесад сол қабл раванди сиёсишавии дин дар Ғарб, дар олами католикӣ ба вуқӯъ пайваста буд. Аммо Ғарб ба дарки зарурати бунёди давлатҳои миллии секулярий (дунявӣ), баъди барқароршавии сулҳи Вестфал ва дар асоси меъёрҳои коркарднамудаи католики ватандӯст Мартин Лютер расида буд.

Бозигарони геополитикий талош менамоянд, ки теъдоди ками кишварҳо аз шакли давлатдории клерикалӣ дур шаванд, бахусус дар нимкурраи шарқӣ – мамлакатҳои мусулмоннишин. Ҳангоми зиёд шудани таъсири ташкилотҳои динӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, дар ҳаёти сиёсӣ воқеаҳое рух медиҳанд, ки дар давлатҳои Шарқи Миёна ва Наздик ба вуқӯъ пайваста истодаанд. Дар ин замана, идеологияҳои зиёд, ба монанди вахҳобия, салафия, таҳририя, толибизм ва ғайра дар хориҷа сохта шуда, миёни мусулмонон ворид карда шуданд [6, 21-22].

Аз нигоҳи таъриҳӣ пас аз зуҳури дини Ислом, аллакай дар



асри VIII барои ҳифзи аркони аслӣ ва пояи исломи ноб «Салафия» ҳамчун ҷараён шакл гирифта буд. Ниҳоятан, он дар давраи нав номи як ҷунбиши бунёдгарои динию мазҳабӣ аст, ки дар нимҷазираи Арабистон дар заминаи мазҳаби суннӣ ҳанбалӣ ва яке аз уламои ин мазҳаб Ибни Таймия (1263-1328) ва аз тарафи Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб (1703-1791) асосгузорӣ шуда, дар ибтидо бо номи «Ваҳҳобия» шуҳрат ёфта, баъдан пайравони он барои пинҳон намудани амалҳои тундгароии ҳуд, номи «Салафия»-ро интихоб намуданд [13, 8-9].

Дар асри XX бошад, идеяи салафихо аз ҷониби ихвониҳо қабул шуд [11, 70]. «Ихвон-ул-муслимин» соли 1928 аз ҷониби Ҳасан ал-Бано дар ибтидо ҳамчун созмони динӣ-ибодатӣ дар Миср таъсис ёфта, баъдан соли 1938 барномаи он хусусияти сиёсӣ гирифта, тадриҷан идеологияи тундрави ҳудро ба Ҳовари Миёна ва дигар кишварҳои ҷаҳон паҳн намуд.

Ҳизби дигари динӣ-сиёсӣ, ки имрӯз мисли «Ихвон-ул-муслимин» дар ҷаҳони ислом паҳн шуда, хусусияти ифротгарӣ ва терористӣ дорад, ин «Ҳизб-ут-таҳrir» мебошад. Ин ҳизб соли 1952 дар асоси идеяи ихвониҳо аз ҷониби Тақиуддини Набаҳонӣ дар Фаластин таъсис ёфтааст [14, 451-452].

Дар асоси идеологияи ҳамин равияву созмонҳо, ки аллакай дар ислом заминаи ихтилофотро ташкил карда буданд, бозигарони геополитикий

ба раванди сиёсишавии ислом суръат бахшида, барои расидагӣ ба ҳадафҳои стратегии ҳуд як қатор ташкилотҳои терористиyo экстремистиро созмон доданд. Аз ҷумла, соли 1988 ташкилоти байнамилалии терористии «ал-Қоид» ҳамчун созмони бунёдгароёнаи исломӣ таъсис ёфт, ки то инҷониб дар саросари ҷаҳон амалиётҳои терористиро анҷом дода истодааст. Таъсисдиҳанд, маблағузор ва густаришдиҳандай он бевосита Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буд, ки мақсади аслии он мусоидат кардан барои қаламрави Афғонистонро тарқ намудани Иттиҳоди Шӯравӣ мебошад.

Соли 1994 бо ибтикори кишварҳои манфиатҷӯ ва роҳбарии Мулло Саид Муҳаммад Умар аз ҳисоби тадрисидагони муассисаҳои динии Покистон ташкилоти терористии ҳаракати «Толибон» дар Афғонистон таъсис ёфт [10, 200]. Мақсади аслии таъсиси ҳаракати «Толибон» дар Афғонистон аз сарнагун кардани ҳукумати Аҳмадшоҳи Масъуд ва Бурҳонидини Раббонӣ иборат буд. Зоро ҳукумати онҳо созгори манфиатҳои таъриҳӣ ва сиёсии кишварҳои гарбӣ, инчунин шарикони минтақавии онҳо набуд [12, 55-56].

Дар натиҷа, соли 1996 ҳаракати «Толибон» дар Афғонистон қудрати сиёсиро ба даст овард. Мехвари асосии ақидаи ин ташкилоти терористиро маҳз идеологияи «Салафия», яъне «ҷиҳод» ташкил медиҳад.

Пас аз амали терористии



11-уми сентябри соли 2001 дар шаҳрҳои Ню-Йорк ва Вашингтон, ки масъулияти онро ташкилоти байналмилалии террористии «ал-Қоида» ба уҳда гирифт, нерӯҳои Амрико ва шарикони эътилофи зиддитеррористии он вориди Афғонистон шуда, ҳокимияти сиёсиро аз ҳаракати «Талибон» озод намуданд. Зоро дар Афғонистон пойгоҳҳои террористии «ал-Қоида» созмон ёфта, Усома ибни Лодан низ дар қаламрави ин кишвар паноҳ мебурд.

Соли 2014 бо тарҳи маҳсуси кишварҳои манфиатҷӯи гарбӣ дар асоси идеологияи «Ваҳҳобия» ва «Салафия» ташкилоти байналмилалии террористии «Давлати исломӣ» таъсис дода шуд, ки баъдан ин ташкилот қаламрави зиёди кишварҳои Сурия ва Ироқро зери тасарруфи худ қарор дод. Дар натиҷаи амалиётҳои густурдаи зиддитеррористӣ дар минтақаҳои Сурия ва Ироқ ба ин ташкилот ҳисороти калон расонида шуда, ҳайати ҷангӣёни он низ кам шуд. Роҳбари кунуни ТБТ «Давлати исломӣ» Амир Муҳаммад Сайд ал-Салбӣ ал-Мавла буда, то ҳол дар вилоятҳои алоҳидаи Сурия ва Ироқ ин ташкилот фаъолият дорад. Ҳалқаҳои хуфтаи он то ҳол дар Афғонистон, Яман, Малӣ, Миср, Либия, Туркия, Индонезия ва ғайраҳо фаъолият дошта, мунтазам силсилаамалҳои террористиро дар ҳудуди кишварҳои гуногун анҷом дода, аз зуҳури худ ҳушдор медиҳанд. Чунончӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи

ғайринавбатии Шӯрои амнияти дастаҷамъии Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ (СААД), ки 10-уми январи соли 2022 тариқи онлайнӣ баргузор шуд, суханронӣ карда, оид ба мавҷудияти ҳалқаҳои хуфтаи терроризми байналмилалӣ, экстремизм ва радиқализм дар давлатҳои узви СААД ҳабар доданд.

Дар заминай сиёсикунонии дини ислом дар баробари созмонҳои зикршуда боз ташкилотҳои террористиу экстремистии «Ҳизби наҳзати ислом» (солҳои 90-уми асри гузашта), «Ҳаракати исломии Ӯзбекистон» (соли 1996), «Ҷамоати Ансоруллоҳ» (охирҳои соли 2006 ва аввалҳои соли 2007) ва ғайраҳо созмон ёфта, зери дастури ҳочагони худ то ҳол ба содир намудани амалҳои мудҳишу даҳшатбори террористӣ машғул мебошанд. Маҳсусан, ташкилоти террористиу экстремистии «Ҳизби наҳзати ислом» бо дастуру пуштибонӣ ва маблағгузории ҳочагони хориҷии худ солҳои 90-уми асри гузашта ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда, ба як қатор амалҳои мудҳиши террористӣ, аз қабили қуштори арбобони шинохтаи давлатӣ ва олимони муаррификунандай миллат даст зада, ҳисороти калони иқтисодию ҷонӣ ва маънавӣ ба миллати тоҷик расонидааст.

Дар иртибот ба ин раванд, моҳи сентябри соли 2019 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба «Рӯзи дониш»



чунин қайд намуданд: «Даҳсолаҳои охир баъзе доираҳои манфиатҷӯй исломро ҳамчун омили муборизаи сиёсӣ истифода карда, боиси бадномии дини ислом ва мардуми мусулмон шуда истодаанд. Мо чунин қӯшишҳои сиёсисозии дини мубини исломро ҳамеша маҳкум мекунем ва бар зидди хурофот ва таассуби динӣ мубориза мебарем».

Пас аз хуручи нерӯҳҳои Амрико ва шарикони ў, моҳи августи соли 2021 ҳаракати «Талибон» дубора қудрати сиёсиро дар Афғонистон ба даст овард. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва муттаҳидонаш баъди хуруҷ аз Афғонистон ба ҳаракати «Талибон» ба маблағи беш аз 85 миллиард доллари амрикӣ техникаи муосири ҳарбӣ ва силоҳу муҳиммоти ҷангӣ боқӣ монданд, ки яке аз роҳҳои мусаллаҳ намудани ин ташкилот ва баланд бардоштани иқтидори ҷангии он маҳсуб меёбад. Имрӯз талошу қӯшишҳои бесобиқаи ҳаракати «Талибон» ва пушбонҳои онҳо ба он нигаронида шудааст, ҳукумати онҳо аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ расман шинохта шавад.

Ҳамин тавр, дар шароити кунунӣ ду омил бештар ба густариши терроризми муосир мусоидат карда истодаанд, ки ниҳоят хатарзо ва нигаронқунанда мебошанд. Ин, пеш аз ҳама, бо ба даст овардани қудрати сиёсии ҳаракати «Талибон» дар Афғонистон марҳилаи расмишавии терроризми муосир оғоз шудааст, ки эҳтимол ба фаъол гардидани дигар ташкилотҳои террористию экстремистӣ («Салафия»,

«Ҷамоати таблиғ», «Ансоруллоҳ», «Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон» ва гайра) мусоидат намояд. Дигар омил – дастрасӣ пайдо кардани ташкилотҳои террористию экстремистӣ ба технологияи муосир, яъне дар тарғибу ташвиқи ғояҳои ифротиву террористӣ, даъват ва ҷалби шаҳрвандон ба сафи ин ташкилотҳо, омода намудани амалҳои террористӣ, инчунин маблағузории онҳо васеъ истифода гардидани шабакаҳои интернетӣ мебошад. Дар ин бора Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Оли қайд кардаанд: «Созмонҳои террористӣ бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ ва бо роҳи тафсири ғаразноки сарчашмаҳои динӣ дар мағкураи ҷавонони камтаҷрибаву ноогоҳ ғояҳои тундгароиро ҷой карда, онҳоро ба қатлу куштор, барҳам задани амният ва суботу оромӣ дар мамлакатҳои гуногун ташвиқ менамоянд» [2].

Воқеан, таҷриба исбот менамояд, ки бештар аз 80% ҷавонони гумроҳи ба ташкилоти байналмилалии террористии «Давлати исломӣ» ғаравида, дар амалиётҳои ҷангии Ироқу Сурия иштироккарда маҳз бо истифода аз шабакаҳои интернетӣ ҷалб карда шудаанд.

Ин равандҳо дар доираи манфиатҳо сурат мегиранд, ки ҷанбаи асосии онҳоро талаботи иқтисодӣ ташкил медиҳад. Дар бозиҳои геополитикиӣ, кишварҳои



манфиатдор маблағҳоеро харҷ меқунанд, ки аз ҳисоби идоракукунӣ миллиатҳо дар минтақаҳои мавриди назар пурра ҷуброн мегарданд. Табиист, ки дар чунин ҳолатҳо тарафи маблағгузор ташаккулёбии идея, назария,

чаҳонбинӣ ва дидгоҳи барояшон заруриро фармоиш медиҳад. Ҳамин тариқ, амалҳое тақозо мешаванд, ки ба таври қуллӣ ба манфиатҳои амнияти милли ва фарҳанги милли мухолиф бошанд.

### **РӮЙХАТИ АДАБИЁТ:**

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2016, с.5-7;
2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий аз 26.12.2019;
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурий» аз 26.01.2021с.;
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба терроризм” таҳти №1808 аз 23-юми декабри соли 2021;
5. Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017, моддаи №179, с.125;
6. «Идеология ва манфиати милли», Ятимов С.С., 2015, с. 21-22;
7. Тоҷикон, Б. Ғафуров, 2020, с. 114;
8. Терроризм и проблемы безопасности в современном мире, Бутков П.П., 2004, с.7;
9. «Проблема терроризма, религиозного экстремизма и пути их преодоления», Д. Назиров, 2018, с.14-15;
10. «Муқоламаи давлат ва дин дар Тоҷикистон», Ализода Б.П., Абдуҳолиқов А.М., Искандаров Қ.И., Ниёзов А.С., Нуриддинов Ҳ., 2010, с.173, с.200;
11. «Асосҳои умумии муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Ҳафиззода Ш., Юсуфзода А., 2020, с. 70;
12. «Ҳатари тафаккури ифратӣ ва гурӯҳҳои ифратгарои динӣ дар чист?», Ҳ. Олиқназар, А. Раҳнамо, 2018, с. 55-56;
13. «Салафияи ифратӣ: моҳият ва таҳдиду ҳатарҳои он», Нурулҳақов Қ., 2018, с. 8-9;
14. «Диншиносӣ», Саидов Н., Аҳмадов С., Нурулҳақов Қ., Назаров Р., 2019, с. 451-452;
15. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ, ҷилди 2, 2015, с.326.



## НЕОЛИБЕРАЛИЗМ, ИСЛОМГАРОЙ ВА ФОЧИАИ ИНСОН ДАР МОҶАРОҲОИ СИЁСИИ КИШВАРҲОИ ШАРҚИ МИЁНА

## НЕОЛИБЕРАЛИЗМ, ИСЛАМИЗАЦИЯ И ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В СТРАНАХ СРЕДНЕГО ВОСТОКА

### NEOLIBERALISM, ISLAMIZATION AND HUMAN TRAGEDY IN THE SPACE OF POLITICAL CONFLICTS IN THE COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST

Аминов Ф.А.

Aminov F.A.

*Мудири кафедраи фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои фалсафа, дотсент. E-mail: Faizali/Aminov58@mail.ru*

*Заведующий кафедры философии Таджикского национального университета, кандидат философских наук, доцент. E-mail: Faizali/Aminov58@mail.ru*

*Head of the Department of Philosophy, Tajik National University, Candidate of Philosophical Sciences, docent. E-mail: Faizali/Aminov58@mail.ru*



Наимов Н.А.

Naimov N.A.

*Унвончӯи кафедраи онтология ва назарияи маърифати факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*

*Соискатель кафедры онтологии и теория познания факультета философии Таджикского национального университета*

*Applicant of the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Faculty of Philosophy of Tajik National University*



**Ихтисоси илмӣ:** 09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ.

**Научная специальность:** 09.00.11 - Социальная философия.

**Scientific specialty:** 09.00.11 – social philosophy

**Аннотация:** Дар мақола неолиберализм ва сиёсишавии ислом зимни тағйиротҳои куллии тамаддуни инсонӣ таҳдил мегардад. Ҳусусиятҳои фаъолияти амалии ислом ҳамчун дини давлатӣ дар Афғонистон ва Покистон баррасӣ мегардад. Муаллифон итминон доранд, ки маърифати чомеаҳои муосири исломӣ бе ба инобат гирифтани исломизм, ҳамзамон ҳам идеология, муҳити фарҳангӣ, усули амал ва тарзи ҳаёт тасаввурназарӣ аст. Вусъат ёфтани ҷаҳонишавии минтақавии идеологияи вахҳобия дар доираи дастгирии молиявии низомҳои монархии пуркудрат ва инкишоффтаи



арабӣ таъкид мегардад. Муаллифон зикр мекунанд, ки муноқишаҳои байни этносҳо, душманӣ миёни ақвоми гуногуназҳоб ва омилҳои зиёди дигари мочарои Афғонистонро қувват мебахшад. Андеша пеш гузошта мешавад, ки бо омадани дуюмбораи худ меҳоҳанд Толиби мусбӣ ба намоиш гузоранд. Кори аввалине, ки онҳо анҷом доданд, ба таври оперативӣ дастгир намудани чинояткорон буд ва ваъда доданд, ки аз паси онҳое, ки аз номи «Толибон» бедодгарӣ мекунанд, саҳт назорат мебаранд. Муаллифон итминон доранд, ки ба сари ҳокимијат омадани «Толибон» ҳодисаи ғайри интизор набуд. Авҷ гирифтани коррупсия дар сафҳаи амалдорони афғон, паҳн шудани гирифтории ҷавонони ба афғон, ҳатари ҳар лаҳза ба гирдobi амалҳои террористӣ мондан, нобоварӣ ба оянда ва омилҳои зиёди дигар ҳукумати пештараи Афғонистонро аз дастгiriи қишрҳои васеи ҷомеа маҳрум сохта буд.

**Калидвожаҳо:** неолиберализм, глобализация, исломгарӣ, «пуштунвалай», ваҳоббия, ҳуқуқи башар, фоҷиаи афғон, ҳаракати «Толибон», афғон, «интернатсионализми исломӣ».

**Аннотация:** В статье анализируются неолиберализм и политизация ислама в русле всеобъемлющих преобразований мировой цивилизации. Рассматриваются особенности функционирования ислама как государственной религии в Афганистане и Пакистане. Авторы уверены в том, что понять современные исламские общества без учета влияния исламизма как одновременно идеологии, культурной среды, образа действий и образа жизни, невозможно. Подчёркивается усиление региональной глобализации исламской ваххабитской идеологии в рамках финансовой поддержки арабских стран. Авторы считают, что межэтнические распри, межплеменная вражда и многие внешнеполитические факторы усиливают внутри афганский конфликт.

Выдвигается мысль о том, что «Талибан» своим «вторым пришествием» старается показать себя с наилучшей стороны. Первым делом талибы оперативно арестовали злоумышленников и пообещали следить за тем, чтобы никто не творил бесчинства от их имени. Авторы убеждены в том, что приход к власти талибов не был неожиданным. Разгул коррупции в рядах афганских чиновников, распространение наркозависимости среди подростков и молодых афганцев, тотальное обнищание людей, угроза в любой момент попасть под террористические акты, неуверенность в завтрашнем дне и многие другие факторы лишили прежнюю афганскую власть поддержки широких слоёв афганского общества.

**Ключевые слова:** неолиберализм, глобализация, исламизация, «пуштунвалай», ваххабизм, права человека, трагедия афганцев, движение «Талибан», героин, «исламский интернационализм».

**Annotation:** The article analyzes neoliberalism and the politicization of Islam in line with the comprehensive transformations of world civilization. The features of the functioning of Islam as a state religion in Afghanistan and Pakistan are con-



sidered. The authors are sure that it is impossible to understand modern Islamic societies without taking into account the influence of Islamism as both an ideology, a cultural environment, a mode of action and a way of life. The strengthening of the regional globalization of the Islamic Wahhabi ideology is emphasized as part of the financial support of strong and developed Arab monarchical systems. The authors believe that inter-ethnic strife, inter-tribal hostility and many foreign policy factors intensify the Afghan conflict within. The idea is put forward that the Taliban is trying to show its best side with its «second coming». First of all, the Taliban quickly arrested the perpetrators and promised to ensure that no one committed atrocities on their behalf. The authors are convinced that the coming to power of the Taliban was not unexpected. Rampant corruption in the ranks of Afghan officials, the spread of drug addiction among adolescents and young Afghans, the total impoverishment of people, the threat of terrorist attacks at any moment, uncertainty about the future, and many other factors have deprived the former Afghan government of the support of wide sections of Afghan society.

**Key words:** neoliberalism, globalization, Islamization, Pashtunvalai, Wahhabism, human rights, Afghan tragedy, Taliban movement, heroin, «Islamic internationalism».

Чаҳон дар марҳилаи тағйиротҳои бузурги геополитикий қарор дошта, раванди бошиддати глобализатсия нуқоти дуртарини сайёрато низ ба коми худ мекашад. Ҳалқҳои гуногуни Шарқи Наздику Миёна ба гирдobi тағйиротҳои бемисл ворид шуда, мундариҷаи ҳастии анъанавиашон дигаргун мешавад. Чомеаи технологӣ ба суръати баланд пойdevori ҷомеаҳои анъанавиро рахна намуда, муҳити ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангии кишварҳоро ба маҷрои пуртуғёни зуҳуротҳои нотинҷу ноором тела медиҳад. Анъанаю арзишҳои ҳазорсолаҳо устуворбудаи ҷомеаҳои анъанавӣ дар муддати на ҷандон тӯлоние, ба саҳнаи пурталотуми зиддият бо шаклу усулҳои ноошнои фарҳангҳои бегона рӯ ба рӯ мешаванд. Баъди аз байн рафтани низоми иқтисодию сиёсии сотсиализм дар кишварҳои

пасошӯравии Осиёи Марказӣ холигии идеявӣ, қасод шудани иқтисодиёт, ҳароб шудани бозори истеъмой ва муҳочирати маҷбурии минтақавиу ҷаҳонӣ сурат гирифт. Ин ҳолати парешонӣ барои вусъат ёфтани барномаҳои глобалие, ки маблағгузорони он ҳазинаҳои бузурги молиявии ҷаҳонӣ буданд, роҳ кушод. Акнун корпоратсияҳои монополии молиявӣ, саноатию ҳарбӣ дар заминай барномаҳои неолибералий ба ин кишварҳо, ба бозори ҳолимондаи ҷаҳонӣ сарدارоварданро оғоз карданд. Неолиберализм кӯшиш кард, пеш аз ҳама дастовардҳои иҷтимоии сотсиализмро нест карда, таҳкурсии ҷомеаи гуманистии пештар бунёдшударо нобуд кунад. Бо баҳонаи ба майдони рақобат ворид соҳтани корхонаҳои миллӣ асосан нест кардани онҳо ба нақша гирифта шуд. Ҳадафи назарияи неолиберализм ҳамон ҳадафҳои



колониалию экспансионии компанияҳои британию ҳоландии «Ост-Индия» аст, ки дар охири асри 18 ва аввали асри 19 даҳҳо миллион аҳолии Банголаро (асосан косибону пешваронро) ба коми марг қашонид. Паҳншавии умумиҷаҳонии бозори озод, ворид шудани он ба ҳама соҳаҳои ҳаёт ва ҷаҳонишавии иқтисодӣ эти миллии кишварҳо дар нақшай аввали сиёсати неолиберализм аст. Концепсияи иҷтимоии неолиберализм ба ҳама робитаҳои ҷамъияти алоқаманд буда, ҳар инсон қабл аз ҳама ҳамчун соҳибкоре тавсиф мешавад, ки ўбояд ҳаёти фардии худро чун корхонаитичоратӣ ва ҳармуомилаи инсониашро чун аҳдномаи ҳариду фурӯш баҳогузорӣ кунад. Ҳатто робитаҳои оиласвию ҳешутаборӣ низ чун рақобати тиҷоратию бозорӣ фаҳмида шавад. Минтақаҳои аз ҳама дардосо, озордидаю таҳқиркашидаи сийёра минтақаи кишварҳои Шарқи Наздику Миёна ва Осиёи Марказӣ аст, ки захираҳои бузурги табиӣ, қанданиҳои фоиданок ва неруи зиёди одамии он объекти истифодабарии қудратҳои бузурги ҷаҳонӣ буданд ҳаст. Абарқудратҳо бо истифода аз имкониятҳои номаҳдуди молиявиашон ин кишварҳоро ба гирдоби таҳлукаовари «соҳаи таъсирашон» қашида, истифодаи марзу буми ин кишварҳоро роҳи муфид, усули ҷолиби ҳисобу китоб кардан бо рақибони стратегӣ ва душманони одатиашон-дардоираи ихтилофҳои геополитикиашон, дарёфтанд.

Ҳамин тавр, глобализатсия раванди ҷаҳонишавии ҷомеаи технологи аврупоио амиркӣ аст, ки сарҳади анъанаю арзишҳои миллату ҳалқҳоро шикаста, ба рӯзгори мардумон, ба фаъолияти рӯзмарраи одамони тамоми сийёра идеологияи неолиберализмро паҳн соҳт месозад. Ин сиёсат ҳанӯз сесад сол пештар шурӯ шуда, инқилоби якуми технологи асрҳои XVII-XVIII экспансияи аврупоиро ба кишварҳои Осиёву Африка оғоз баҳшидааст. Неруи силоҳи оташфишон ва муфид будани маҳсулоти саноатӣ мақоми кишварҳои технологиро дар олам боло бардошт. Ҷомеаи анъанавӣ ва низоми асримиёнагии идоракуни кишварҳои Осиёву Африка тадриҷан дар баробари пешрафту тараққиёти технологи аврупой сар афканданд ва соҳти мустамликавии барпонамудаи Британияи Кабир, Франсия, Португалияю Испания ва ғ. дар муддати тақрибан 300 сол истисмори инсони осиёгию африқоиро ривоҷ доданд. Дар оғози қарни XX марҳилаи бедории миллии ин минтақаҳои олам оғоз шуд ва нимаи дуюми асри XX аксари кишварҳои Осиё аз истисмори мустамликавӣ начот ёфтанд. Аммо раванди глобализатсия манъ нашуд, балки баръакс, дар заминаи ихтирои технологияи мошинӣ, иттилоотӣ ва истеҳсоли навъҳои нави силоҳ бо суръати нав, авҷ гирифт. Глобализатсия кишварҳои мусулмониро комилан фаро гирифт ва ҳатто дар доираи минтақаи



таъсири идеологияи исломӣ шакли нави глобализатсия – глобализатсияи идеологии исломӣ ба таври васеъ паҳн шуд. Тағйиротҳои бузурги глобалӣ ба кишварҳои хурду бузурги исломӣ таъсир расонда, симои ҳаёти моддию маънавии онро тағйир дод. Дар саҳнаи муносибатҳои байналхалқӣ – марҳилаи қувват гирифтани алоқаи байни кишварҳои абарқудрати исломӣ ва кишварҳои канорӣ, хусусан кишварҳои навистиклолёфта оғоз шуд [8, 255]. Дар раванди авҷ гирифтани робитаи байни минтақаҳои гуногуни олам истифодаи воситаҳои навтарини иттилоотӣ: телевизион, интернет ва ғ. нақши муҳим бозид. Бо қашф шудани захираҳои бепоёни нерӯҳои энергетикий (нефту газ) дар ҳудуди кишварҳои мусулмонии араб, ҳамзамон, захираҳои бузурги молиявӣ пайдо шуданд. Ин захираҳои молиявӣ имконияти экспансияи идеологии расмии ин кишварҳоро ба дигар минтақаҳои олам, ба вучуд овард. Дар доҳили глобализатсияи умумиҷаҳонии ҷомеаи технологӣ, глобализатсияи дигар – паҳн шудани идеологии динии як қатор давлатҳои исломӣ оғоз гардид. Самтҳои назарраси экспансияи идеологии исломӣ паҳн соҳтани таълимоти «ваҳобия» аз як тараф ва ривоҷ додани таъсири шиа аз тарафи дигар аст. Ба маҷрои ҳамин паҳншавии идеологияҳои бегона, доираҳои қудратманди Ғарбу Шарқ боз ҳаракату ҷунбишҳои такфирӣ, ғайрисуннатӣ ва ҳатто террористиу

экстремистиро ворид соҳтанд. Аммо самти намоёни таблиғоту паҳнсозии афкори ортодоксалӣ паҳн соҳтани идеологии «ваҳобия» аст, ки имрӯзҳо мушкилоти идеявию равониро дар аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва Покистон ба бор овардааст. Ҳанӯз дар асри XVIII равияи «ваҳобия», ки як таассур ва як муқобилият ба муқобили исломи анъанавӣ буд, дар мубориза ба муқобили Туркияи Ӯсмонӣ нақш бозид ва ба идеологияи давлати навташкили Арабистони Саудӣ табдил ёфт. Идеологияи «ваҳобия» парастиши ҳама чизро, ки инсон эҷод кардааст, қатъиян манъ меқунад, аз қабили гирди мазору қабр гаштан, санги «муқаддас»-ро бӯсидан, ҳатто парастиши оромгоҳи пайғамбар, инчунин суруду мусиқию шодиу тарабро... Пайравони ваҳобия соли 1801 Маккаро ишғол намуда, масҷид ва минбарро вайрон соҳта, баъди забти Мадина оромгоҳи пайғамбарро низ вайрон меқунанд [1]. Идеологияи ваҳобия як навъ «протестантизм»-и мусулмонӣ буд, аммо протестантизми масҳӣ [2, 656]. ба пешрафт хидмат карда бошад, ваҳобия ба асри VII, ба замони хулафои рошидин баргаштанро таъкид меқунад. Ин равияи динӣ ҳамчун ливои идеологӣ барои ташкилшавии Арабистони Саудӣ хидмат карда, баъдҳо аз ҷониби роҳбарияти он пурра дастгирӣ меёбад. Ҳанӯз соли 1926 Ибни Сауд конгресси исломиро дар Макка даъват намуда, тамоми мусулмонони оламро ба сӯйи



эътиқоди «ваҳобия», ки «дур аз ширк ва покиза аз торикии имон» аст, даъват намуд. Дар кишварҳои Шарқи Миёна, ки шартан Эрон, Афғонистон ва Покистон ба он дохил мешавад, таъриҳан ислом дини хукмрон ва идеологияи расмии давлатӣ маҳсуб мешуд. Камтарин чаправӣ аз идеологияи динӣ ва тарзи зиндагии исломӣ ҳокимиятдорони ин кишварҳоро ба суқутшавӣ тела медод. Аз ин рӯ, ҳар низоми давлатии устуворшуда, дафъатан шиорҳои исломиро дар ҷойи аввал мегузоштанд. Дар қонуни асосии ҳар се кишвари номгирифтаи мо Ислом дини давлатӣ эълон шудааст ва ҳама гуна меъёру санадҳои хукуқӣ ҳатман бояд мутобики ислом бошад. Дар се конститутсияе, ки дар Покистон қабул шудааст, ин нуқта дарҷ ёфтааст. Моддаи 2 Қонуни асосии Покистон Исломро дини давлатӣ эълон карда, моддаи 31-уми он давлатро вазифадор мекунад, ки барои мусулмонҳо тарзи зиндагие эҷод кунад, ки мувофиқи принципҳои ислом бошад. Дар мактуби Имом Ҳумайнӣ ба аъзои шуруи экспертии таҳияи конститутсияи соли 1979 гуфта шудааст, ки бояд қонуни асосӣ сад дар сад ба принципҳои ислом мувофиқ бошад. Дар Афғонистон, ҳатто дар даврони мавҷудияти Ҷумҳурии Демократии Афғонистон, ки онро мардуми Афғонистон давлати коммунистӣ меномиданд, дини ислом дар қонуни асосии кишвар ҳамчун дини асосии заҳматкашони Афғонистон баҳогузорӣ мешавад. Дар қувват

гирифтани алоқаю робитаҳои байни кишварҳои исломӣ ба вучуд омадани ташкилоту созмонҳои байналхалқӣ нақши муҳим дорад. Робитаю алоқаҳои байни давлатҳои исломӣ баъди таъсиси Созмони ҳамкории исломӣ авҷ гирифта, баъди ихтирои силоҳи ҳастаии Ҳинд аксари кишварҳои исломӣ аз пайи ихтирои ин силоҳ мешаванд. Ихтирои силоҳи ҳастаиро омили муҳими қудрат ва тавоноии иттиҳоди кишварҳои мусулмонӣ дониста, Арабистони Саудӣ ва полковник Қаззофӣ барномаи ҳастаии Покистонро номаҳдуд маблағузорӣ мекунанд. Дар фазои идеологии кишварҳои исломӣ мағҳуми «силоҳи ҳастаии мусулмонӣ» паҳн мешавад, ки онро муҳандиси покистонӣ Абдул Қодир Хон месозад. Ногуфта намонад, ки дар миёни роҳбарони сиёсии кишварҳои Шарқи Миёна, ҳатто дар миёни онҳое, ки худашон рӯҳонию диндори саҳт нестанд, бардоштани шиорҳои динӣ ва воҳима андохтан дар хусуси иҷрои амалҳои динӣ расм шудааст. Мардумпарастӣ ва адолатҷӯйиро дар татбиқи тарзи зиндагии исломӣ тасаввур мекарданд. Шиорҳои исломиро гурӯҳҳои гуногуни сиёсӣ, миллатпарастию қавмгароӣ боло бардошта, аслан ҳадафашон на ғамхорӣ дар бораи Ислом, балки ба воситаи истифодаи исломгароӣ ҳимоя намудани маnofei гурӯҳиашон буд. Дар Афғонистони демократӣ дар замони роҳбарии Бабрак Кармал ва доктор Начибулло моҳи рамазон агар ягон рӯзахурро пайдо мекарданд, бо



воҳимаи зиёд ҷазо медоданд, то ки диндории худро ба намоиш гузоранд. Ҳамин тавр, ҳар як раҳбари Покистон низ мекӯшид худро дар миёни оммаи эътиқодманд, шуҳратманд созад. Шиори президенти чаҳорум ва сарвазири дахуми Покистон Зулфиқор Алӣ Бҳутто чунин буд: «Ислом – дин, демократия сиёсат ва сотсиализм низоми иқтисодии мост». Зиёулҳақ бошад баъд аз сарнагун намудан ва ҷисман нобуд кардани Бҳутто ба хотири маҳбубияти исломгароёни ашаддиро пайдо намудан, ҳизби иртиҷоӣ, экстремистӣ ва ҳатто террористӣ – ҳизби манъшудаи «Ҷамоати исломӣ»-ро ба сиёсат ворид соҳт. Солҳои аввали истиқлолият дар Покистон 53 мактаби динӣ, ҳоло бошад, 40000 мактаби динӣ амал мекунад. Ҳамин тавр, манзараи идеологии се кишвари Шарқи Миёна тақрибан якранг буда, сирф ҳадафҳои сиёсӣ ва барномаҳои стратегии онҳо фарқ мекунад. Ҷаҳонишавии идеологияи расмии Арабистони Саудӣ баъд аз пайдо шудани неруи зиёди молиявии ин кишвар аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ дастгирӣ меёбад. Дар муқобили Иттиҳоди Шӯравӣ ва Эрон беҳтарин усули мубориза аз ҷониби ИМА истифодаи омили исломӣ буд. Истифодаи омили исломӣ, яъне бо роҳи масрафу ҳарочоти кам раҳнамоӣ намудани издиҳоми мутаассиб дар ҷодаи татбиқи ҳадафҳои геополитикӣ. Ба фазои мағкуравии Афғонистон ва Покистон Арабистони Саудӣ,

кишваре, ки имкониятҳои бузурги молиявӣ дорад, ворид мешавад...

Фоҷиаи мардуми Афғонистон ҳанӯз дар қарни XIX, бо доир шудани ду ҷанги таҳмилӣ – ҷанги англису афғон (1778-1780) ва ҷанги дуюми англису афғон (1838-1842) оғоз шуда буд. Дар ҷанги аввал нерӯҳои ҳарбии Британияи Кабир шикаст ҳӯрданد, аммо ин пиҷӯзӣ ба мардуми Афғонистон талафоти зиёди ҷонӣ овард. Тамоми қисмати ҷанубӣ ва ҷанубу шарқии Пуштунистон ба ихтиёри Империяи Британия гузашт. Натиҷаи ҷанги дуюм он аст, ки ҳудуди Афғонистон аз ҳисоби вилоятҳои Шимол – вилоятҳои ғайрипуштунӣ васеъ гашт ва ба қавле доираҳои шикастҳӯрдаи ашрофони пуштунӣ қасоси шикастро дар ҷанги Англия аз Шимол гирифтанд. Он ҷоро пурра тасарруф карда, ҳама гуна озодии инсони ғайрипуштунро маҳдуд ва фаъолияти тоҷикону ўзбекон, ҳазораю туркманҳоро дар низоми идории сиёсии Афғонистон маҳдуд намуданд. Нимаи дуюми асри XIX ва ҳафтод соли асри XX дар тамоми вилояти ғайрипуштун маъмурин – аз улусволу алоқадор, қумондони Сорандой (милитсия) сар карда, то шоҳрволу волӣ намоядан қавми пуштун буд. Кишвари ақибмондаи аграрӣ ҷун Афғонистон солҳои 50-60-уми қарни гузашта ба гирдоби таъсироти тағиироти бузурги ҷаҳонӣ фароғирифта шуда, ба қавле «бедории миллии» Афғонистон, вобаста ба гуногуни халқу ақвом ба шаклҳои гуногун сурат мегирад. Акнун рӯҳонӣ меҳоҳад



афкори мустаҳками диндорӣ бисозад, равшанфирӯз меҳоҳад роҳи Фаронса, Иттиҳоди Шӯравӣ ва ё Чинро пайравӣ намояд. Охир солҳои 50-60-уми асри XX аввалин созмони сиёсии исломӣ дар Кобул ташкил мешавад. Ин созмон «Ҷавонони мусулмон» ном дошта, таҳти сарварии профессори илоҳиётшинос Ғулом Муҳаммад Ниёзӣ фаъолият мекунад. Тоҷикони Бадаҳшону Бағлону Парвон дар Кобул созмони «Ситами Миллӣ»-ро бо сарварии Тоҳири Бадаҳшӣ эҷод карданд. Сайдалии Сухандон гурӯҳи маоистӣ эҷод мекунад. Дар пайравӣ аз Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳизби Ҳалқӣ-Демократии Афғонистон ташкил мегардад. Аммо дар таркиби ҳар созмону ҳизбе, ки ташкил мешуд, афкори духелагии ҳалқи Афғонистон нақши худро мегузошт. Ҷавонони зодаи Кобул, ки аксаран даризабон будаю манофеи қиширҳои бедортарро, аз қабили равшанфирӯз, миёнаҳолон, ходимони фарҳанг ва ғ. ҳимоя мекарданд, ба сӯйи Бабрак Кармал майл намуда, гурӯҳи «Парчам»-ро соҳтанд.

Ҳарбиён, зодагони қавми дехотии пуштун, ҳимоятгарони қиширҳои зироаткор ва ғ. ба сӯи Нурмуҳаммад Таракӣ майл карда, гурӯҳи «Ҳалқ»-ро созмон доданд. Ҳарчанд ки дар ҷараёни таблиғи ормонҳои ҳизб ҳар касеро метавонистанд, ба гурӯҳи хеш ҷалб мекарданд. Чун Ҳизби Ҳалқӣ-Демократии Афғонистон худро ҳизби заҳматкашон (ё пролетарҳо) муаррифӣ мекард, намояндагони ҳарду шоҳаи ҳизб кӯшиш

мекарданд интернатсионализмро аққалан рӯякӣ ҳам бошад, риоя кунанд. Аз ин рӯ, фарқиятҳои зиёди табақотӣ ва миллатгарӣ дар ҳизб камтар мушоҳида мешуд. Ҳатто дар вилояти Бадаҳшон ҳам намояндаи фирқаи «ҳалқиён» буданд. Пеш аз инқилоб ин ду гурӯҳ муттаҳид шуда, ба ҳайси Муншии (Раиси) умумии ҳизб Нурмуҳаммад Таракиро интиҳоб карданд, вале зиддияти дохилиҳизбии онҳо боқӣ монд. Баъд аз ба даст овардани ҳокимијат, соли 1977 ба раёсати ҲХДА ҳатмкардаи Донишгоҳи Колумбияи ИМА Ҳафизулло Амин ворид мешавад. Зодаи Пағмон, фарзанди мудири зиндони Пағмон чун азияту шиканҷаи зиндониёни ноилочро дида буд, ҳориҷу зории одамони азпойафтода ӯро ба раҳму шафқат нею, ба маҷрои шавқу лаззат телла медод. Ӯ ҳокимијат мекост. Ба ҳамин хотир ба ҲХДА аъзо шуда, ҳадафҳои ба нақша қашидаашро амалӣ кардан мекост. Дар андешаи ӯ мағкураи пуштунвалай хело қоим ҷой шуда буд. Кор ба ҳадде расида буд, ки соли 1968 ӯро аз ӯзвияти ҳизб ба хотири андешаи «фашистӣ» доштанаш, ба сатҳи довталаби ҳизб (кандидат) пойин карданд. Орзу дошт, ки дар Афғонистон «диктатураи пролетариат»-ро ҷорӣ карда, тамоми душманони инқилобро нест намояд. Дар барномаи ӯ нест кардани рӯҳониёни маълуму машҳур, заминдорони калон, аъзои гурӯҳи «Парчам» ва даҳҳо ҳазор одамони эътиrozgarо буд. Фочиаи бузурги Афғонистон аз замони ӯ оғоз мешавад. Ҳизби ҳалқӣ-демократии



Афғонистон бо ташаббуси Таракӣ ва Амин ислоҳоти замин гузаронид. Заминдорони калону миёнаҳол манбаи даромадашонро аз даст дода, соли 1978 300 ҳазор ходимони дин, ки аз ҳисоби заминдорон мезистанд, аз даромад маҳрум шуданд. Қаноти «Ҳалқ» – ҲХДА эътирози ходимони динро қабул накарда, онҳоро душмани давлат эълон кард. Бо амри Ҳафизулло Амин намояндагони шинохтаи динии ақвому авлодҳои исломӣ, ҷамъян 117 рӯҳонии шинохтаи Афғонистон күшта шуд [13, 139]. Моҳи январи соли 1979 пайвандони Сибғатуллои Муҷаддадӣ – пири тариқати нақшбандия күшта шуд. Ҳонадони Пир Саид Аҳмад Гелонӣ – раҳбари тариқати «қодирӣ» ба Покистон ҳичрат кард. Инсонҳое, ки давлатмардони аввали Афғонистонро муаррифӣ мекарданد, аксаран ба пинҳонкорӣ гузашта ё ба муҳочират рафтанд. Сарварони ақвоми Ҷадранро (аз улусволии Возе-Ҷадран, вилояти Гардез) ба Кобул даъват карда, онҳоро бераҳмона қатл мекунад. Баъдҳо сарвари қабилаи Ҷадран Ҷаллолудини Ҳоққонӣ ва писаронаш ҳалқаи нерӯманди терористиро ташкил мекунанд, ки то имрӯз дар ҷанубу шарқи Афғонистон таъсири зиёд дорад. Ин бераҳмиҳои Амин заминаи иҷтимоии мухолифини Инқилоби Савро афзоиш дод. Ҳар касе метавонист, Афғонистонро тарк мекард. ИМА ва Арабистони Саудӣ аз фурсат хело хуб истифода бурданд: ИМА ба хотири заиф соҳтани Шӯравӣ ва Арабистони

Саудӣ барои вусъат додани таъсираш ба қишварҳои исломӣ – бо истифода аз дин ва паҳн соҳтани ваҳобия.

Баъд аз марҳилаи дуюми Инқилоби Савр-шаши ҷаддӣ (25 декабря соли 1979) Ҷумҳурии Демократии Афғонистон бо ташаббуси Бабрак Кормал кӯшиш кард бо рӯҳониён, сарварони равияҳои гуногуни исломӣ созиш кунад, вале дастгоҳи мубориза ба муқобили «куффор» аллакай ба ҳаракат оғоз намуда буд. Маблиғузории Арабистони Саудӣ ва ИМА боиси ташкил шудани Иттиҳоди ҳафтгона дар Покистон шуд, ки роҳбарони он ҳамагӣ дар шоҳидии элитаи исломии Афғонистону Покистон ба «Қуръон» қасам ёд карданд, ки Афғонистонро аз «ишиғолгарон» озод карда, ҳукумати исломӣ барпо мекунанд. Аз тарафи дигар, дар Афғонистон низ аз ҷониби ҳукумат нисбати ҳалқаҳои исломӣ мубориза вусъат ёфт. Донишгоҳи политехникии Кобул соли 1983 мавриди ҳамла қарор гирифт, даҳҳо имому шайхҳо террор мешуданд [8, 179]. Фочиаи Афғонистон қувват гирифта, мардумони одӣ дар байни обу оташ қарор мегиранд. Шабона бо мухолифини ҳукумат ва рӯзона бо намояндагони ҳукумат созиш карда, ба хотири ҳифзи хонавода, тифлакону ошёнашон ҳар усулеро, ки лоиқ медонистанд, истифода мекарданд.

Ҳанӯз солҳои ҳузури нерӯҳои Шӯравӣ дар Афғонистон зарҳаридҳо аз қишварҳои арабӣ ба Афғонистон омада,



ба қавле дар «чиҳоди исломӣ» иштирок мекарданд. Дар миёни «ҷанговарони зарҳари迪 исломии Афғонистон» 5000 араби саудӣ, 3000 яманӣ, 2800 алҷазоириӣ, 200 мисрӣ, 400 тунисӣ, 370 ироқӣ, 200 либиёгӣ ва ғ. ҳамчун «ветерани ҷанг» маҳсуб мешаванд [7, 164-174]. Ҳамин ветеранҳои ҷангӣ Афғонистон паҳнкунандагони таълимоти ваҳобияю салафия ва бунёдгузорони «ал-Қоид», баъдҳо созмондиҳандагони «ДИИШ» шуданд. Набояд фаромуш кард, ки созмону ҳаракатҳои аввалии исломии Афғонистон чун Ҷамъияти исломии Афғонистон (гуруҳи Бурхониддини Раббонӣ), Ҳизби исломии Афғонистон (Гулбиддин Ҳикматёр), Ҷунбиши инқилоби исломии Афғонистон (Мансур Муъзин), Ҷабҳаи миллии наҷот (М.Мир), Иттиҳоди исломии озодии Афғонистон (А. Сайёф) ҳанӯз ваҳобияро намепазируфтанд ва исломгарои худро дар доираи аҳкоми мазҳаби ҳанафия тасаввур мекарданд. Ҳанафия ба ғайр аз ҷаҳор аҳкоми ислом (адлияи арбаа): Қуръон, сунна, иҷмоъ, қиёс боз ду усули фиқҳиро, аз қабили раъӣ ва истиҳсон, пеш мегузоштанд, ки идеологияи ваҳобияро қонеъ намекард. Қобили зикр аст, ки экспансияҳои хориҷӣ (Аврупо, амирекоӣ, чинӣ ва ғ.) дар бисёр ҳолатҳо таъсири идеологии исломиро қувват баҳшида, майлони исломгарои ҳокимиётҳои устуворшудаи сателитро меафзояд. Аз тарафи дигар, экспансияи баръакс, сурат гирифта, ба минтақаҳои кишварҳои ишғолгар

афкори исломӣ ва идеологияи динии ҳалқҳои собиқ мустамлика паҳн мешавад [10]. Муҳочирати бузурги афғонҳо шурӯ мешавад. Акнун дар Ҳиндӯ Покистон, Эрону Туркия, Англия, Канада, Олмон ва даҳҳо кишварҳои дигар муҳочирини афғон пароқанда шуда, дур аз ватан зиндагии дигар ва мушкилтареро оғоз меқунанд.

Баъд аз шикасти Ҷумҳурии Демократии Афғонистон ба сари қудрати сиёсӣ онҳое омаданд, ки Арабистони Саудӣ ва ҳатто ИМА-ро қонеъ намекард. Ҳатто баъзе роҳбарони ҳаракатҳои исломӣ душмании худро нисбати Амрико пинҳон намесоҳтанд. Қувваи наверо бояд ҷуст, ки Афғонистонро пурра соҳиб шуда, дар хизмати Арабистони Саудӣ ва ИМА қарор гирад. Ҳамин тавр, ҳаракати «Толибон» маҳз ба хотири заиф соҳтани мазҳаби ҳанафия, ҷаъфария ва исмоилия, ки дар Афғонистон ҳамчун адёни анъанавӣ буданд, бо дастгирии Арабистони Саудӣ ва маблағузории он ташкил мешавад. Паҳншавии идеологияи ваҳобия як усули глобализацioni исломӣ дар ҷаҳони мусулмонӣ аст. Ҳаракати «Толибон»-ро аз ҳисоби ҳазорон тифлони ятиммондаи минтақаҳои ҷануби Афғонистон эҷод намуданд, то ба хотири пайравӣ аз ваҳобия ва паҳн соҳтани таълимоти он фаъолият намояд. Дар шуҳратманд соҳтани Толибон, онҳо бешак «ба муваффақият» ноил шуданд. Толибон – ҷавонони рӯҳияи миллатгарои пуштунвалай дошта, бо дастгирии пурзури молиявии Арабистони Саудӣ, бо истифода



аз шиорҳои мутаассибони динӣ Афғонистонро ба коми худ кашида, ҳокимияти сиёсиро ғасб карданд [12, 9].

Масъалаи дигаре, ки боиси бадбахтии Афғонистон гаштааст, побанди афюн шудани аҳолии Афғонистон аст. Ҳанӯз асрҳои XVIII-XIX сайёҳоне, ки ба Ҳинд мерафтанд, шоҳиди он буданд, ки дар гашишхонаҳои пурдуд одамони зиёд афюн кашида, аксари онҳо бо таъсири афюн ҷон медоданд. Тарси ҳаром мурдан, ҳаргиз савдои афюнро кам намекард, балки баръакс, истеъмолкунандагони ин заҳр меафзуд. Британиҳо тиҷорати афюнро зери назорати худ гирифта, онро ба тамоми ҷаҳон паҳн соҳтанд. Дар се ҷангӣ афғону англис Афғонистон шикаста нашуд, мардум шарофатмандона аз Ватан дифоъ карданд, вале ворид шудани афюн ба Афғонистон аҳолии онро тобеи қайфи чандлаҳзайна ва марги бешарафона гардонид. Баъд аз он ки нерӯҳои Иттиҳоди Шӯравӣ Афғонистонро тарқ карданд, дар заминҳои ҳосилхезе, ки ғаллаю сабзавот парвариш мегашт, қишиғи кӯкнор оғоз шуд. Солҳои навадуми асри XX тиҷорати афюн он қадар боло рафт, ки ҳатто байни дехқонони афғон барои ҳосили баланд гирифтан, мусобиқаю баҳс авҷ гирифт. Ҳатари побанди афюн шудани мардумро Толибон эҳсос карданд ва дар марҳилаи аввали ҳокимиятдориашон бо амри мулло Умар, парваришу истеъмоли онро, манъ соҳтанд. Ҳамон замоне, ки нерӯҳои американо СААШ ба Афғонистон ворид шуданд, тамоми

фермерҳои афғон ба истеҳсоли афюн аз нав оғоз карданд. Акнун дар доманадаштҳои Регистони Ҳилманд, теппаҳои ҳосилхези Яфтalu Шаҳри Бузург ва ғ. ҳосили пурбори кӯкнор меғундоштанд. Америкоиҳо барои ҳар ҷириб замини корам 700 доллар пул медоданд, ба шарте ки дехқонон дар шоҳидии сарбозони американои ғарами гиёҳи кӯкнорро бисӯзонанд. Дехқонон ғарами кӯкнорро сӯзонда, баъд аз рафтани нозирони американои баҳузур шираи кӯкнорро аз гилофакҳои сӯхтаи кӯкнор кашида, барои савдо тайёр мекарданд. Тиҷорату савдои афюну ҳероин ба ҷаҳониён ва дар навбати аввал ба афғонҳо зиён овард. Дар каналу ҷӯйборҳо, паси биноҳо, зери купрӯку сояи дараҳтони Кобул инсонбашараҳои ақлгумкарда бӯйи тоқатнопазир ва қасифиу ғаждири паҳн месозанд. Якуним миллион афғон, аксаран ҷавонон гирифтори бемории марговаранд. Ба сӯйи инсону инсоният баргаштани онҳо дар гумон аст. Натиҷаи тиҷорати ҳероин, ки дар Афғонистон як ғрамми он 5, дар Москва 30 ва дар Нью-Йорк 300 доллар аст, ба инсони мусоир гарон афтод.

Баъд аз сӯкути аввали «Толибон» Афғонистон урдуи мустаҳкаме иборат аз 300 ҳазор аскар ташкил намуд, ки дар минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамто надошт. Ашок Суэйн, профессори донишгоҳи Уппсал ҳайрон мондааст, ки чӣ тавр ин қадар нерӯи қавии урдуи Ашраф Ғанӣ дар муқобили «Толибон» истодагарӣ карда натавонист [14]. Баъд аз



ворид шудани неруи СААШ дар Афғонистон ҳукумате таъсис ёфт, ки тамоми ниҳодҳои он ба машинаи пурзӯри бюрократӣ ғутта заданд. Амалдорони давлатӣ мисли вакилу қумандон, улусволу алоқадор, шоҳрвону волӣ, ҳамагон зиндагии худро аз ҳисоби кумакҳои амрикӣ беҳ соҳтанд, vale мардум чун ҳамеша ба вартай нодорию ночорӣ гирифтор буданд. Яке аз сабабҳои ба тезӣ шикаст хӯрдани урдуи 350 ҳазорнафараи Афғонистон (7 корпус, 14 бригада, 76 баталон, урдуе, ки Ғарб барои соҳтану нигоҳ доштанаш 153 миллиард доллар ҳарҷ кардааст) дар баробари Толибон, ҳамин гуна вазъи кишвар буд. Урдуи камсаводе, ки қисмашон қуқнорӣ ҳастанд, ҳарчанд экипировкаи амрикӣ ҳам дошта бошанд, ҷанг намекунанд. Воқеан, маблағгузории зиёди ИМА аксаран ба ҷайби амалдорони давлатӣ, ҳусусан хонадони раиси Ҷумҳур ва қишлоҳои ба он наздик ворид мешуданд. Додарапӯси Ашраф Ғани Аҷмали Аҳмадӣ (ливонӣ) раиси Афғонбонк буд ва дар ин бонк маблағҳои зиёд ҳар тараф табодулу интиқол меёфтанд, аммо ба Афғонистон хизмати дурусте накарданд.

Се-чаҳор моҳи охир ҳукумати Ашраф Ғани маоши ҳарбиёнро аз Амрико гирифта, ба ҷайби худ мезад. Бе маош ва ҳӯрок аскар ҷанг наҳоҳад кард. Омадани «Толибон», ба қавли профессор С. Ятимов, ҳодисаи ғайриҷашмдошт нест (дар воҳӯрӣ бо муаллифони китобҳои дарсӣ ва мудирони кафедраҳои ҷамъиятшиносии макотиби

таҳсилоти олии касбӣ, 27 ноябри соли 2021, ДМТ). Одамони одӣ ва ночору ноилоч ҳар лаҳзаи дигаргуниро беҳшавии аҳволи зиндагӣ ва ором шудани равонияти худ меҳисобанд. Таассуб, торикий ва парешонии равонӣ мардуми ночорро он қадар пахш кардааст, ки ҳадафҳои зиндагӣ ва натиҷаи амали худро сарфаҳм намераванд. Ба ёд биёрем, ки Фарҳундаро на «Толибон», на ДИИШ ва на гурӯҳи «Вилояти Ҳурӯсон», балки одамони одиу муқаррарӣ ваҳшиёна куштаю сӯзонданд. Одамони бесавод ҷоҳилияти худро эҳсос намекунанд ва ҳар шиореро, ки он ҷо ислом садо медиҳад, ҳатто бар зарари хонадони худ ва сарнавишти авлодаш, дастгирӣ мекунанд. Барои онҳо моҳияти «Толибон» дигархелтар ҷилва мекунад. Онҳо дар симои «Толибон» озодии Ватанро аз кушторҳои бемисл, террор ва афюн тасаввур мекарданд. Барои мардуми одии афғон раҳои ҷон, ҳимояи тифлону фарзандон аз гирифторшавӣ ба афюн, аз таъмини ҳуқуқи зан ва озодиҳои демократӣ дида, болотар аст. Бо омадани «Толибон» ба Афғонистон мушкилиҳои дигар омад. Эътироф нагаштани «Толибон», муҳосираи иқтисодӣ, бастани суратҳисобҳои бонкии Афғонистон, гуруснагӣ, набудани сӯзишворӣ ва ф. Ба қавли корманди илмии Маркази тадқиқоти байналхалқии Институти давлатии Москвагии муносибатҳои Байналхалқӣ (МГИМО) Андрей Казантсев: «Наметавонанд Толибон ҳамин тавр ба иллати ба



сари қудрат омаданашон, ба таври бунёдӣ тағйир ёбанд» [6]. Рӯзҳои аввали омаданашон ба пайравони равияи исломии шиа иҷозаи пеш бурдани русуми диниашонро дода, эълон доштанд, ки амалдорону хизматчиёни давлатӣ ба ҷойи кори хеш баргарданд. Ин маънои онро дошт, ки толибон пайравони адёни дигар ва хизматчиёни пештараи давлатиро террор намекунанд. Шикасти аввалаашон онҳоро маҷбур сохтааст, ки ин дафъа хушёр шуда, ба ҷаҳониён худро «одамони лоиқ» нишон диханд. Танҳо иҷрои ваъдаҳо амалӣ мешавад ё не вақт нишон медиҳад. Ҳалқи Афғонистон ваъдаҳои дурӯғро бисёр шунидааст ва ба ҳар баёнии сухангӯи «Толибон» Забеҳулло Муҷоҳид бо назари шубҳа назар мекунанд. Аз тарафи дигар, масъаларо мебояд аз дигар кунҷ баррасӣ намуд. «Толибон» ба ақшори мутаассиб ва сарони ақвом, ки афкори ашаддии дингароӣ доранд, соҳтмони ҷомеаи замони хулафои рошидинро (асри VII) ваъда додаанд. Аммо замони муосир ба ҳеч ваҷҳ ба марҳилаи давраи хулафои рошидин ақиб рафтанин нест. «Толибон» дар деҳот ва қарияҷот қӯшиш мекунанд, худро муборизи асри VII ба намоиш гузоранд, дар Кобулу шаҳрҳои калон ва дар сатҳи байналмилалӣ бошад, симои сиёsatмадори ҳозиразамониро пешниҳод карданӣ мешаванд.

Биҳишта Арганд аввалин зане буд, ки ба намояндаи «Толибон» бо рӯйи кушода мусоҳиба намуда буд. Занон гумон мекарданд, ки шояд ин гувоҳи мулоим шудани «Толибон»

бошад. Аммо баъдҳо чунин мусоҳибаҳо қатъ шуданд ва Биҳишта Афғонистонро тарқ намудааст. Вазорати кор бо занон ба вазорати манъи бидъат (Министерство по распространению добродетели и искоренению порока), ки 20 сол пештар фаъол буд, иваз гардид. Заноне, ки дар алоҳидагӣ қӯдаконро тарбия мекунанд, акнун барои кореву рӯзгоре баромада наметавонанд [3]. Муҳаққиқон бар ин андешаанд, ки поймолқунии ҳуқуқи зан чӣ дар Африка ва чӣ дар Афғонистон, аслан дар доираи анъанаҳои қабилавӣ, на шариатӣ ҷараён мегирад. Профессор Хю Кеннеди аз мактаби Ориенталистика ва афғоншиносии Лондон менависад, ки дар тамоми таърихи ислом дар ягон китобу ҳуҷҷат дар бораи сангсоркуни зан барои зинокорӣ маълумоте наёфтааст [15]. Бо омадани дуюмбораи «Толибон» мушкилоти мардуми Афғонистон бех нашудааст. Вале ба хотири амнияти рӯзгорашон ҳар балои ба сарашон омадаро хомӯшона қабул карда, ҳувияти инсонӣ ва озодии ботинии ҳешро тадриҷан аз даст медиҳанд. Ҳадафи имрӯзаи «Толибон» ба даст овардани боварӣ ва итмиони мардумаст, то ба воситаи дастгирии васеи қишрҳои муҳталифи ҷомеа, ҳокимияти ҳешро устувор созанд. Баъд аз шикасти аввал «Толибон» низ ин сабакро аз худ кардаанд. Акнун корҳоеро анҷом медиҳанд, ки мақбули мардум бошад ва заҳматкаши муқаррарӣ аз кору аъмоли онҳо мафтун гардад. Онҳо чанд нафареро барои одамдузӣ



эъдом (қатл) карда, ришвахӯрии кормандони мақомотро саҳт пешгири мекунанд. Ронандаи мошини боркаше, ки аз Ҳайратон ба Кобул ғалла мебарад, нақл мекунад, ки дар роҳ баъди омадани «Толибон» нозирон ва дастаҳои дигари амниятӣ аз ӯ ришва нагирифтанд [11]. Ҳамин тавр, роҳбарияти имрӯзai «Толибон» аз шикасти аввал «сабак» гирифта, кӯшиш мекунанд симои инсонии худро ба намоиш гузоранд. Ҳайбатулло Охунзода (писари имом ҳатibi яке аз масцидҳо дар вилояти Қандаҳор, солҳои ҳузури Шӯравӣ дар Афғонистон ҷангҷӯи неруи муҳолифин буд), дар марҳилаи аввали салтанати «Толибон» яке аз маҳкамаҳои шариатиро [9] сарварӣ мекард. Он вақт синамо, телевизион, мусиқӣ, варзиш манъ буд. Ба дуҳтаракони аз 10 сола қалонтар иҷозаи мактабравӣ намедоданд.

Сангзоркунӣ, дастбурӣ ва қамчинкорию ҷӯbzании намоишкорона ҳар замон ичро мегардид. Байни ҳодимони дин ҳатто маъракаи мусобиқа барои бештар ҷазо додан, авҷ гирифта буд. Гуноҳе агар содир намешуд, онро бофта мебароварданд. 20 сол пештар Толибон занонро барои нодуруст ҷодар пӯшидан ва бе иштироки марди хона ба таксӣ нишастан, ҷазо медоданд. Дар маълумотномаи Human Rights Watch аз забони зане гуфта мешавад, ки соли 2001 дар шоҳидии тифлаш ӯро барои он ки даричаи ҷашмандози ҷодараш васеътар кушода будааст, Толибон лату кӯб карданд. Полиси ахлоқ барои

ҷӯроби номаҳрам пӯшидан ё каме як гӯши рӯйи зан намоён шудан, тозиёна мезад. Баъд аз суқути соли 2001 хонадони Охунзода ба фаъолияти пинҳонкорона гузашта, ба сафи терористон шомил шуданд. Писари 23 солаи Ҳайбатулло соли 2017 дар ҷануби Афғонистон бо автомашинаи боркаши маводи тарканда дошта, истеҳкоми низомии Қувваҳои Мусаллаҳи Афғонистонро тарконд. Бародараш бошад, зимни таркиши бомба дар масциди Кветто ҳалок гашт. Абдулғани Бародар, зодаи Уruzgon, (шавҳари ҳамшираи мулло Умар) 8 сол (2010-1018) барои амалҳои терористӣ дар зиндони Ҷарачӣ қарор дошт. Акнун онҳо дар шароити нав барномаҳои дигарро тарҳрезӣ мекунанд. Онҳо дигар намехоҳанд боз ба зиндону дараю ғор баргарданд. Имконияту зарурият, манфиат ва гирдоби муносибатҳои ҷамъиятӣ симои инсонҳоро тағиیر медиҳад. Муҳити ҳаётӣ ва ҳадафҳои зиндагии навин маҷбур месозад инсони қаблан бераҳму ҷоҳилро ба ҷамъомади ҳушӯрон ва саҳнаи ақлгароён ворид созад. Аз ҳуқуқи башар ва аз озодии мардуми афғон ҳар замон мусоҳибаҳо меороянд. Чунин амали онҳо тадриҷан таваҷҷӯҳи одамонро ҷалб намуда, бетарафӣ ва ҳатто дастгирии онҳоро ба сиёсати «Толибон» меафзояд. Вале нақшай стратегии онҳо устувор намудани пояҳои ислом дар шакли замони ҳулафои рошидин буда, аз тарафи дигар қоим соҳтани гегемонияи як миллати пуштун болои сари қавмҳои дигари Афғонистон аст.



Ин сиёсат ҳанӯз замони ҳукмронии амир Абдураҳмонхон ва амир Ҳабибуллохон дар Шимоли Афғонистон оғоз шуда буд ва исёни Ҳабибуллохони Калаконӣ як рӯйдоди эътиrozie нисбати ҳамин сиёсат ба шумор меравад. «Толибон» аввалин худро эътиқодманди мазҳаби ҳанафия эълон дошта, нисбати пайравони равияю тариқатҳои дигар рӯйрост мубориза намебаранд. Вале дар маҳаллот ва қарияҷот толибони қаторӣ азияту шиканҷаро нисбати муҳолифони идеявиашон қатъ намекунанд.

Аввалин иқдоми пуштунсозии онҳо дигар намудани унвони «Донишгоҳ» ба «Пҳантун» буд. Дар Кобул ректори Донишгоҳи Кобул – доктори фармакогнозӣ, профессор Муҳаммад Усмон Бобурӣ ба истеъроғиши фарзанди, ба ҷойи ў Муҳаммад Ашраф Файрат муқаррар мешавад. Ў маълумоти бакалавр дошта, ҳеч гоҳе дар ягон донишгоҳ кор накардааст. Ҳадафироҳбарии ў дар Донишгоҳ ба сафи устодон овардани рӯҳониён аст. Маълумоти бакалаврии ў журналистӣ аст ва соле пештар куштори журналистионро аз ҷониби Толибон ҳақ ҳисобида буд [5]. Ба маънои эътиroz 70 устоди Донишгоҳ корро партофта рафтанд. Донишҷӯдуктарон муваззафанд ҷодаре, ки пурра рӯй ва танро панаҳ мекунад, пӯшанд ва алоҳида аз ҷавонон сабақ омӯзанд. Барномаи таълимро бояд ба идеологияи исломӣ пурра мувоғиқ намоянд. Ислоҳоти маорифсозие, ки ҳанӯз Амонуллохон дар аввали

асри XX оғоз намуда буд, баъд аз 100 сол «Толибон» бекор мекунанд. Набояд фаромуш соҳт, ки ҳатари ба мочароҳои сиёсӣ кашидани шиорҳои исломӣ ҳамеша вучуд доранд. Доираҳои манфиатҷӯи кишварҳои соҳибқудрат бо ҳарроҳу усуле аз шиорҳои исломӣ истифода бурда, ҳама амалҳои ифротию экстремистиро барои қувват гирифтани таъсироти хеш истифода мекунанд. Профессор С. Ятимов дуруст қайд мекунанд, ки «Ҳангоми клерикалишавии (зиёд шудани таъсирӣ ташкилотҳои динӣ) муносибатҳои ҷамъияти – сиёсӣ, дар ҳаёти сиёсӣ воқеаҳое рух медиҳанд, ки дар давлатҳои Шарқи Миёна ва Наздик ба вуқӯъ пайваста истодаанд. Идеологияҳои зиёд ихтироъ кардаанд. Ба монанди ваҳобизм, салафизм, таҳриризм, толибизм ва бисёр «изм»-ҳои дигар, ки дар берун соҳта шуда, ба миёни мусулмонон ворид карда шудаанд ва ба манфиати муаллифонашон – бадномсозони ислом ва ҳалқҳои пайрави ин дини муқаддас, хизмат карда истодаанд» [16, 22]. Ҷаҳонишавӣ, дар пояти идеологии исломӣ тарафҳои дигар низ дорад. Набояд чунин андеша ронд, ки ҳамкорию наздикшавии кишварҳои исломӣ сирф ба сӯйи торикию террор мебарад. Даҳҳо созмонҳои байнидавлатие дар кишварҳои исломӣ пайдо шудаанд, ки равиши тиҷорату савдо, ҳамкориҳои судмандро дар самтҳои гуногуни робитаҳои байнидавлатӣ анҷом медиҳанд. Аксари ин созмонҳо ҳадафҳои осоишта ва нияти ҳамкориҳои



муфидовар доранд. Созмони ҳамкории исломӣ, ки қароргоҳаш дар Ҷидда (Арабистони Саудӣ) қарор дорад, як шакли бо ҳам омадани ҳадафҳои муштараконаи кишварҳои мусулмонӣ буда, ба хотири ҳамкорию ҳамрайъии ҳалқҳою кишварҳо нигаронида шудааст. Ҷаҳонишавии афкори идеявӣ дар қадом шакле набошад, манфиати хоси нерӯҳои муайянero инъикос менамояд. Кишварҳои истиқлолиятёфтаи Осиёи Марказӣ низ узвияти Созмони Ҳамкории Исломиро пазируфтанд, то ба маҷрои ҳамкориҳои иқтисодии 57 кишвари исломӣ ворид шаванд. Глобализатсия ба маънои паҳншавии арзишҳои ҷомеаи технологӣ бешубҳа кишварҳои Шарқи Миёнаро низ фаро

мегирад. Бо вучуди паҳншавию пурзӯр шудани созмонҳои экстремистиу террористӣ эътиroz ва муқобилияти афкори солим низ устувор мешавад. Дар Покистон дар интихобот ба палатаи поёни парлумон, соли 2018 Ҳизби дингароии Муттаҳид Мачлис Амал (якчанд ҳизби клерикалии исломӣ) az 342 ҷой, танҳо 16 ҷойро соҳиб шуд, дар сурате, ки Ҳизби ҳаракат ба сӯйи адолат 156 ҷойро [4]. Ҳалқҳои мусулмони кишварҳои Осиёи Марказӣ низ эҳсос кардаанд, ки дар паси шиору даъватҳои исломӣ на ҳимояи Ислом, балки манфиатҳои доираҳои маҳсусе ҳастанд, ки ҳадафашон вайрон кардани мамлакатҳои ором ва ҳароб соҳтани низоми мұтадили онҳост.

## РӮЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Беляев Е. Мусулманское сектанство [Текст] / Е. Беляев // Ислам: сборник статей. – М., 1931 [Электронный ресурс] – URL: <http://yspu.org/hreader/3/?in=1.5> (Дата обращения: 14.02.2022).
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 4-е изд. [Текст] / М. Вебер / Сост. Ю.Н. Давыдов. – М. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 656 с.
3. Дом стал тюрьмой. Как живут афганские женщины спустя месяц после захвата власти «Талибаном» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.bbc.com/russian/features-58629492> (Дата обращения: 16.02.2022).
4. Исламская Республика Пакистан. Общие сведения [Электронный ресурс] – URL: <https://pakistan.mid.ru/ru/countries/pakistan/about/> (Дата обращения: 15.02.2022).
5. Кабульский университет возглавил бакалавр [Электронный ресурс] – URL: <https://www.vesti.ru/article/2617040> (Дата обращения: 12.02.2022).
6. Казанцев А.. Центральная Азия: «Большая игра» продолжается [Текст] / А. Казанцев [Электронный ресурс] – URL: <http://www.viaevasia.com> (Дата обращения: 12.02.2022).
7. Кудрявцев А.В. Феномен «арабских афганцев» [Текст] / А.В. Кудрявцев // Ближний Восток и современность. – 2003. – № 17. – С. 164-174.
8. Медведко Л.И. Именем Аллаха ... Политизация Ислама и исламизация политики [Текст] / Л.И. Медведко, А.В. Германович. – М.: Политиздат, 1988.



– 255 с.

9. Пять человек, которые руководят «Талибаном», и что о них известно [Электронный ресурс] – URL: <https://www.bbc.com/russian/news-58256380> (Дата обращения: 12.02.2022).

10. Рейхмутт С. Взаимодействие факторов местного развития и транснациональных отношений в Исламском мире [Текст] / С. Рейхмутт // Мусульманская культура в России в XVIII-XX вв. – Берлин, 1998.

11. Секундер Кермани. Месяц под властью талибов: зарисовки из Афганистана [Текст] / Секундер Кермани [Электронный ресурс] – URL: <https://www.bbc.com/russian/features-58583955> (Дата обращения: 18.02.2022).

12. Сикоев Р.Р. Талибы: религиозно-политический портрет [Текст] / Р.Р. Сикоев. – М.: Институт Востоковедения РАН, Издательство Крафт+, 2004. – 254 с.

13. Слинкин М.Ф. Афганистан: тревожные лето и осень 1979 г. [Текст] / М.Ф. Слинкин // Культура народов Причерноморья. – 1998. – № 4. – С. 138-152.

14. Терористы с хорошими лицами [Электронный ресурс] – URL: [https://lenta.ru/articles/2021/08/19/afghanistan\\_future/](https://lenta.ru/articles/2021/08/19/afghanistan_future/) (Дата обращения: 16.02.2022).

15. Шариат: что говорят о нем ученые и как его применяют в мире [Электронный ресурс] – URL: <https://www.bbc.com/russian/features-58329242> (Дата обращения: 18.02.2022).

16. Ятимов С. Идеология ва манфиати миллӣ. Душанбе: Ганҷ нашриёт, 2015. – 192 с.



# ИНЬИКОСИ РАҶОБАТИ РУСИЯИ ПОДШОҲӢ ВА БРИТАНИЯИ КАБИР ДАР МАСЪАЛАИ ҲАМРОҲ НАМУДАНИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР ОСОРИ О.Б. БОҚИЕВ

## ИЗУЧЕНИЕ СОПЕРНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ТРУДАХ О.Б. БАКИЕВА

### REVIEW OF THE COMPETITION BETWEEN KINGDOM RUSSIA AND GREAT BRITAIN ON THE INTEGRATION OF CENTRAL ASIA IN THE WORKS OF O.B. BOKIEV

Нуров С.Р.

Nurov S.R.

Муаллими кафедраи фанҳои ҷамъиятии Мактаби олии КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, унвонҷуи кафедраи таърихнигорӣ ва архившиносии факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, лейтенанти хурд.



Преподаватель кафедры общественных дисциплин Высшей школы ГКНБ Республики Таджикистан, соискатель кафедры историографии и архивоведения исторического факультета Таджикского национального университета Республики Таджикистан, младший лейтенант.

*The lecturer of the Department of Social Sciences of the Highr School of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan, applicant for the Department of Historiography and Archival Studies of the Faculty of History of the Tajik National University of the Republic of Tajikistan, junior lieutenant.*

**Ихтисоси илмӣ:** 02.00.07 - Таърихи ватани.

**Научная специальность:** 02.00.07 - Отечественная история.

**Scientific speciality:** 02.00.07 – The history of our country

Тақриздиҳанда: Гуломов Т. - мудири кафедраи таърихнигорӣ ва архившиносии факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, дотсент.

Рецензент: Гуломов Т.- Заведующий кафедры историография и архивоведения исторического факультета Таджикского национального университета, доцент.

*Reviewer: Ghulomov T. - Head of the Department of Historiography and Archival Studies of the Faculty of History of the Tajik National University, docent.*

**Аннотация:** Дар мақолаи мазкур муаллиф дар такя ба осори профессор О.Б. Боқиев оид ба яке аз масъалаҳои мубрами сарнавиштсоз барои ҳалқи тоҷик, яъне рақобати Русияи подшоҳӣ ва Британияи Кабир дар хусуси ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна маълумоти мушаххас додааст. Ин масъалаест, ки дар нимаи дуюми асри XIX баҳси ду давлати абарқудрати импералистиро ҷиҳати ҳимояи манфиатҳои геостратегӣ ва геополитикӣ дар минтақаи ҳоло тақсимнашуда миёни мустамликадорон фаро мегирифт. Масъалаи Осиёи



Миёна аз чумлаи он масъалаҳои баҳсноке миёни ду абарқударат буд, ки қариб 20 сол ҳалли худро наёфта буд. Бояд қайд кард, ки масъалаи мазкур то ба имрӯз аз ҷониби муаррихони зиёди ватаниву ҳориҷӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтааст, вале то ҳол назари ягона ва қотеъ дар хусуси натиҷаи он ба вучуд наомадааст.

**Калидвожаҳо:** рақобат, Британия, Россия, Осиёи Миёна, Помир, манфиат, сарнавишт, осор, минтақа, муҳаққик.

**Аннотация:** В данной статье автор на основе работ О.Б. Бакиева рассматривает основные предпосылки и причины соперничества Царской России и Великобритании в Средней Азии во второй половине XIX века. Начиная с первой четверти XIX века, борьба за влияние в Средней Азии колониальными державами в данном ещё неразделенном регионе. Вопрос о включении Средней Азии в орбиту своей сферы влияния вплоть до начала XX века остался нерешенным между Великобританией и Россией, хотя с обоих сторон были приложены много усилий для дипломатического решения данного вопроса, но до конца XIX - начале XX вв. ещё не были ясны их позиции в отношении разграничения своих сфер влияния в огромных просторах Средней Азии. Необходимо отметить, что, отечественные и зарубежные исследователи уделяли пристальное внимание изучению данного вопроса, однако до сих пор на этот счет нет единого мнения.

**Ключевые слова:** соперничество, Британия, Россия, Средняя Азия, интерес, судьба, труды, территория, исследователь.

**Annotation:** In this article, the author draws on the works of Professor O.B. Bakiev spoke in detail about one of the most pressing issues for the Tajik people, namely the rivalry between Tsarist Russia and the United Kingdom over Central Asia's accession. This is the issue that in the second half of the 19th century was the dispute between the two great imperialist powers over the protection of geostrategic and geopolitical interests in the still undivided region between the colonial powers. The issue of Central Asia was one of the most contentious issues between the two superpowers, which remained unresolved for almost 20 years. It should be noted that this issue has been considered and analyzed by many domestic and foreign historians, but so far there is no consensus on the outcome.

**Keywords:** competition, Britain, Russia, Central Asia, Pamir, interest, destiny, art, region, researcher.

Дар таърихи сиёсии нимаидуюми асри XIX-и Осиёи Миёна, яке аз масъалаҳои асосӣ баъд аз забти минтақа аз ҷониби Россияи подшоҳӣ, масъалаи ҳамроҳ намудани Помир ба ҳисоб мерафт. Масъалаи мазкур то ба имрӯз аз ҷониби муаррихони зиёди ватаниву ҳориҷӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтааст, вале

то ҳол назари ягона ва қотеъ дар хусуси натиҷаи он ба вучуд наомадааст. Бояд тазаккур дод, ки ҳанӯз аз ибтидои асри XX сар карда, омӯзиши таърихи масъалаи ҳамроҳ намудани Помир аз ҷониби муаррихони рус оғоз шуда буд. Минбаъд муаррихони тоҷик ҳамоид ба масъалаи мазкур, ки яке аз сахифаҳои муҳим барои миллат



маҳсуб меёфт, таҳқиқоту омӯзиши зиёд анчом додаанд. Дар саргахи таҳқиқу омӯзиши масъалаи мазкур аз муҳаққиқони ватанӣ профессор О.Б. Боқиев қарор дорад. Аз осори илмии ў бармеояд, ки муҳаққик нисбат ба масъалаи Помир ба таври хеле чиддӣ муносибат кардааст.

Бояд қайд кард, ки масъалаи ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна ба Русия, аслан рақобат ва мубориза миёни ду абарқудрати бузурги аврупойи Русия ва Британияи Кабир шуморида мешуд. Ҳақ бар ҷониби О.Б. Боқиев аст, ки нақши ин ду давлатро дар таърихи низоми мустамликовӣ барчаsta арзёбӣ намудааст. Рақобати ин ду империяи мустамликовӣ дар Осиёи Миёна, яке аз қисмҳои муборизаҳо баҳри тақсимот ва ба даст овардани Осиё чун мустамлика буд. Масъалаи рақобати русу англис оид ба ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна дар маркази дикқати муаррихони тоинқилобии рус қарор дошт, ки объекти асосии таҳқиқотии профессор О.Б. Боқиевро осори онҳо ташкил медиҳад. Муҳаққик барои исбот намудани ҳақиқати таърихии масъала, осори муаррихони тоинқилобии русро бо осори муаррихони аврупой мавриди таҳлилу муқоиса қарор додааст. Ў бо ин мақсад дар осори худ аз Ф. Энгелс иқтибос овардааст, ки чунин мазмун дорад: «Масъалаи муборизаи ду давлати абарқудрати мустамликовӣ – Русия ва Британияи Кабир барои ба даст овардани сарзаминҳои байни Сибир ва Ҳиндустон ҳанӯз аз соли 1839 оғоз шуда буд. Пас аз забти

Ҳиндустон Британияи Кабир ва пас аз ҳамроҳ намудани Сибир ба Русия подшоҳӣ, дар як вақт рақобат барои ба даст овардани Осиёи Марказиро оғоз намуданд» [5, 78].

Таъкид кардан ба маврид аст, ки ҳарчанд муборизаи ошкорои миёни ду давлат барои Осиёи Марказӣ аз соли 1839 оғоз шуда бошад ҳам, vale амалиётҳои маҳфӣ-чосусӣ ҳанӯз барвақттар шурӯй гардида буд. Дар ин хусус профессор О.Б. Боқиев тазаккур додааст, ки ҳанӯз моҳи июли соли 1836 ҳайати сафорати амири Бухоро бо сарварии Қурбонбек Ашурбеков бо мақсади барқарор намудани робитаҳои сиёсӣ ва тиҷоратӣ миёни Русия ва Бухоро ба қалъаи Орск рафта буд. Сафир ба намояндагони Русия хабар дода буд, ки англисҳо тавассути ҷосусон ва тоҷирони худ ваъдаи ба Бухоро ворид намудани маҳсулоти саноатии ниёзи мардумро бо нарҳи арzon ва сифати хуб оғоз кардаанд.

Албатта, ин хабар ҳукумати Русияи подшоҳиро, ки дар фикри забт кардани Осиёи Миёна буд, оромгузошта наметавонист. Ҳамин буд, ки моҳи октябри соли 1839 аз Оренбург бо ҳамроҳии сафирони Бухоро ду афсари кӯҳгард: майор Ковалевский ва капитан Гернгресс ба Бухоро омаданд. Майор Ковалевский ҳамчун намояндаи Вазорати корҳои хориҷии ҳукумати подшоҳӣ бо мақсади ҷамъоварӣ намудани маълумот оид ба сифат ва нарҳи молҳои англисӣ ва муқоисаи он бо молҳои русӣ ҷиҳати рақобатпазирии онҳо омада буд.



Ҳамчунин, ў мақсад дошт, ки бо омӯзиши ин масъала муайян қунад, ки дар оянда чӣ гуна ин минтақаро ҳамчун бозори тиҷоратии молҳои Русия подшоҳӣ истифода кардан мумкин аст.

Аз маълумотҳои мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки муборизаҳои геосиёсии ду абарқудрат барои Осиёи Марказӣ аллакай аз охири солҳои 30-юми қарни XIX ба таври мақсаднок оғоз гардида буд.

Аз маълумоти рӯзномаи «Times» маълум мегардад, ки новобаста аз забткориҳои Русия, минбаъд дар Осиёи Марказӣ, то охири солҳои 60-ум ва ибтидои солҳои 70-ум асри XIX Британияи Кабир ҳоло ҳавфи аз даст додани мақомашро дар Осиё эҳсос намекард, вале аз назорати ин раванд дур нашуда буд. Ин маънои онро надошт, ки Британияи Кабир дар масъалаи Осиёи Марказӣ бетарафӣ зоҳир менамояд. Дар ибтидо ҳар ду ҷониб қариб, ки қадамҳои якхела мезаданд, вале баъд аз шикаст дар ҷангӣ Крим (1856) сиёсати Русияи подшоҳӣ нисбат ба масъалаи мазкур билкул ҳусусияти ҳарбӣ гирифт. Дар ибтидо бошад, ҳар ду ҷониб бо роҳи ворид кардани молҳои худ меҳостанд тавассути тиҷорат минтақаро ба даст оваранд [5, 79].

Таҳлили осори профессор О.Б. Боқиев нисбат ба масъалаи мазкур нишон медиҳад, ки англисҳо ҳанӯз аз соли 1839 ба ҳар як қадами гузоштаи Русия дар минтақа ҷавоб медоданд. Яке аз муаллифони немис М. Вартенберг, ки муддати

зиёд дар Петербург вазифаи ҷосуси ҳарбири иҷро мекард, на танҳо ба адабиёти рус шинос буд, балки шоҳиди бевостаи раванди муборизаи ду давлати абарқудрат ба ҳисоб рафта, оид ба масъалаи рақобати ду ҷониб маълумотҳои ҷолиб додааст. Ў қайд кардааст, ки «Ҳадафи сиёсии англисҳо дар Осиёи Миёна дер боз рақобат баҳри мақом ва шикасти нуғузи русҳо тавассути молҳои сифатан пешқадами худ буд» [5, 80].

Профессор О.Б. Боқиев раванди рақобати Русия ва Британияро дар солҳои 50-ум нишон дода, қайд кардааст, ки замоне, ки диққати Русия дар ҷанг ба муқобили туркҳо дар Қрим нигаронида шуда буд, англисҳо аз ин истифода намуда, бо розӣ намудани амири Афғонистон Дустмуҳаммадхон ба имзои созишномаи Пешовар аз 30 марта соли 1855 мақоми хешро дар ҷануби Осиёи Марказӣ то ҷойе устувор намуданд. Онҳо тавассути ин созишнома амири Афғонистонро вобастаи худ карда, ўро voguzor карданд, ки дар сарҳад бо Осиёи Марказӣ бо дарназардошти манфиати англисҳо фаъолият намояд. Иттифоқи амири Афғонистон бо англисҳо то соли 1863, яъне вафоти Дустмуҳаммадхон идома кард. Вориси ў қисараш Шералихон аз иҷрои шартҳои созишномаи Пешовар саркашӣ карда, худро ҳокими мутлақи тамоми Афғонистон эълон кард. Вале муноқишаҳои дохилии Афғонистон боиси сар даровардани англисҳо ба ин кишвар шуд. Новобаста ба



ин Шералихон аз болои рақибони худ пирӯз шуд ва англিসҳо маҷбур гардиданд, ки сиёсати худро бо ҳукумати ӯ нарм намоянд. Ҳамин буд, ки ба сифати тухфа ба Шералихон маблағи зиёд ва силоҳҳои ҷангӣ ҳадя карданд. Дар мақолаи «Афғонистон» дар ин ҳусус қайд шудааст, ки Шералихон аз душманони дохилии ҳукумати ҳеш нигарон шуда, маҷbur буд, ки бо англিসҳо созишномаро ба имзо расонад [5, 81].

Қайд кардан ба маврид аст, ки пас аз шикасти Русия дар ҷангии Қрим аз соли 1864 то соли 1866 амалиётҳои бобарори Русия дар Осиёи Марказӣ оғоз шуд. Дар ин миён Русия аксар минтақаҳои шимолиро забт намуда, ба қишварҳои минтақа аморати Бухоро ва ҳонигарии Қуқанд баъд аз ғалабаҳои пай дар пай таъсиррасоншуд. Британияи Кабир бошад, тавассути Афғонистон таъсирасониро ба минтақаҳои ҷанубӣ оғоз кард. Бо мақсади миёни ду давлати абарқудрат сар назадани муноқиша онҳоро акнун зарур буд, ки мавқеашонро муайян созанд. Ҳамин буд, ки аз ибтидои соли 1869 музокироти англису русҳо оғоз гардида, то соли 1873 идома кард.

Профессор О.Б. Боқиев раванди гуфтушуниди ду ҷонибро таҳлил намуда, тазаккур додааст, ки музокироти якуми русу англিসҳо таҳти үнвони «минтақаи бетараф» дар Лондон бо сарварии вазири корҳои ҳориҷии Британия Клерендум ва сафири ҳукумати Русияи подшоҳӣ Брунов моҳҳои

январ ва марта соли 1869 сурат гирифтааст. Ҳар ду ҷониб ба ҳулосае омаданд, ки ба хотири ҳимояи манфиатҳои ҳеш дар минтақа, маҳсусан миёни аморати Афғонистон ва Бухоро минтақаи бетараф, яъне нейтралӣ ташкил диханд. Ҷониби Петербург дар ибтидо ба сифати минтақаи бетараф Афғонистонро пешниҳод кард, аммо ин ба суди Лондон, ки набуд, қабул нашуд. Британия мақсади забти пурраи Афғонистон ва тавассути он таъсир расонидан ба Осиёи Марказиро дошт, ки ин бошад, ба манфиати Русия набуд. Аз ин рӯ, ҳоло ҳам масъала ба таври равшан ҳал нагардида буд.

Британияи Кабир ҳукумати Шералихонро водор соҳт, ки Бадахшону Ваҳонро забт ва ба Афғонистон ҳамроҳ намояд. Сиёсати Шералихон дар зери таъсири англিসҳо боиси шуру ошӯбҳои мардумӣ дар Помир гардид. Аз вазъи мавҷуда 29 ноябри соли 1872 генерал-губернатори Туркистон Кауфман ба Вазорати корҳои ҳориҷии ҳукумати подшоҳӣ ҳабар дод. Дар ҳамин давра ҳадафи Русия забти пурраи Хева ва шикаст додани қабилаҳои туркман буд. Ҳамин буд, ки масъалаи Бадахшон ва Ваҳон муддате аз назар ғоib монд. Ҳатто намояндаи ҳукумати Русияи подшоҳӣ ба Британия мактуб фиристод, ки Русия дар ҳайати Афғонистон боқӣ мондани Бадахшон ва Ваҳонро эътироф намуд. Мувоғики шартномаи соли 1873 миёни Русия ва Британия Бадахшон ва Ваҳон нуқтаҳои сарҳадӣ ба ҳисоб мерафтанд.



Ҳамин тавр, дар асоси шартномаи соли 1872-1873 миёни Русия ва Британия сарҳади шимолии Афғонистон дарёи Панҷ муқаррар шуд. Тибқи шартнома Русия ба қисми чапи дарё ва Британия ба тарафи рости дарёи Панҷ таъсир расонида наметавонист. Дар умум, шартномаи соли 1873 ин муносибати ду давлати абарқудрати капиталистиро нисбати ҳалқҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон муайян мекард. Шартномаи мазкур ҳар ду ҷонибро уҳдадор карда буд, ки дар ҳудудҳои ҳамдигар амалиёти ҳарбӣ гузаронида наметавонанд.

Муносибатҳои дипломатии минбаъдаи байни Русия ва Британия баъд аз шартномаи соли 1873 бештар дар осори Ф. Мартенса, М.А. Терантева, М. Грулева ба таври хеле барҷаста инъикос гардидааст, ки аз онҳо профессор О.Б. Боқиев дар осораш иқтибос овардааст. О.Б. Боқиев тазаккур додааст, ки аз осори мазкур метавон рақобати минбаъдаи ду давлати империалистиро дар масъалаи тақсимоти Осиёи Марказӣ муайян кард. Ин маводҳо имкон медиҳад, ки аз як ҷониб рақобати бошиддати дучониба равшан гардад, аз тарафи дигар бошад, маълум мегардад, ки рақобати ду давлати аврупойӣ пеш аз ҳар як лашкаркашӣ ва ё забткорӣ дар минтақаҳои муҳталиф, аз муносибатҳои бошиддати дипломатӣ маншაъ мегирад. Ду ҷониб дар аввал Афғонистонро ҳамун минтақаи бетараф ва ё нейтралӣ интихоб карданд, вале барои ҳимояи манфиати худ боз шартномаро шикастанд. Яъне,

дар муносибати ду давлати империалистӣ манфиатҳои мардуми маҳаллӣ умуман ба эътибор гирифта намешуд. Англия соли 1875 шартномае, ки бо Шералихон ба имзо расонида буд, шикаста амалиётҳои худро дар Қандаҳор оғоз намуд [5, 82].

Рақобати ду ҷонибро минбаъд дар ҳалли масъалаи Помир бештар мушоҳида кардан мумкин аст, ки то охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми қарни XIX ҳалли хешро наёftа буд. Профессор О.Б. Боқиев таъкид месозад, ки ҳамоно пас аз имзои шартномаи солҳои 1872-1873 ва ҳамроҳ намудани як қисми Вахону Бадаҳшон ба аморати Афғонистон ҳаритасози англис Стэмфорд ба омода намудани ҳаритаи Осиёи Марказӣ шурӯъ мекунад. Барои англисҳо ҳоло сарзамини миёни хонигарии Ҳуқанд ва Амударё пурра маълум набуд. Британия пас аз устувор намудани мақоми худ дар Афғонистон диққати худро ба Помир равона соҳт. Диққати англисҳо ба Помир пас аз воридшавии сайёҳону олимони рус ба ин минтақа бештар гардид.

Бояд қайд кард, ки пас аз шартномаи соли 1873 аввалин аҳдшиканӣ дар ҳусуси масъалаи сарҳади аморати Бухоро ва Афғонистон соли 1883 ба амал омад. Дар ҳусуси масъалаи мазкур профессор О.Б. Боқиев аз ёддоштҳои капитан Путяты ва Д.Л. Иванов истифода бурдааст. Аз маводҳои мазкур маълум мегардад, ки пас аз он, ки Абдурраҳмонхон ба таҳти Кобул



нишаст, аввалин шуда ҳукумати ўро ҳокими Бадахшон шинохт, vale ҳокими Шуғнон Юсуфалихон ҳукумати навро эътироф накард. Абдураҳмонхон хост маҷбуран сиёсати худро дар Шуғнону Вахон ва мулкҳои сарҳадӣ ҷорӣ қунад. Дар ин роҳ ўзанглисҳо истифода кард ва Британия кумак ҳам кард, ҳол он, ки мувофиқи шартнома ин минтақаи бетараф миёни сарҳади ду давлат буд.

Муаррихи тоҷик Б. Исқандаров тазаккур додааст, ки амири Афғонистон Абдурраҳмонхон ба воситаи Британия, ки пас аз ҷанги солҳои 1878–1880 бо Афғонистон «ҳомии» сиёсати хориҷии ин давлат гардида буд, дар соли 1883 ба мулкҳои Помири Ғарбӣ лашкар кашида, Вахон, Шуғнон ва Рӯшонро ишғол кард ва дар ин ҷойҳо низоми бераҳмонаи қатли омро ҷорӣ намуд [7, 74].

Бояд тазаккур дод, ки ҳукумати подшоҳии Русия ба муқобили ин рафтор ба таври қатъӣ эътиroz баён намуд, лекин ба чудо кардани қуввае аз қӯшунҳои бе ин ҳам камшумори дар Осиёи Марказӣ, ҳусусан дар Туркманистон амалкунандаи худ, имкон надошт. Эътиrozҳои дипломатӣ бошанд ҳеч натиҷае набахшиданд.

Академик Б. Ғафуров қайд кардааст, ки вазъият дар Помири Ғарбӣ торафт ошуфта мешуд. Аҳолии тоҷик бар зидди ғосибон сар бардошта, дар сурате ки ҳокимони маҳаллӣ-Шоалимардон (дар Вахон) ва Юсуфалихон (дар Шуғнон) аз тарафи Абдурраҳмонхон маъзул гардида буданд, бо қатъияти

тамом ба дастаҳои афғон муқовимат мекарданд. Қисми зиёди вахониҳо диёри худро тарқ карда, ба Туркистони Шарқӣ кӯчиданӣ шуданд. Тирамоҳи соли 1883 дар Шуғнон шӯриш ба амал омад. Иштирокчиёни он ҷанде аз хироҷитонандагони афғонро, ки вахшигарию бераҳмиро ба авҷ расонида буданд, қатл карда, худ ба тарафи Рӯшон фирор намуданд [7, 616].

Аз осори муарриҳони тоинқилобӣ ва хориҷӣ маълум мегардад, ки дар Британия ҳар як қадами Россия дар ҳусуси масъалаи Помир назорат карда мешуд. Англисҳо дар масъалаи Помир ба мисли Ҳиндустон бисёр бо диққат амал мекарданд. Дар охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-ум амалиёти ҷосусони англис дар Помир ва маҳалҳои ҳамсояи он хеле вусъат ёфт. Онҳо ҳам якнафарӣ ва ҳамчун дастаи ҳарбӣ ба ин ноҳияҳо сар дароварда, минтақаҳои алоҳидаро месанҷиданд ва роҳ мекушоданд.

Профессор О.Б. Бокиев қайд мекунад, ки соли 1891 Англия вилояти дар наздикии Помир воқеъбудаи Комчутро, ки ба он мулкҳои Хунза ва Наҳор дохил мешуданд, забт кард. Акнун ҳадафи вай дар ҳусуси пурра ба тасарруфи Британия даровардани Помир ба ҳисоб мерафт. Ин ба ҳамон вазъе, ки дар натиҷаи қӯшишҳои Лондон барои таҳти нуфуз ва ҳукмронии худ қарор додани Туркманистон дар гарби Осиёи Марказӣ рӯх дода буд, монандӣ дошт. Аммо ҷун истилокорони Афғонистону



Хитой бо таҳрики Англия барвақт заминҳои тоҷику қирғизнишини Помирро ишғол карда буданд, дар ин ҷо вазъият нисбатан мураккабтар гардид [5, 86].

Ҳамин тавр, Русия вазъиятро ба эътибор гирифта, дар аввали солҳои 90-ум ба амалиёти ҷиддитар шурӯъ намуд. Моҳи июли соли 1891 дастаи на он қадар қалони казакҳо ва аскарон бо сардории полковник М. Ионов ба сафари Помир фиристода шуд. М. Ионов роҳи худро аз нишеби Қизиларт оғоз бахшида, ба соҳилҳои Рангӯл ва Қарақӯл сайд намуд ва то баландии Баик расид. Ӯ дар ҳама ҷо ба мардум эълон кард, ки ин минтақаҳо дар тобеияти Русия мебошанд. Генерал-губернатори Туркистон А. Б. Вревский барои таъкид намудани аҳамияти сиёсии «юриши Ионов» бо төйдоди зиёди мулоғимонаш ба водиҳои Фарғона ва Олой сафар кард. Экспедитсияи Ионов масъалаи Помирро такон дод. Англисҳо бо нотаҳои эътиrozӣ муроҷиат карда, ба Петербург фишори дипломатӣ оварданӣ шуданд. Ҳукумати подшоҳии рус ин эътиrozҳоро рад кард. Арбобони давлатии Рус дар моҳи апрели соли 1892 барои машварати маҳсус ҷамъ омаданд, ки комилан ба «масъалаи Помир» бахшида шуда буд. Дар ин машварат қарор карда шуд, ки ба Помир боз қӯшун фиристода, онро доимӣ нигоҳ доранд ва ба ин васила ҳаққи қазовати империяи Русияро ба ин вилоят комилан устувор намоянд. Дар моҳи июни соли 1892, вақте ки гузаргоҳҳои пурбарфи қӯҳӣ кушода шуданд,

полковник Ионов боз бо ҳамон роҳи шинос, vale ин бор бо қувваи зиёде ба сӯи Помир ҳаракат кард.

Бояд қайд кард, ки раванди мазкурро профессор О.Б. Боқиев дар осорааш пайгири намуда, тазаккур додааст, ки дар назди Англия ба таври қатъӣ масъала гузошта шуд, ки қӯшунҳо ва идороти низомии ағфон аз мулкҳои тоҷикони Помири Ғарбӣ бароварда шаванд. Чун дар байни Русия ва империяи Британия муоҳидаи солҳои 1869–1873 вуҷуд дошт, ки дар асоси он ҷараёнгоҳи боло ва миёнаи дарёи Аму сарҳади доираҳои нуғузи русуанглис дар Осиёи Миёна гардида буд, Лондон бо чунин баҳонае, ки мулки аморати Бухоро Дарвоз дар ду канори дарё воқеъ шудааст, боз ҳалли масъаларо таъхир додан хост [5, 87].

Академик Б.Faфуров қайд мекунад, ки сафирони англис дар охир маҷбур шуданд, ки шикасти худро дар хусуси Помир эътироф намоянд. Дар соли 1893 котиб оид ба корҳои хориҷии идораи мустамлиқадории Англия ва Ҳиндустон Мортимер Дюранд бо сафари сиёсӣ ба Кобул омад. Ӯ ноилоч ба Абдурраҳмонҳон пешниҳод кард, ки аз даъвои Шуғнон, Рӯшон ва Вахон даст қашад. Амири Афғонистон норизояти зиёде накарда, ин пешниҳодро қабул намуд. Зоро мулкҳои ҳароб ва қашшоқи қӯҳистони дурдаст барояш он қадар аҳамият надоштанд.

Мувоғиқи шартномаи Британия ва Русия қисми шарқии водии Вахон, ки дар байни мулкҳои



Русия ва Ҳиндустон вазифаи мінтақаи бетарафро адо мекард, дар қаламрави Афғонистон монд. Илова бар ин, заминҳои дар соҳили чали дарёи Панҷ воқеъгардидаи Дарвози Бухоро низ ба ихтиёри Афғонистон гузашт. Вале аз канораҳои рости дарё, аз мулкҳои Ваҳон, Шуғнон ва Рӯшон қӯшунҳои афғон бароварда шуданд.

Шартномаи мазкур пас аз музокироти дипломатӣ ба муовизаи нотаҳои байни сафири рус дар Лондон ва вазири корҳои хориҷии Британия 11 марта соли 1894 ба расмият даромад. Баҳори соли 1895 комиссияи англису рус сарҳади охирин қитъаи сарзамини Осиёи Миёнаро ба таври аниқ муайян намуданд [7, с 617].

Ҳамин тавр, Русия ва Британия дар Осиёи Миёна ва Афғонистон ба манфиат ва эҳтиёҷоти аҳолии маҳаллӣ эътибор надода, ҳудудҳои идораи ҳудро муқаррар намуданд. Ҳақ бар ҷониби Б. Фафуров ва О.Б. Боқиев

аст, ки ҳар ду дар осорашон қайд кардаанд, ки принсиби этнографии ҷо додани ҳалқҳои чудогона ба назар гирифта нашуд. Масалан, туркманҳо дар вилояти Моварои Каспии кишвари Туркистон, инчунин дар аморати Бухоро ва хонии Хева мезистанд, ӯзбекҳо дар хоки Туркистон, Бухоро ва Хева зиндагӣ мекарданд. Тоҷикон ҳам аз ин қисмат гурез наёфтанд, шимоли Тоҷикистон (Хуҷанд, Ӯротеппа, туманҳои қӯҳистони Зарафшон ва ғ.) ба ҳайати генерал-губернатории Туркистон дохил шуда, оммаи асосии тоҷикон, ки дар қисмати ҷанубу шарқии Осиёи Марказӣ сукунат доштанд, таҳти сиёсати золимонаи аморати Бухоро қарор гирифтанд. Ҳукумати Русияи подшоҳӣ амирро ба хидматгори содиқи ҳуд табдил дода, бисёр мулкҳои тоҷиконро, ки пештар ниммустақил буданд (Қаротегин ва Дарвоз) ва ё ба ҳайати хонигарии Қӯқанд дохил мешуданд, ба ихтиёри ӯ voguzor кард.

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Бабаханов М. Предпосылки революционного союза трудящихся Туркестанского края с Российским пролетариатом / М. Бабаханов. Ирфон, 1975. – 311 с.
2. Бабаханов М. Социально – экономическое положение Северного Таджикистана накануне Октября (вопросы генезиса капитализма) / М. Бабаханов. – Душанбе, 1971. – 152 с.
3. Бабаханов М. Актуальные проблемы истории и историографии Средней Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.) / М. Бабаханов. – Душанбе, 1990. – 123 с.
4. Бабаходжаев А.Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке / А.Х. Бабаходжаев. – М., 1962. – 167 с.
5. Бокиев О.Б. Социально-экономический строй Таджикистана во второй половине XIX века в русской дореволюционной исторической литературе дис... д-ра ист. наук / О.Б. Бокиев. – Ленинград, 1969. – 414 с.



6. Бокиев О.Б. Таджикистан в русской дореволюционной историографии автореф. дис... д-ра ист. наук / О.Б. Бокиев. – Санкт-Петербург, 1991. – 46 с.
7. Faafurov B. Tochikon. Taъrixi қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав / B. Faafurov. – Dushanbe: Irfon, 2020.
8. Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения Средней Азии к России / Б.И. Искандаров. – Таджикское государственное издательство, 1960. – 213 с.
9. Искандаров Б.И. Борьба за установление советской власти в Таджикистане (1920-1922) / Б.И. Искандаров. – Душанбе: Дониш, 1986. – 167 с.
10. Пирумшоев X. Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бухары конца XIX – начала XX вв. / X. Piurmshoev. – Dushanbe: Donish, 1992. – 129 с.
11. Ҳакимов Н. Таърихи халқи тоҷик / Н. Ҳакимов. – Dushanbe: Irfon, 2006. – 609 с.
12. Ҳотамов Н. Таърихи халқи тоҷик / Н. Ҳотамов, Д. Довудӣ, М. Исоматов, С. Муллоҷонов. – Dushanbe: Эр-граф, 2015. – 462 с.



734018, шаҳри Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев, 54/2  
Мактаби олии КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон

734018, город Душанбе, улица Н.Карабаева, 54/2  
Высшая школа ГКНБ Республики Таджикистан

734018, Dushanbe city, N.Qaraboev street, 54/2  
High school of the SCNS of the Republic of Tajikistan

Phone: +(992 37) 233-55-19

Ба матбаа \_\_\_\_ ирсол гардид.  
Барои чоп \_\_\_\_ ба имзо расид.  
Қоғази оғсетӣ. Андозаи  $60\times84\frac{1}{8}$ .  
Чузъи чопии шартӣ 28. Адади нашр 100  
Супориши №\_\_\_\_.

---

Дар матбааи РТМТ-и КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидааст.  
734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷ.Икроми, 8